

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН

Бо ҳуқуқи дастнавис

ТДУ: 582 (575.3)

ТКБ: 28.59 (2 точик)

С - 33

АБДУҒАФУРИ САФАР

**ХУСУСИЯТҲОИ ФИТОСЕНОЛОГИИ БАЪЗЕ НАМУДҲОИ
ЛАБГУЛҲОИ (LAMIACEAE MART.) ҚИСМАТИ ҶАНУБИИ
ҚАТОРҚӮҲИ ҲИСОР**

Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои биологӣ аз рӯйи ихтисоси
03.02.01 – Ботаника

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои
кишоварзӣ, профессор
Сатторов Р.Б.

Душанбе-2025

МУНДАРИЧА

САРСАҲИФА.....	1
МУНДАРИЧА.....	2-3
НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО, АЛОМАТХОИ ШАРТӢ.....	4
МУҚАДДИМА.....	5- 6
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ.....	7-10
БОБИ 1. ШАРОИТИ ТАБИЙ ВА ҶУҒРОФИИ МИНТАҚАИ ОМӮЗИШ.....	11-35
1.1. Геология.....	11-12
1.2. Иқлим.....	12-14
1.3. Гидрография.....	15-16
1.4. Хок.....	16-21
1.5. Наботот.....	21-23
1.6. Маводҳо оид ба мавзъе ва усули таҳқиқот.....	23-24
1.7. Шарҳи муҳтасари шароити табиии минтақаи омӯзиш.....	24
1.7.1. Дараи Қаратоғ.....	25-27
1.7.2. Дараи Алмосӣ.....	27-29
1.7.3. Дараи Варзоб.....	29-32
1.7.4. Дараи Лучоб.....	32-33
1.7.5. Дараи Ромит.....	33-35
БОБИ 2. ЛАБГУЛҲО - LAMIACEAE MART. ВА ТАЪРИХИ ОМӮЗИШИ ОНҲО.....	36-107
2.1. Гуногуни лабгулҳои минтақаи омӯзиш.....	41-107
БОБИ 3. ТАВСИФ ВА ХУСУСИЯТХОИ ФИТОСЕНОЛОГИИ НАМУДҲОИ ОИЛАИ ЛАБГУЛҲО ДАР ҚИСМАТИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР.....	108-134
3.1. Таҳлили систематикӣ, экологӣ ва биологӣ (шакли ҳаётӣ).....	108-120
3.2. Хусусиятҳои фитосенологии баъзе намудҳои доминантии оилаи	

лабгулҳои қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор.....	120-123
3.3. Тавсифи фитосенологии намудҳое, ки форматсия ба амал меоранд (доминантҳо).....	123-134
БОБИ 4. ДУРНАМОИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ НАМОЯНДАҲОИ ОИЛАИ ЛАБГУЛҲО ВА ҲИФЗИ ОНҲО.....	135-142
4.1. Дурнамои истифодаи баъзе намояндаҳои оила (<i>Ziziphora pamiroalaica</i> <i>Juz</i> , <i>Salvia sclarea L.</i> ва <i>Origanum vulgare subsp. gracile (K. Koch)</i> <i>Ietsw.</i> , <i>Nepeta cataria L.</i> дар тиб.....	137-140
4.2. Ҳифзи гуногуни намудии оилаи лабгулҳо.....	140-142
БОБИ 5. БАРРАСИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ.....	143-146
ХУЛОСАҲО.....	147
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ.....	148
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....	149-162
ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАТСИЯ.....	163
ЗАМИМАҲО.....	164-180

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО, АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ

АМИТ - Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

ДМТ - Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

КОА - Комиссияи олии аттестаціонӣ

ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

ИЧШС – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ

мм - миллиметр

м/с – метр/сония

ТМ – растани бисёрсола

Kh - буттacha

Pkh - нимбуттacha

ТМо - растани яксола

Мз - мезофит

Мкс - мезоксерофит

Kc - ксерофит

Кмз - ксеромезофит

Гг - гигрофит

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар шароити кӯҳистони Тоҷикистон фаъолияти 75%-и аҳолӣ ва сатҳи зиндагии онҳо ба истифодаи сарватҳои биологӣ, алалхусус ба растаниҳо вобаста аст [119]. Аз ин лиҳоз омӯзиш, баҳодиҳӣ ва зарурати нигоҳдошти гуногунии биологӣ хеле мубрам мебошад. Яке аз вазифаҳои муҳим дар омӯзиши олами наботот омӯхтани таксонҳои маъмултарин ва гуногунии таркиби флора мебошад. Аз ин рӯ омӯзиши оилаи *Lamiaceae* Mart., ки яке аз оилаҳои калони таркиби флорай олами набототи Тоҷикистон ба шумор меравад, мавриди баррасӣ қарор додем.

Тибқи маълумоти сарчашмаҳо дар қаламрави Тоҷикистон ба оилаи – *Lamiaceae* Mart. 198 намуд, 39 авлод мансубанд [119], ки аз ин миқдор 38 авлод, 118 намуд дар таркиби ноҳияи флорай Ҳисору Дарваз ва 73 намуд, 32 авлод дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мавҷуд мебошад.

Намояндаҳои ин оила дар ташаккули олами растаниҳои Тоҷикистон саҳми назаррас доранд, инчунин дар таркиби он растаниҳои равғани эфирий (30 намуд), доруворӣ (21 намуд), асаловар (14 намуд), ороишӣ (5-намуд) ва 25 – намуд хӯроки чорво низ мавҷуданд [119]. Дар иртибот ба ин бояд гуфт, ки намудҳои авлодҳои *Mentha* L., *Salvia* L., *Nepeta* L., *Ziziphora* L., *Melissa* L., *Origanum* L., *Lamium* L., *Hyssopus* L. ва ғайраҳо дар Тоҷикистон ва манотиқи омӯзиш васеъ паҳн шуда, дар тибби анъанавӣ истифода мешаванд.

То ҳол таҳқиқоти маҳсуси бисёрҷонибаи оилаи лабгулҳои таркиби флорай Тоҷикистон гузаронида нашудааст. Баъзе маводҳо оид ба лабгулҳо дар сарчашмаҳои зерин мавҷуд мебошанд: [2, 6, 10, 11, 13, 23, 41, 42, 56, 64, 67, 76, 77, 83, 86, 94, 96, 100, 101, 102, 119, 120, 135]. Аз ҳамин лиҳоз, омӯзиши ҳолати ин гурӯҳи систематикӣ мубрам мебошад. Оид ба таркиби растаниҳои фоиданоки оилаи мазкур айни ҳол маълумот хеле кам ба назар мерасанд. То ҳол оид ба гуногунии намудӣ ва таҳлили фитосенологии

намудҳои мансуби оилаи мазкур дар Тоҷикистон маълумоти мушаххас мавҷуд нест. Имкониятҳои истифодаи амалии намояндаҳои оила ба таври коғӣ омӯхта нашудаанд, инчунин оид ба хосиятҳои шифобаҳшии намудҳои ҷудогона маълумоте нест. Аз ҳамин лиҳоз, омӯзиши мавзуи мазкур мубрам мебошад.

Дараҷаи коркарди илмии проблемаи мавриди омӯзиш. Дар шароити Тоҷикистон таҷрибаҳои илмӣ оид ба омӯзиши гуногуни биологӣ ва таҳлили оилаи лабгулҳо гузаронида нашудаанд. Маводҳо оид ба ин масъала дар мақолаҳои алоҳидаи илмӣ [11, 76, 81, 82 83, 94, 96, 100, 117, 119] мавҷуд буда, оид ба гуногуни оилаи лабгулҳо - *Lamiaceae* Mart. дар шароити қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор таҳқиқот гузаронида нашудааст. Аз ҳамин лиҳоз, гуногуни биологии намудҳои оилаи мазкурро мавриди омӯзиш қарор додем. Таҳқиқот нишон доданд, ки дар ҳудуди қаторкӯҳи Ҳисор намудҳои гуногуни ин оила мавҷуд буда, онҳо аз тарафи аҳолӣ ба сифати доруворӣ (пудина, субинак, ниёзбӯ, ҷамбилак), ғизой (райҳон, субинак, кокутӣ, пудина) ва равғани эфирдиҳанда (субинак, мармарак, зуфои хушбӯй, ушнондору) истифода мешаванд ва ҳолати баъзе намудҳои оила аз таъсири антропогенӣ - ҷамъоварии бенизом ва ҷаронидани чорво осеб дидааст ва ин раванд омӯхта нашудааст.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи пешниҳодшуда бо дарназардошти муқаррароти Стратегияи рушди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то солҳои 2030 оид ба таъмин намудани бехатарии озуқаворӣ ва дастгирии аҳолӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Таҳқиқоти мазкур мувофиқи нақшай мавзуъҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар кафедраи ботаника ва дендрологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи мавзуи “Омӯзиши флора ва набототи дараи Қаратоғ”, рақами давлатии мавзуъ РТ №0110 РК 085, солҳои 2017-2023 иҷро гардидааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Мақсади таҳқиқот арзёбии гуногуни биологии таркиби оилаи лабгулҳо – Lamiaceae Mart. дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мебошад. Барои ноил шудан ба ин мақсад дар назди худ вазифаҳои зеринро гузошта будем:

Вазифаҳои таҳқиқот:

1. Муайян кардани гуногуни намудҳои оилаи лабгулҳо – Lamiaceae Mart. дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор.
2. Омӯзиши хусусиятҳои фитосенологии баъзе намудҳои оилаи – Lamiaceae Mart. дар минтақаи тадқиқотӣ.
3. Муайян кардани захираҳои *Nepeta cataria* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Salvia sclarea* L. ва *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij дар шароити табиии сабзиш.
4. Дурнамои истифодаи объектҳои интихобшуда дар саноати фармасевтӣ
5. Тартиб додани ҳаритаҳои паҳншавии намудҳои оилаи Lamiaceae Mart. дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор.

Объекти таҳқиқот. Гуногуни намудии оилаи лабгулҳои – Lamiaceae Mart. қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор интихоб гардида буд.

Мавзуи таҳқиқот. Хусусиятҳои фитосенологии баъзе намудҳои лабгулҳои - Lamiaceae Mart. қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор.

Навғонии илмии таҳқиқот. Бори аввал гуногуни намудии таркиби оилаи лабгулҳои флораи қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор таҳлил ва муайян карда шуд. Дар натиҷаи таҳқиқот муайян карда шуд, ки дар минтақаи омӯзиш 32 авлод ва 73 намуди оилаи лабгулҳо мавҷуд аст. Аз ин миқдор 10 намуди растаниҳои оила эндемикӣ мебошанд ва 1 намудаш ба Китоби сурхи Тоҷикистон ворид шудааст.

Бори аввал минтақаҳои паҳншавии лабгулҳо дар таркиби типҳои наботови ҳудуди қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор муайян карда шудаанд.

Харитаҳо бо ҷойгиршавии намудҳои оила дар таркиби флораи Тоҷикистон тартиб дода шуданд.

Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор бори аввал фитосенология ва соҳтори сенопопулятсияҳои баъзе намояндаҳои оила: *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Nepeta cataria* L., *Salvia sclarea* L. омӯхта шуданд.

Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои назариявии таҳқиқоти мазкурро ҳангоми омӯзиши оилаи лабгулҳои таркиби флораи Тоҷикистон метавон истифода бурд. Таҳлили ҳусусиятҳои фитосенологии *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Nepeta cataria* L., *Salvia sclarea* L. ба мо имкон медиҳанд, ки дар оянда онҳоро ҳамчун намудҳои нафъовар барои истифода дар соҳаи тиб тавсия диҳем.

Маълумотҳои бадастомада оид ба ҳосилнокии захираҳо сенопопулятсияҳои намудҳои *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Nepeta cataria* L., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Salvia sclarea* L. дар мавзеъҳои паҳншавии табиии онҳо нишон медиҳанд, ки ҳосилнокии табиии онҳо талаботи саноати фармакологии Тоҷикистонро танҳо 35% таъмин менамояд. Натиҷаҳои рисола оид ба тавсифи гуногунии биологии лабгулҳо барои дар мактабҳои олий дар тайёр кардани курсҳои лексионӣ ва гузаронидани дарсҳои амалӣ аз фанҳои систематикаи растаниҳо, захирашиносӣ, инчунин семинарҳои қалон аз ихтисоси ботаника ва дендрология тавсия карда мешаванд.

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Гуногунии биологии оилаи лабгулҳои –*Lamiaceae* Mart. қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор.
2. Омӯзиши ҳусусиятҳои фитосенологии баъзе намудҳои оилаи –*Lamiaceae* Mart. дар минтақаи тадқиқотӣ.

3. Захираҳои *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Nepeta cataria* L., *Salvia sclarea* L., *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij ва ҳолати экологии онҳо.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо. Эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба истифодаи усулҳои замонавӣ ва маъмули геоботаникии мактаби ботаникии Русия ва Тоҷикистон асос ёфтааст. Коркард ва таҳлили натиҷаҳо бо истифода аз усулҳои олимон И.Г. Серебряков (1952), Б.А. Доспехов (1985), С. Рахимов (2007), Н.М. Сафаров (2017), Д. Сатторов (2020) анҷом дода шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ (бо шарҳ ва соҳаи таҳқиқот). Диссертатсия ба шиносномаи КОА назди Президенти Ҷумурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 03.02.01- Ботаника мувофиқат мекунад. Банди 1. Масъалаҳои назариявии пайдоиш ва инкишофи олами наботот, гуногунӣ, таснифот ва номгӯи гурӯҳҳои гуногуни растаниҳо ва оилаи растаниҳо; Банди 4. Масъалаҳои назариявӣ ва амалии паҳншавии географии организми растаниҳо, вижагиҳои паҳншавии муосир ва гузаштаи намудҳои растаниҳо ва наботот, ноҳиябандӣ ва харитакунонии растаниҳо ҳамчун яке аз захираҳои таҷдидшаванд; Банди 6. Соҳтор ва ҷараёни пӯшиши набототӣ ва қисмҳои таркибии он - фитосенозҳо, бо мақсади муносибсозӣ, идоракунии маҳсулнокии онҳо, ташкили оилаҳои сунъии растаниҳо бо вижагиҳои муайяни судовар (фитосенология ва геоботаника); Банди 10. Масъалаҳои назариявӣ ва амалии истифодаи растаниҳо, пеш аз ҳама, захираҳои набототи табиӣ бо мақсадҳои амалӣ (доругӣ, ғизоӣ, техникиӣ, ҳӯроқи чорво, обёрикунӣ, ороишӣ ва гайра).

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муҳаққиқ шаҳсан дар ҷустуҷӯ, таҳлили адабиёт, истифодаи усулҳои таҳқиқот, бадастовардан ва коркарди ҳамаи маводҳои таҳқиқоти илмӣ, ҳулосабарорӣ ва таҳлили натиҷаи бадастоварда, навиштани диссертатсия саҳмгузор аст.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия (гузориши нуқтаҳои асосии диссертатсия дар конференсияҳо, маҷлисҳо, семинарҳо, ҳангоми хондани маърӯзаҳо дар муассисаҳои таълимӣ). Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияҳои ҷумҳурияйӣ ва байнидонишгоҳӣ дар Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани АМИТ (2018, 2019), дар конференсияҳои кормандон ва ҳайати профессорону омӯзгорони ДМТ (2018, 2019, 2020, 2021, 2022), дар ҷаласаи вазеи кафедраи ботаника ва дендрологияи факултети биологияи ДМТ (2021, 2022, 2023, 2024) пешниҳод ва муҳокима шудаанд.

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Вобаста ба мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ 6 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонида шуда, инчунин натиҷаҳои кори диссертационӣ дар 2 корхона истифода шудааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Рисола дар ҳаҷми 180 саҳифа таҳия шуда, аз муқаддима, 5 боб, хулоса, феҳристи адабиёти истифодашуда, 47 расм, 6 ҷадвал, 2 диаграмма, 4 ҳарита ва замимаҳо иборат аст. Дар рисола 146 сарчашма истифода шуда, аз онҳо 10 - тояш ба забони хориҷӣ мебошанд.

БОБИ I. ШАРОИТИ ТАБИЙ ВА ҶУФРОФИИ МИНТАҚАИ ОМЎЗИШ

1.1. Геология


Сатҳи марзҳои Тоҷикистон, аз ҷумла қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, сохтори мураккаби геологӣ дорад. Аз ин гуногунии синну сол, намуд ва таркиби ҷинсҳои кӯҳие, ки масоҳати онро фаро гирифтаанд, гувоҳӣ медиҳанд. Дар раванди эраҳои палеозой ва нимаи аввали қайнозой (то ибтиди давраи неоген) ҳудуди ҳозираи Тоҷикистон борҳо зери об монда, танҳо дар ибтиди давраи неоген аз об озод шудааст.

Минтақае, ки мо дар он таҳқиқот гузаронидем, дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ҷойгир буда, мансуби системаи кӯҳҳои Помиру Олой мебошад [8].

Сохтори геологӣ. Дар сохтори геологии минтақаи омӯзиш боқимондаи қабатҳои палеозой ҳукмрон буда, аз ҳарсанг, оҳаксанг, мармар ва баъзе ҳолатҳо қабати граниту гранитоидҳо низ назаррас мебошанд. Дар минтақаи омӯзиш ва мавзеъҳои алоҳидаи он қабатҳои сеюмини мезозойи давраи сеюмӣ аз рег, конгломерат ва хокҳои сафед иборат буда низ мавҷуд мебошанд [8,90]. Системаи кӯҳҳои Ҳисору Олой дар давоми охирҳои олиготсен ва тамоми неоген ба вучуд омадааст. Дар давраи чорум болоравии қишрҳои кӯҳӣ оғоз гашт, ки он ба табдилёбии қаторкӯҳ ба баландкӯҳ оварда расонид [9, 44, 92].

Қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар Тоҷикистони Марказӣ ҷойгир буда, ба ноҳияи флоравии Ҳисору Дарвоз мансуб мебошад (харитаи 1). Қаторкӯҳи Ҳисор аз ҷинсҳои метаморфикӣ ва магматикии давраи палеозой ташаккул ёфтааст. Ҷинсҳои кӯҳии он асоси оҳакӣ ва регии давраи мезозой ва қайназайро доранд [4,8]. Дар қисми шимолии қаторкӯҳи Ҳисор қаторкӯҳҳои Зарафшон ва Туркистон ба таври параллелӣ ҷойгир шуда, дар шарқ онҳо ба минтақаи Такалий ба ҳам пайваст мешаванд. Қисмати ғарбии

қаторкӯҳ бошад, дар ҳудуди Ҷумҳурии Ўзбекистон ба ҳамворӣ табдил меёбад. Дар ҷануби қаторкӯҳ водиҳои қисмати ҷанубии Тоҷикистон ҷойгир шудаанд [1,8].



**Харитаи 1. Харитаи орографии қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор
миқёсаш 1:500000**

Аз ҷиҳати геоморфологӣ қаторкӯҳи Ҳисор сохтори гуногун дорад. Дар он миқдори зиёди дараҳои чуқур, кӯҳҳои баланд ва ҳамвориҳои кӯҳӣ дида мешаванд. Мавҷудияти кӯҳҳои баланд ва дараҳои чуқур сабаби ба вуҷуд омадани муҳитҳои экологии гуногун гаштааст. Бинобар ин, наботот ва умуман системаҳои экологӣ дар минтақаҳои гуногуни қаторкӯҳ аз ҳамдигар ба куллӣ фарқ мекунанд. Нуқтаи баландтарини қаторкӯҳ дар нишебии ҷанубии қисмати Шарқӣ ҷойгир шудааст, ки баландии он аз сатҳи баҳр 4800 м мебошад [8,9,44].

1.2. Иқлими

Иқлими Тоҷикистон ва аз ҷумла минтақаи омӯзиш дар натиҷаи таъсири мутақобилаи омилҳои гуногун (масалан, мавқеи географӣ, релеф, радиатсияи офтоб, гардиши атмосфера) ташаккул меёбад. Тоҷикистон дар ҷануби Осиёи Миёна, дур аз баҳру уқёнусҳо ҷойгир аст. Бинобар ин, тағйироти унсурҳои метеорологии мавсимӣ ва шабонарӯзӣ дар ин ҷо

зиёданд. Дар ҹануб چойгир шудани Тоҷикистон (36-420 арзи шимолӣ) бузургии радиатсияи Офтоб ва давомоти давраи нашвиро муқаррар мекунад. Маҷмуи радиатсияи солонаи офтоб дар минтақаҳои амудӣ 151-176 ккал/см²-ро ташкил медиҳад [9]. Ҳарорати миёнаи мусбати шабонарӯзӣ (аз+50 боло) дар тули сол дар водиҳо аз 60000 беш аст. Дар ИДМ ин нишондиҳандаҳои баланд буда, барои парвариши растаниҳои гармидӯст (ситрусӣ ва субтропикӣ), инчунин дар як мавсум рӯёндани ду ё се ҳосил мусоидат мекунад. Вобаста ба релеф ва баландии маҳал аз сатҳи баҳр дар ҷумҳурий ҷанд навъи минтақаи иқлими ташаккул ёфтааст.

Иқлими континентӣ, тобистон гарм, зими斯顿 хунук буда, 350-700 мм боришот мешавад; иқлими муътадил (дар минтақаҳои миёнакӯҳ), ки тобистон салқин ва зими斯顿 хунук буда, боришот то 1500 мм-ро ташкил медиҳад; иқлими баландкӯҳию биёбонӣ (минтақаи баландкӯҳ) бо зими斯顿и қаҳратуни тулонӣ, тобистони кӯтоҳи хунук, боришоти кам (60-100 мм) тавсиф мешаванд [9]. Зими斯顿и минтақаи омӯзиш тағйирёбанда аст. Тобистон тулонӣ, хушк ва гарм буда, дар водиҳо ҳарорат то 40-45° С гарм мешавад [9] (ҷадвали 1.1., 1.2).

Ҷадвали 1.1. - Нишондиҳандаҳои иқлими метеостансияи Анзоб

Нишондиҳандаҳо	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СОЛОНА
Ҳарорати ҳаво, °С.													
Миёна	-3,0	-1,7	4,6	12,2	16,1	21,1	24,4	24,6	20,0	13,0	6,8	0,9	11,6
Максималӣ	13,0	14,4	24,5	30,6	33,3	38,6	41,1	42,0	37,1	32,8	23,1	16,7	42,0
Минималӣ	-22,0	-24,5	-14,1	-4,1	0,3	5,8	8,6	8,1	1,8	-3,8	-12,1	-19,6	-24,5
Боришоти миёнаи якмоҳа, мм.													
Миёна	90	113	165	134	113	31	18	6	9	58	58	90	884
Максималӣ	200	255	397	304	237	95	81	34	30	239	141	327	1539
Минималӣ	10	24	55	31	50	1	0	0	0	1	2	6	590

Давомнокии миёнаи солонаи нури офтоб аз 2090-3160 соат иборат аст.

Миқдори миёнаи солонаи радиатсияи офтоб ба 220 ккал/см мерасад

Тақсимоти боришот аз бисёр ҷиҳат ба мавқеъ ва самти ҷойгиршавии кӯҳҳо ва мутаносибан ба гардиши массаҳои ҳавоӣ вобаста аст. Дар ин минтақа боришот аз 400 мм метавонад то 2000 мм зиёд бошад. Нишебиҳои ғарб ва ҷанубу ғарб бештар намнок мебошанд. Мураккабии релеф ва амплитудаи гуногуни баландии кӯҳҳо боиси ташаккули иқлими Ҳоси маҳал гардидаанд. Ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар қаламрави ҷумҳурӣ ва дар Ҳисору Дарвоз фарқ меқунад: аз $+17^{\circ}\text{C}$ ва зиёд дар ҷануби минтақаи омӯзиши то 35°C . Ҳарорати ҳадди аксар дар моҳи июн, ҳадди ақал - январ ба қайд гирифта шудааст. Дар водиҳои Ҳисору Дарвоз ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво аз $14 - 17^{\circ}\text{C}$, дар доманакӯҳҳо аз $+6$ то $+11^{\circ}\text{C}$ мебошад.

Қисмати баландкӯҳи Дарвоз иқлими шадиди сард дорад. Ҳарорати миёнаи солона дар ин ҷо ба сифр наздик аст ва танҳо дар поёнтари кӯҳҳо он то ба $+6 +8^{\circ}\text{C}$ мерасад.

Ҷадвали 1.2. - Нишондиҳандаҳои иқлими метеостансияи Регар

Нишондиҳандаҳо	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	СОЛОНА
Ҳарорати ҳаво, $^{\circ}\text{C}$.													
Миёна	-3,5	-2,0	3,9	11,6	15,5	20,3	23,4	23,5	19,1	12,1	6,1	0,6	10,9
Максималӣ	11,8	14,8	23,7	30,0	33,5	38,2	39,5	40,4	37,4	31,6	23,5	15,9	40,4
Минималӣ	-27,1	-25,5	-21,9	-6,1	-0,7	5,6	8,9	7,2	1,3	-8,6	-12,5	-23,8	-27,1
Боришоти миёнаи якмоҳа, мм.													
Миёна	67	80	129	123	105	35	19	7	8	50	45	72	741
Максималӣ	175	183	328	262	227	108	97	57	35	200	187	263	1336
Минималӣ	4	21	22	35	17	0,4	0	0	0	0	0	0	399
Суръати ҳармоҳаи шамол, м/с													
Миёна	1,5	1,6	1,8	1,9	1,4	1,6	1,6	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,6

Тахмин меравад, ки дар давоми 75-80 соли охир ҳарорати миёна дар минтақаҳои гуногуни ҷуғрофии кишвар ба ҳисоби миёна $0,2 - 1,30^{\circ}\text{C}$ баланд шуд, ки ин ба тағйирёбии глобалии иқлим вобастагӣ дорад. Ҳарорати миёнаи солона $8 - 9^{\circ}\text{C}$ аст. Ҷамъи ҳарорати фаъол аз 1000 то 4300 аст [9].

1.3. Гидрография

Дарёҳои Тоҷикистон, аз он ҷумла минтақаи омӯзишӣ, манбаи асосии пур кардани баҳри Арал бо об ба ҳисоб мераванд. Дарёҳои калонтарини минтақаи омӯзишӣ Ширкент, Қаратоғ, Алмосӣ, Варзоб, Кофарниҳон мебошанд, ки маҷрои миёнаи солонаи онҳо аз 1 л /с/км² дар ҳамвории кишвар то 45 л/с/км² дар қисми кӯҳиро ташкил медиҳад. Дар давраи боришотӣ, бисёри (моҳҳои апрел-август) дарёҳо миқдори зиёди моддаҳои ғализро меоранд, ки аксар вақт 5 с/кубро ташкил медиҳад [1,4,9,111].

Захираҳои обии минтақаи таҳқиқшуда асосан барои эҳтиёҷоти обёри, саноатӣ ва коммуналӣ истифода мешаванд. Имкониятҳои дарёҳои кӯҳии Тоҷикистон дар ҳудуди Ҳисору Дарвоз низ барои истеҳсоли неруи барқ истифода мешаванд. Обҳои зеризаминӣ асосан барои обтаъминкунӣ ва инчунин дар соҳаи саноат истифода мешаванд. Обҳои минералии гарм ва хунук дар минтақа зиёданд. Аз ҳама машҳуртарини онҳо Аңзоб, Ҳоҷаобигарм, Шоҳамбарӣ, Явроз, Алмосӣ мебошанд.

Аксари ҷашмаҳои минералий барои мақсадҳои табобатӣ, манбаи оби нӯшокӣ ва ғайра истифода мешаванд. Ҳамаи дарёҳо асосан аз пиряҳҳо ва тармаҳои қаторкӯҳи Ҳисор ғизо мегиранд. Давраи баландшавии сатҳи об дар дарёҳои қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор асосан дар фаслҳои тобистон, тирамоҳ ва аввали баҳор ба назар мерасад.

Дар минтақаи омӯзиш ҷашмаҳо обҳои ширин доранд. Обҳои ин ҷашмаҳо хунук ва гарм буда, оби карбонатдори нарзанмонанд мебошанд. Ҳарорати ҷашмаҳои минералии Ҳоҷаобигарм, Обигарм, Явроз, Гармоба ба 38-98°C мерасад. Дар осоишгоҳи Ҳоҷаобигарм, ки ҷашмааш радиоактивии гарм аст, дар баландии 1800 м ҷойгир аст, ҳамасола ҳазорон нафарони бемориҳои гуногун табобат меёбанд. Осоишгоҳи Ҳоҷаобигарм дорои буғи радон буда, дар ҳудуди ИДМ ягона мебошад. Оби гарми гидрогенсулфи迪 он беҳамтост.

Обҳои нарзани Сангхок ва Аңзоби ҳавзаи дарёи Зиддиро (дар баландии қариб 3000 м) барои нӯшидан ва муолиҷаи бемориҳо истифода мебаранд. Каме ғарбтар аз Душанбе (18 км) дар деҳаи Шоҳамбарӣ чашмаи хунук мавҷуд аст. Оби он гидрогенсулфид дошта, онро бо мақсади муолиҷа ва ҳамчунин барои нӯшидан истифода мебаранд. Ба дармонгоҳи Шоҳамбарӣ на фақат аҳолии Тоҷикистон, балки шаҳрвандони давлатҳои ҳамсоя ва хориҷи дур низ барои муолиҷа меоянд. Дар дараи Такоб низ ҷашмаҳое мавҷуд мебошанд, ки обҳояшон ширин аст. Ҷашмаҳои деҳаҳои Такоб, Вармоник, Сафед-Дара ва Деҳмалик низ обҳои ширин доранд. Ҷашмаҳое, ки дар ин минтақа мавҷуданд, аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд [1].

1.4. Ҳокҳо

Қабати болоии ҳок гуногун аст ва минтақаҳои он аз ҳам ба куллӣ фарқ мекунанд: ҳамвору пасткӯҳӣ (300-1600 м) бо ҳокҳои тираранг; миёнакӯҳӣ (1600-2800 м) бо ҳокҳои кӯҳии қаҳваранг; баландкӯҳӣ (2800-4500 м) бо ҳокҳои марғзорию даштӣ; даштӣ ва биёбонӣ, инчунин минтақаи нивалӣ (4500 м) назаррас мебошад. Омилҳои асосии ҳокҳосилшавӣ ин иқлими, ҷинсҳои кӯҳӣ, релеф, соҳти геологӣ, наботот ва олами ҳайвонот мебошанд. Вобаста ба иқлими пайдошавии ҳок шакли минтақавӣ дорад. Ҷунончи, ба минтақаи беша ҳоки хокистарранги бешагӣ хос аст, ки он дар ҳарорати нисбатан паст ва намии зиёд ҳосил мешавад [52].

Шӯрҳокҳои биёбонӣ, баръакс, дар шароити намии кам ва гармии зиёд пайдо мешаванд [52]. Пайдоиш ва типҳои ҳоки Тоҷикистон ва қаторкӯҳи Ҳисор ба мавқеи географӣ, релефи кӯҳӣ ва иқлими гарму хунуки он алоқаманд аст. Вобаста ба ин омилҳо ва минтақаи амудӣ чунин навъҳои ҳокро метавон ҷудо кард: минтақаи ҳамворию пасткӯҳӣ бештар ба ҳоки хокистарранг, минтақаи миёнакӯҳӣ бо ҳоки дорчини кӯҳӣ, минтақаи баландкӯҳӣ бо ҳокҳои марғзори баландкӯҳӣ, даштӣ, биёбонӣ ва минтақаи

осмонбӯс бо хоки сода. Хоки хокистарранг дар Тоҷикистон бисёр аст. Ранги ин хок ба хокистар монанд мебошад ва номаш низ аз ҳамин чост.

Хокҳои хокистарранг дар шароити иқлими хушк ва гармии ҳамвориҳо, доманакӯҳҳо ва пасткӯҳҳои ҷумхурӣ дар баландиҳои 300-1600 м ташаккул меёбанд. Таркибаш аз 1-3 фоизи порухок (гумус) иборат буда, ба миқдори зиёд карбонатҳои барои растани муҳим дорад. Бо обёрий кардан аз ин хок ҳосили баланди зироат рӯёнидан мумкин аст. Боришоти солона 100-150 мм-ро ташкил менамояд. Вобаста ба баландии маҳал, иқлими, миқдори порухок, хоки хокистарранг се навъ – равshan, муқаррарӣ ва тира мешавад [52].

Хоки хокистарранги равshan дар ҳамвориҳои доманакӯҳӣ ва нишебии адирҳои паст (дар баландиҳои 300-500 м) дучор шуда, таркибаш аз 1-1,5 фоиз порухок иборат аст. Миқдори карбонатҳо 20 фоизро ташкил медиҳанд. Хокҳои хокистарранги равшани обёришавандаро барои кишти пахта истифода мебаранд. Бештари қисми мавзеъҳои хокашон хокистарранги равshan ҷароғоҳи зимистонаи ҷорво мебошанд. Хоки хокистарранги муқаррарӣ дар ҳамвориҳои кӯҳдоман ва адирҳо (дар баландии 600-900 м) ба назар мерасад. Ин хок зоҳирان аз хоки хокистарранги равshan ҷандон тафовут надорад. Дар таркибаш 1,5-2 фоиз порухок мавҷуд аст. Асосан барои кишти пахта ва баъзан барои кишти зироатҳои лалмӣ истифода мешавад [52].

Хоки хокистарранги тира қисми болои минтақаи хоки хокистаррангро ишғол карда, бештар дар суфаҳои баландии дарёҳо, кӯҳдоманҳо ва пасткӯҳҳо (дар баландии 900-1600 м) пахӯн шудааст. Хоки хокистарранги тира нисбат ба хокҳои хокистарранги муқаррарӣ ва равshan ҳосилхез аст. Дар ин хок метавон ҳосили хуби зироати лалмӣ рӯёнид. Таркибаш 1,5-3,0 фоиз порухок дорад [52].

Дар минтақаи ҳамворию пасткӯҳҳо дигар навъҳои хок низ мавҷуданд (масалан, хокистарранги бӯр, шӯрҳок, шӯрзамин), ки масоҳати онҳо кам

аст. Аз худ кардани шӯрхокҳо масъалаи муҳим мебошад. Шӯрхокҳоро маъмулан бо роҳи шустан ва кофтани заҳбур корам мекунанд. Хоки дорчини кӯҳӣ дар баландии 800-1800м дар миёнакӯҳҳои Тоҷикистон паҳн шудааст. Ин хокҳо хеле ҳосилхезанд ва таркибашон аз 5-8 фоиз порухон иборатанд. Навъҳои гуногуни ин хок дорчини карбонатӣ, дорчини равшан ва ғайра дар ҳудуди минтақа зина ба зина (аз поён ба боло) ҷойгир мебошанд. Миқдори солонаи боришот 200- 250 мм, дар Помири Ғарбӣ 1500 мм-ро ташкил менамояд.

Хоки минтақаи баландкӯҳ зиёда аз 50 фоиз масоҳати Тоҷикистонро ишғол мекунад. Ин хок дар баландиҳои аз 3000 то 4500-4800 м дучор меояд. Хоки ин минтақа баландкӯҳию марғзорӣ, баландкӯҳию даштӣ, баландкӯҳию биёбонӣ ва ғайра мебошад. Миқдори моддаҳои ғизоӣ (гумус) дар онҳо мутобиқан аз 4-10-2, 4-2, 5-3,5 фоиз ба таври амудӣ тағйир меёбад. Замин ҳамчун сарвати табиӣ якчанд ҳусусияти ба худ хос дорад: якум, ивазшаванда аст; дуюм, бо мақсадҳои гуногун истифода мешавад (киштзор, марғзор, соҳтмон ва ғайра); сеюм, захираи маҳдуд дошта, Ҳосияти барқароршавандагӣ дорад [52]. Дар минтақаи таҳқиқот, чун дар ҳама минтақаҳои кӯҳӣ, 4 минтақаи баландии амудии пӯшиши хок ба таври равшан ҷудо карда шуданд. Дар баландкӯҳҳо хокҳои марғзору дашти баландкӯҳ мавҷуд мебошанд.

Минтақаи ҳамвор, пасткӯҳҳо дар баландии аз 300 то 1600 м, минтақаи миёнакӯҳ аз 1600 то 2800 м, минтақаи баландкӯҳ аз 2800 то 4500 м ва минтақаи нивалий дар баландии 4500 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудаанд.

Дар асоси мушоҳидаҳои равандҳои ташаккули хок фаҳмиши нав оид ба генезис ва соҳтори ҷойгиршавии амудии хок таҳия карда шудааст, ки фарогири 15 намуд мебошад [125] ва ин намудҳои хок барои Ҳисору Дарвоз низ хос мебошанд: хокҳои хокистарранг, хокҳои карбонати қаҳваранг, хокҳои ҷангали қаҳваранг, хокҳои арҷазорҳо, хокҳои қаҳваранги дашту марғзорӣ, хокҳои баландкӯҳи марғзор-даштӣ ва марғзору ботлоқӣ.

Хокҳои хокистарранг. Дар доманакӯҳҳо ва нишебиҳои қаторкӯҳҳо дар баландиҳои аз 600 то 1900-2000 м паҳн шудаанд. Дар ин минтақа боришот 400-800 мм аст. Дар минтақаҳои ботлоқӣ сарҳади ин типи хок ба 800-900 м мерасад. Дар ин хокҳо миқдори миёнаи гумус ва қабати хуб инкишофёфтаи гумус мавҷуд аст. Дар байни ин хок соҳтори хуб муайяншудаи гранулий ва ҷамъшавии карбонатҳо дар қабатҳои поёни он мушоҳида мешавад [124].

Қитъаи хокҳои кӯҳии қаҳваранг. Дар доманакӯҳҳо ва нишебиҳои қаторкӯҳҳо дар баландии 800-1600-2800 м аз сатҳи баҳр мавҷуданд, миқдори боришот дар ин минтақа 200-250 мм аст. Дар минтақаҳои нисбатан намноктар бошад, сарҳади поёни онҳо ба 800-900 м мерасад. Ин типи хокҳо миқдори баланди ғафси гумусро доро мебошанд [52].

Хокҳои карбонатии қаҳварангӣ кӯҳӣ. Ин хокҳо дар баландиҳои 700-1400 (2000) м дар зери алафҳои баландпоя, нимсаванна ва инчунин дар зери буттаҳои ксерофитӣ инкишоф меёбанд ва асосан ба кӯҳҳо мансубанд.


Қабати порухок ғафсиаш 30-35 см; таркиби гумус дар он 3-5%; пайвастагиҳои [52] карбонатии ишқорӣ аз 1-2% зиёд намешаванд. Моддаҳо ва пайвастагиҳои асосӣ, ки дар онҳо хокҳои карбонатии қаҳваранг ба вучуд меоянд, дар аксари ҳолатҳо аз сафедхок, оҳаксангҳо, регҳои рангай сурҳ ва аксар вақт аз қабатҳои гипс, инчунин слансҳо ва конгломератҳо иборатанд [52].

Хокҳои қаҳварангӣ кӯҳӣ. Ин типи хок дар қаторкӯҳҳои Тоҷикистони Марказӣ дар баландиҳои 1800-2900 м паҳн шудаанд. Дар соҳтори ин хокҳо қабати қавии гумус то 40 см аст, миқдори гумус дар таркиби ин типи хок аз 5 то 10% мебошад. Миқдори гумус дар ин ҷо якбора то 2% коҳиши меёбад ва дар робита бо ҷараёни пайдоиши гил афзоиши тақсимоти ҳиссаҳои гуногуни таркиби хок ба назар мерасанд.

Хокҳои хокистарранги ишқории кӯҳӣ. Ин типи хок дар минтақаҳои намнок дар Осиёи Марказӣ дар доманакӯҳҳои қаторкӯҳи Ҳисор, Қаратоғ ва Дарвоз паҳн шудааст. Миқдори порухок дар ин хокҳо 10-15%, pH = 6.5-

7.5, қобилияти ҹаббиши об ба 3540 мг /100 г хок баробар аст. Таркиби гумус дар хокҳои қаҳваранги кӯҳӣ бо воситай мавҷудияти фулвагуматҳо ва гуматҳо тавсиф карда мешавад [111].

Хоки қаҳваранги равшани кӯҳӣ. Хокҳои ин намуд асосан дар баландии аз 1200 то (1800) -2400 (2900) м аз сатҳи баҳр паҳн мешаванд. Онҳо дар зери арчазорҳо, ки бо бомусу таҳач ва ҷорубак ҷамоаҳо доранд, паҳн шудаанд. Паҳншавӣ ва профили муқаррарии хокҳои қаҳваранги хокистарранги равшани кӯҳӣ бо ҳусусиятҳои зерин тавсиф мешаванд: ғафсии горизонти ҷойгиршавии гумус 25-35 см буда, 1-6% гумус дорад. Дар ин қабат карбонатҳо миқдорашон кам ё тамоман нестанд ва онҳо дар чуқурии 30-40 см шуста шудаанд. Дар миёнакӯҳҳо бошад, ин типи хок дар баландии 2800 м ба назар мерасад [52]. Гуногуни хокҳои қисмати ҷанубии қаторкуҳи Ҳисор дар ҳаритаи 2 нишон дода шудааст (ҳаритаи 2.)



Ҳаритаи 2. Гуногуни хокҳои минтақаи омӯзиш

Аломати шартӣ ба ҳаритаи хокҳо: 1. Хокҳои хокистарранги обёришаванд, 2. Хокҳои кӯҳии қаҳваранг 3. Хокҳои баландкӯҳ 4. Хокҳои арчазорҳо 5. Хокҳои дашту-марғзорҳо 6. Хокҳои марғзорҳои баландкӯҳ [52].

Хокҳои кӯҳии ҷангалҳои арча. Ин навъи хок дар нишебиҳои шимолӣ дар баландии 2400-2700 м аз сатҳи баҳр паҳн шудаанд. Онҳо дар зери сояи дараҳтони арча ва пӯшиши зери алафҳо ҷойгир шудаанд [52]. Қабати болоии хок 10 см аз нимторф иборат аст. Дар зери он қабати нарми хоки нарм дар буриши алоҳида ҷойгир аст. Миқдори гумус дар қабати нимторфии ин хок ба 17% мерасад. Он асосан аз навъи намаки сулфат иборат буда, дар горизонти навбатии хок миқдори он то 5% кам мешавад. Реаксияи ҳалшавии хок кислотагӣ мебошад. Ин навъи хок ба чунин зертипҳо тақсим мешавад: хокҳои кӯҳии ҷангалҳои арча; хокҳои ортотрофии арчазор ва ҳокҳои кӯҳии арчазор бо дернинаҳо [52, 114].

Хокҳои кӯҳии ҷангалҳои арчазори карбонатии дернинадор. Дар баландии 2000-2600 м паҳн шудаанд. Меъёри гумус дар ин навъи хок аз 10 то 13% -ро ташкил медиҳад. Таркиби нитроген дар қабати 0-10 см 0,45% ва дар чуқурии 40-45 см –0,04% аст [52].

Хокҳои кӯҳии ҷангалҳои арчазор карбонатии сода буда, одатан дар баландии 1600-2000 м паҳн мешаванд. Миқдори гумус дар таркиби ин хок бештар аз 20% аст. Ин хок то чуқурии 16 см шуста мешавад ва дар тамоми профили паҳншавии он муҳит ишқории миёна мебошад.

Хоки минтақаи баландкӯҳ зиёда аз 50 фоизи масоҳати Тоҷикистон ва қаторкӯҳи Ҳисорро ишғол мекунад. Ин хок дар баландиҳои аз 3000 то 4500-4800 м дучор меояд [52, 103]. Хоки ин минтақа баландкӯҳию марғзорӣ, баландкӯҳию даштӣ, баландкӯҳию биёбонӣ ва ғайра мебошад. Миқдори моддаҳои ғизӣ дар онҳо мутобиқан аз 4-10-2, 4-2, 5-3,5 фоиз ба таври амудӣ тағиیر меёбад.

1.5. Наботот

Олами набототи минтақаи омӯзиш гуногунранг мебошад. Вобаста ба соҳтори геологӣ ва иқлиму шароити экологӣ, дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор минтақаҳои набототи Ҳоси ноҳияи флористикии Ҳисору Дарвоз мавҷуд мебошанд. Дар минтақаи омӯзиш типҳои зерини наботот

мавҷуд мебошанд: нимсаванна ва ҹангалҳои хушкидӯст, ҹангалҳои мезофилий (чормағзу фарқзор), арчазорҳо (чамоаи арчаи зарафшонӣ бо болиштакхору хоралафҳо), дашту марғзор, набототи типи петрофилий [32, 37, 38, 44, 72, 73, 84, 89].

Таркиби флораи қаторкӯҳи Ҳисор, тибқи маълумоти сарчашмаҳои илмӣ, зиёда аз 1600 намудро дар бар мегирад ва мансуби 92 оила ва 546 авлод мебошад [119]. Дар ин ҷо якҷоя бо намудҳои маҳаллӣ – фарқ, писта, арча, явшону шӯрагиҳо намудҳои набототи Баҳримиёназаминӣ, монанди дӯлона, чормағзи юнонӣ, анҷир ва ғайра паҳн шудаанд. Қаторкӯҳи Ҳисор яке аз марказҳои нахустини паҳшавии ҷавдору гандум ба шумор меравад. Ҳусусияти фарқкунандай набототи Тоҷикистон дар бартарии алафҳои гуногун, нимбутта ва буттагиҳои минтақаи биёбон, дашт ва баландкӯҳҳо зоҳир мегардад. Дигар ҳусусияти фарқкунандай набототи қаторкӯҳи Ҳисор дар он аст, ки онҳо на ба таври арзӣ, балки амудӣ (вертикалий) паҳн гардида, ба шароити ҳамворию кӯҳҳо хеле хуб мутобиқ шудаанд.

Набототи қисми ҳамворӣ аз нимсаванна иборат мебошад. Барги ин растаниҳо яксар майда ва хордор буда, обро кам бухор меқунад; решай онҳо бошад, дарозу сершоҳа аст ва аз чуқурии зиёд обро ҷаббида мегирад. Давраи нашвии растаниҳо нимсаваннаҳо хеле кӯтоҳ буда, онҳо фақат баҳорон сабзида, то гармиҳои аввали тобистон хушк мешаванд. Ба чунин растаниҳо ҷорӯбак, чинорак, лолаҳасак, лола ва баъзе хӯшадорҳо мансубанд. Ғайр аз ин, дар байни буттаҳои саксавул, янтоқ ва дигар растаниҳои ба хушкӣ тобовар мерӯянд. Дар водии дарёҳо бошад, растаниҳои гуногун зич рӯида, ҹангалҳои майдабаргро бед, сафедор, газ ва хаданг ба амал овардаанд.

Набототи баландкӯҳҳо дар минтақаи омӯзиш ва баландкуҳ ба иқлими хушкӣ ва номусоидии он мутобиқ шудааст. Оид ба набототи баландкуҳ ва гуногунии онҳо дар асарҳои К.В.Станюкович (1955, 1961, 1968, 1983) базе маводҳо мавоҳо мавҷуд мебошад. Дар ин ҷо растаниҳои болиштмонанд

бартарӣ доранд, ки намӣ ва гармиро дар худ нигоҳ медоранд. Марғзору даштҳои баландкӯҳ аз гиёҳҳои гуногун иборатанд. Набототи марғзорҳои алпӣ ду - се моҳ нашъунамо карда, сипас аз хунуқӣ маҳв мешаванд. Марғзору даштҳои баландкӯҳ ҳаҷман камҳосил бошанд ҳам, вале вояи ҳӯрокиашон баланд аст, ҷароғоҳи хуби тобистона ба шумор мераванд. Ҳангоми таснифоти растаниҳо мӯраванди экологӣ ва генетикии П.Н. Овчинниковро [72, 73, 74, 75] риоя менамоем, чунки ўбари Тоҷикистон 20 намуд ва 9 зертипро ҷудо қардааст [74]. Аз инҳо, 8 намуд ва 3 зертип ба растаниҳои дарахтӣ ва буттагӣ мансубанд: сиёҳчангал, буттаҳои мезофилиӣ, ҳучзорҳо, туғайҳо, ҷангалҳои ксерофилиӣ, буттаҳои ҳурди ксерофилиӣ, ҷангал аз арча ва ғайра [38]. Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 16 типи наботот (нимсаванна, ҷангалҳои ксерофилиӣ, сиёҳчангал, арҷазорҳо, марғзору дашт, тимяникҳо, растаниҳои типи обӣ ва соҳили обӣ, петрофитон ва набототи типи антропогениӣ), зиёда аз 58 форматсия ва зиёда аз 150 ассотсиатсияҳои гуногуни онҳо мавҷуд мебошанд, ки онҳо ҷамоаҳои гуногуни растаниҳоро дар дохили экосистемаҳо ба амал овардаанд [33, 34, 35, 39, 41, 72, 73, 74, 95, 96, 97].


1.6. Маводҳо оид ба мавзеъ ва усули таҳқиқот

Ҳангоми омода намудани рисола, маводи таҳқиқот, коллексияҳое, ки мӯроҳангоми корҳои саҳроӣ солҳои 2017-2023 ҷамъоварӣ кардем ва гербарияи кафедраи ботаника ва дендрологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон истифода шудаанд. Маводи таҳқиқот гуногунии намудҳои оилаи лабгулҳо - *Lamiaceae* Mart. ва омӯзиши фитосенологии баъзе намояндаҳои он - *Nepeta podostachys* Benth., *N. cataria* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw. интихоб қарда шудааст. Бо истифода аз усули мактабҳои ботаникии Русия ва Тоҷикистон таҳқиқоти саҳроӣ гузаронида, оид ба таркиби таксономии оилаи *Lamiaceae* Mart., ҳусусиятҳои экологӣ ва биологии онҳо таҳқиқот анҷом додем.

Усули таҳқиқот. Ҳангоми ичроиши корҳои сахроӣ, омода намудани навиштаҷотҳои геоботаникӣ, методикаи ичроиши корҳои сахроӣ оид ба геоботаника, фенология ва биоморфологияи мактабҳои илмии олимони Русия ва Тоҷикистон [80, 81, 82, 89] истифода шудаанд. Ҳангоми соҳтани ҳаритаҳо методикаи олимони Россия ва Тоҷикистон истифода шудаанд [84, 89, 136]. Раствори (таркиби флора) ба воситаи муайянкунандаи Флораи Тоҷикистон, ки аз 10 ҷилд иборат аст, муайян карда шудаанд. Натиҷаҳо бо барномаи “Excel” ва “Statistica” коркард шудаанд.

1.7. Шарҳи муҳтасари шароити табиии минтақаи омӯзиш ва таҳти мониторинг қарордодашуда

Таҳқиқот дар ҳудуди ноҳияи флористикии Ҳисору Дарвоз, дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, дар минтақаҳои гуногуни он (дараҳои Қаратоғ, Варзоб, Лучоб ва Ромит) аз соли 2017 то 2023 анҷом дода шуд. Дар ин қисмат шарҳи муҳтасари шароити табиӣ ва ҳолати гуногуни биологии намояндаҳои оилаи лабгулҳо дар мавзехои таҳқиқшаванда инъикос ёфтааст. Ҳамаи минтақаҳои таҳқиқшаванда дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар баландии 850 то 4200 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудаанд. Релефи минтақа кӯҳӣ мебошад. Минтақаҳои интихобгардидаи таҳқиқшаванда дар ҳаритаи 3 нишон дода шудаанд (ҳаритаи 3).



Ҳаритаи 3. Минтақаи таҳқиқот:
(бо нуқтаҳои сурҳ минтақаҳои омӯзиш ишора шудаанд)

Барои тартиб додани харитаҳои тақсимоти намудҳои оилаи Lamiaceae Mart. дар Тоҷикистон, бастаи барномаи Arc View GIS истифода шуд. Илова бар ин гуфтаҳо дар зер тавсифи муҳтасари минтақаҳои таҳқиқшаванда оварда шудааст.

1.7.1. Дараи Қаратоғ

Дараи Қаратоғ дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор воқеъ мебошад ва дехаҳои Қаратоғ, Гулбутта, Шурхок, Пуштимиёна ва ғайраро дар баргирифтааст (расми 1).



Расми 1. Манзараи дараи Қаратоғ (расм аз муаллиф)

Дараи мазкур дар баландии аз 850 то 3500 м аз сатҳи баҳр ҷойгир шудааст. Мавсимиҳои хушк (июн-октябр) ва намнок (декабр-май) ба мушоҳида мерасанд. Иқлими континенталӣ буда, тобистонаш дарози гарм ва хушк, зимистонаш бошад, нисбатан муътадил ва намнок аст. Боришот асосан ба фаслҳои зимистон ва баҳор рост омада, тобистон ва тирамоҳ боридани борон кам ба назар мерасад. Ҳарорати миёнаи дара моҳи январ - 1°C хунук ва моҳи июл бошад, $+28^{\circ}\text{C}$ гарм мешавад [9]. Иқлими муътадил ва мавқеи ҷуғрофии дараи Қаратоғ барои афзоиш ва паҳншавии як қатор растаниҳои асаловар, аз ҷумла растаниҳои асаловари мевадиҳанда, инчунин растаниҳои худрӯйи табиӣ мусоидат менамояд.

Хокҳо. Дар дараи Қаратоғ хокҳо ба 4 минтақаи амудӣ чудо мешаванд. Минтақаи хоки хокистарранг дар баландии 300 - 1600 м аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, ҳамвории доманакӯҳҳоро фаро гирифтааст. Ин минтақа нисбатан гарму камбориш аст ва навъҳои зерини хокро дар бар мегирад: хокҳои хокистарранг, хокистарранги бӯртоб, хокистарранги марғзор, аллювиалии беша, шӯрхок ва f [52].

Минтақаи миёнакӯҳ бо хокҳои дорчини кӯҳӣ. Доманакӯҳ ва нишебии қаторкӯҳро (аз баландии 900-1600 то 2800 м аз сатҳи баҳр) фаро гирифтааст. Хоки ин минтақа серпору, серкарбонат ва нармтар буда, онро анбӯҳи буттаву дарахтон ва алафзори баланд пӯшидааст. Хоки минтақаро ба навъҳои зерин чудо мекунанд: хокҳои дашту марғзори баландкӯҳ, сиёҳтоби дашту марғзор, дашт, хокҳои дашту биёбон ва марғзори баландкӯҳ, шӯрхоки баландкӯҳу таъқир ва f .

Наботот. Набототи дараи Қаратоғ монанди тамоми Тоҷикистон ба навъҳо (типҳо)-и зерин тақсим шудааст: ҷангалзори паҳнбарг, туғайзор, ҷангалзори резабарг, арчазор (бурсзор), буттазори паҳнбарг (настаранзор ва ғайра) ва ҷангалзори гармсер (шиблак)-ро дар бар мегирад [31, 33, 39, 44, 74, 75, 104, 105].

Ҷангалзори паҳнбарг аз буттаву дарахtonи намӣ ва гармipарвар (алалхусус ҷормағз, фарқ, чинор, тилех, себи кӯҳӣ ва буттаҳои ҳархела) таркиб мейбад [32].

Ҷангалзори резабарг асосан дар дарёбод ва болотар аз ҷангалзори паҳнбарг ҷойгир шудааст. Дар ин ҷо бештар бед (эронӣ, туронӣ), тӯси туркистонӣ, рим (як навъ сафедор), ангат, буттаҳои газ, юлгун ва ғайра мерӯянд. Алафзори ҷангалзори резабарго дарав мекунанд, инчунин чун ҷароғоҳ, хеле муҳим аст.

Арчазор аз дарахtonи сӯзанбарги удбурс, сиёҳбурс (арчаи туркистонӣ) ва мурудбурс (арчаи зарафшонӣ) ба вучуд омадааст. Тақрибан нисфи ҷангали Тоҷикистон аз арчазор иборат аст. Дар он буттаҳо (мушол, зирк,

табулға, қот, хуч ва ғайра) низ бисёранд. Ба алафзори арчазор бештар гиёхҳои гандумак, юған хосанд. Арчазор чарогоҳи хуб аст. Арча чӯби аълосифат дорад ва меваи он ашёи доругист. Арчазор барои ҳифзи нишебиҳо аз эрозияи хок аҳаммияти зиёд дорад. *Nepeta cataria* L.

Гуногуни лабгулҳо. Тахқиқот нишон дод, ки дар дараи Қаратоғ 44 намуди намояндаҳои оилаи лабгулҳо мавҷуданд, ки мансуби 22 авлод мебошанд: *Teucrium scordium* subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang., *Scutellaria hissarica* B. Fedtsch., *S. adenostegia* Briq. *Marrubium anisodon* K. Koch, *Phlomoides hissarica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. ва ғайра (замимаи 1). Дар байни онҳо 38,6% растаниҳои равғани эфирдор, 5 намуд растаниҳои дорувор, 5 намуд растаниҳои эндемикӣ ва боқимонда растаниҳои алколоиддору сапонидор (4-намуд), ороишӣ (3- намуд), ғизой (1-намуд), хӯроки чорво (2-намуд), асаловар (1-намуд) ва рангдиҳанда (1-намуд) мебошанд.

1.7.2. Дараи Алмосӣ.

Дараи Алмосӣ дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ҷойгир аст. Масоҳати дара зиёда аз 30 км, бараш аз 100 то 500-700 м аст (расми 2).



Расми 2. Манзараи табиии арчазори дараи Алмосӣ

Дарёҳои дара монанди тамоми дарёҳои Тоҷикистон аввалҳои баҳор ва тобистон аз ҳисоби барфу борон пуроб мешаванд. Обҳои дараи Алмосӣ

пайдоишашон аз барф ва боронҳо мебошанд [1,9]. Иқлими дара континенталии мұтадил буда, ҳарорат дар давоми фасли сол гуногун аст. Дар баландкүхҳои дара ҳарорат нисбатан пасттар аст.

Ҳарорати миёнаи моҳи январ дар қисми миёнакүхҳо аз -10 то -25°C , дар баландкүхҳо то 45°C -ро ташкил медиҳад. Боришоти солона дар ноҳияи таҳқиқот 700-1200 мм буда, давраи серборонӣ ба моҳҳои ноябр, март, апрел, июн рост меояд [9].

Релефи дара күхӣ ва мураккаб буда, аз пасткүхҳо, миёнакүхҳо ва баландкүхҳо иборат мебошад. Баландии нисбии теғаи күхҳо ба 1500 м расида, қуллаи аз ҳама баландтарини он зиёда аз 2800 метрро ташкил медиҳад. Таркиби маъданҳо аз граниту гранитоидҳо иборатанд.

Хокҳои дараи Алмосӣ ба монанди дараи Қаратоғ ба 4 минтақа ҷудо мешаванд. Минтақаи хоки хокистарранг дар баландии 300-1600 м аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, ҳамвории доманакүхҳоро фаро гирифтааст. Ин минтақа нисбатан гарму камбориш аст ва навъҳои зерини хокро дар бар мегирад: хокҳои хокистарранг, хокистарранги бӯртоб, хокистарранги марғзор, аллювиалии беша (тугай), шӯрхок ва ғ. Минтақаи миёнакүх бо хокҳои дорчини күхӣ. Доманакүх ва нишебии қаторкүхҳоро (аз баландии 900-1600 то 2800 м аз сатҳи баҳр) фаро гирифтааст. Таркиб ва соҳтораш ба хокҳои водии Ҳисор ҳос аст.

Набототи минтақаи омӯзиш монанди тамоми қисмати Тоҷикистони Марказӣ гуногун мебошад. Ҳангоми таснифи набототи ноҳияи омӯзиш мо таснифи набототи П.Н. Овчинниковро барои Тоҷикистон, ки онро ба 20 тип ва 9 зертип ҷудо намудааст, истифода намудем [73,74,75]. Аз ин миқдор ба дарахту буттазорҳо 8 тип ва 3 зертип тааллуқ дорад: сиёҳчангаль, буттазорҳои мезофилий, сафедчангаль, ҷангалзорҳои ксерофилий ва арчазорҳо.

Флора. Дар дараи Алмосӣ 700 намуд, 340 авлод, 91 оилаи растаниҳои гулдор мавҷуд аст. Аз ин миқдор 200 намуд дар минтақаи баландкӯҳ, зиёда

аз 140 намуд дар минтақаи ҹангалзори ксерофилӣ (шибляк) вомехӯранд. Зиёда аз 400 намуди онҳо дар ҹангалзорҳои мезофилӣ, 120 намуд дар арчазорҳо паҳн шудаанд. Дар дохили парваришгоҳ 12 намуди растаниҳои нодир мерӯянд (саморуғи даштӣ, санггиёҳ, қилдору, зевак, гули ҷавғосун, гули искандарӣ, гули баҳман, савсан, сиёҳгӯш, бузлоч, модари сиёҳалаф ва ғайра).

Гуногуни лабгулҳо. Таҳқиқот нишон дод, ки дар дараи Алмосӣ 33 намуди намояндаҳои оилаи лабгулҳо, ки мансуби 18 авлод мебошанд, мерӯянд, аз қабили: *Scutellaria adenostegia* Briq., *Lallemantia baldshuanica* Gontsch., *Phlomoides hissarica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Stachys hissarica* Regel ва ғайра (замимаи 2). Дар байни онҳо 11 намудаш растаниҳои равғани эфирдор, 5 намуд растаниҳои дорувор, 4 намуд растаниҳои эндемикӣ ва боқимонда растаниҳои алколоиддору сапонидор (3-намуд), ороишӣ (3- намуд), асаловар (1-намуд), рангдиҳанда (1-намуд), ғизойӣ (1-намуд) ва хӯроки чорво (1-намуд) мебошанд.

1.7.3. Дараи Варзоб.

Минтақаи омӯзиш дар қисмати ҹанубии қаторкӯҳи Ҳисор ҷойгир мебошад. Аз ҷиҳати ҷойгиршавии маъмурӣ дараи Варзоб мансуби ноҳияи Варзоб яке аз ноҳияҳои тобеи ҷумхурӣ мебошад [1, 9, 74].

Соҳти геологии он аз қабатҳои палеозой: граниту гранитоидҳо иборат аст. Қисми пасткӯҳҳо: ҳамворӣ ва адирҳо аз хокҳои нарми сиёҳу сафед иборат мебошанд. Қисми миёнакӯҳҳои дара бошад, аз ҳарсангҳо ва сангрезаҳо бо тегаҳои ҳарсангӣ пӯшидашуда иборатанд. Баландии миёнаи кӯҳҳо 1500-2500 м қуллаи баландтарини минтақаи омӯзиш 3200 м мебошад.

Релефи дара кӯҳӣ буда, таркиби он аз ҳамвориҳо, миёнакӯҳу баландкӯҳҳо иборат аст. Талу теппаҳо ноҳамвор буда, дар баъзе қисматҳо эрозияи обӣ ва бодхӯрдашавии хокҳо мушоҳида мешавад. Қуллаҳои кӯҳ аз ҳарсангҳо, граниту гранитоидҳо иборат мебошанд. Дар миёнакӯҳҳо сангrezazaҳо бисёр мебошанд. Дар тамоми қисмати ноҳияи омӯзиш раванди

эрозияи хок назаррас мебошад. Соҳили дарёҳо низ дар тамоми қисмати ноҳияи омӯзиш аз сангу сангрезаҳо ва регу гил иборат мебошанд. Дар водиҳо (терассаҳо) дарёҳо қабат-қабат мушоҳида мешаванд. Дар дехаҳо бошад, боғҳо ва хонаҳои истиқоматӣ чойгир шудаанд [74].

Обҳои ҳудуди омӯзиш аз ҷашмаҳо, тармаю барф сарчашма мегиранд. Дарёҳо ва ҷашмаҳо асосан аввалҳои баҳор то охир тобистон хеле сероб мебошанд. Дар таркиби оби ҷашмаҳо намакҳои минералӣ зиёд аст. Дарёҳои асосии дара Зиддӣ, Лучоб, Такоб, Ҳаронгон, Сиёма, Майхӯра мебошанд [92]. Боришот аввали баҳор ва тирамоҳ бисёртар аст. Обҳои ҷашмаҳои дараи Варзоб тозаи нӯшокӣ мебошанд. Обҳои дарёҳои он низ аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошанд (Анзоб, Майхӯра, Такоб). Иқлими дараи мазкур континенталӣ мебошад. Ҳарорати миёнаи солонааш $+25\text{--}28^{\circ}\text{C}$ аст. Тобистонаш салқин мебошад. Миқдори боришот аз 800–1600 мм дар як сол аст.

Зимистони ин мавзеъ муътадил аст ва то -15°C хунук мешавад. Моҳҳои декабр то феврал боришоти барф мушоҳида мешавад. Баландии барф аз 10 см то 300 см баъзе солҳо зиёд мешавад. Шароити иқлими ноҳия барои боғдорӣ ва ҷорводорӣ мувофиқ мебошад. Заминҳои лалмӣ барои киштукори ғалладонагиҳо мувофиқ мебошанд [1,9,111].

Хокҳои ҳудуди дараи Варзоб ба таври вертикалий зина ба зина чойгир шудаанд. Дар ҳамворию пасткӯҳҳо (аз 300 то 1600 м) хокҳои тираранг, дар миёнакӯҳҳо (1600-2000 м) хокҳои кӯҳии қаҳваранг, дар қисмати баландкӯҳҳо хокҳои марғзору даштий чойгир мебошанд. Таркиби хокҳо аз сангу сангрезаҳо ва ғранитоидҳо иборат мебошанд.

Набототи минтақаи омӯзиш гуногун ва фарогири типҳои гуногуни наботот, ҷангалзорҳои ксерофилий (хушкидӯст) ва мезофилий, арҷазорҳо, нимсаваннаҳо мебошад, ба кӯҳҳо бошад, болиштакҳои ксерофилий, марғзорҳо хос мебошанд. Набототи минтақа ба 12 типи растаниҳои Ҳоси ноҳияи флористикии Ҳисору Дарваз шабоҳат дорад. Дар ҷангалзорҳои

ксерофилӣ ва мезофилӣ, арчазор, чангалҳои майдабарг, нимсаванна, марғзор, даштҳо, шибарзамин, трагакантаҳо, петрофитон растаниҳои соҳили обӣ, растаниҳои антропогенӣ ҳукмронӣ мекунанд [56].

Анбӯҳи типҳои асосии набототро дар ноҳия намудҳои зерини растаниҳои дараҳту буттагӣ ва алафӣ ташкил медиҳанд: бодом (*Amygdalus bucharica* Korsh.); шулаш (*Cercis griffithii* Boiss.); туғ (*Celtis australis* subsp. *caucasica* (Willd.) C.C.Towns.); дулона (*Crataegus azarolus* var. *pontica* (K.Koch) K.I.Chr.); аз гиёҳҳои алафӣ: юған (*Prangos pabularia* Lindl.); торон (*Polygonum coriarium* Grig.); кокутӣ (*Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw.); сич (*Eremurus comosus* O. Fedtsch.); ҷави ёбойӣ (*Hordeum bulbosum* L.) ва ғайраҳо. Дар водиҳо бед, сафедор, тут мавҷуданд (расми 3).



Расми 3. Манзараи дараи Варзоб

(chanгали омехта аз фарку чормағз ва арчаю туғ)

Флора. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои илмӣ, дар ҳудуди минтақаи омӯзиш зиёда аз 1500 намуд растаниҳо мавҷуданд [40], ки аз ин миқдор 400-намуд растаниҳои фоидаовар, 70-намуд шифобахш, 140-намуд растаниҳои хӯрокӣ, 15-намуд растаниҳои равғандиҳанда ва зиёда аз 30-намуд растаниҳои ороишии табиӣ мебошанд [40].

Гуногуни лабгулҳо. Намояндаҳои оилаи лабгулҳо дар дараи Варзоб 68 намуд буда, мансуби 30 авлод мебошанд, аз қабили: *Scutellaria*

adenostegia Briq., *Teucrium scordium* subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang., *Nepeta podostachys* Benth. ва ғайраҳо (замимаи 3, ҷадвали №3).

Дар натиҷаи таҳқиқот муайян гардид, ки дар дохили оилаи лабгулҳои дараи Варзоб 9 намудаш эндемики Тоҷикистон ва 2 намуди онҳо эндемики танҳо дараи Варзоб мебошанд: *Scutellaria velutina* Juz. & Vved., *Nepeta tytthantha* Pojark. Рӯйхати пурраи онҳо дар замимаи 3, оварда шудааст.

1.7.4. Дараи Лучоб

Дараи Лучоб дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, дар қисмати шимолу ғарбии Тоҷикистон, 4 км дуртар аз шаҳри Душанбе воқеъ мебошад (расми 4). Дарозии дарёи Лучоб, ки аз дара мегузарад, 42 км мебошад. Масоҳати дара 225 км²-ро ташкил медиҳад. Дараи мазкур дар баландии зиёда аз 800 м аз сатҳи баҳр дар водии Ҳисор ҷойгир мебошад. Мавсимиҳои хушк (июн-октябр) ва намнок (декабр-май) ба мушоҳида мерасанд. Иқлимиаш субтропикии континенталии тез буда, тобистонаш дароз, гарм ва хушк буда, зимистонаш нисбатан мӯътадил ва намнок мебошад. Боришоти зиёд асосан ба фаслҳои зимистон ва баҳор рост омада, тобистон ва тирамоҳ боридани борон кам ба назар мерасад. Ҳарорати миёнаи дара моҳи январ - 1°C хунук ва моҳи июл +28 °C гарм мешавад [9].

Иқлими мӯътадил ва мавқеи ҷуғрофии дараи мазкур барои афзоиш ва паҳншавии як қатор растаниҳои асаловар аз ҷумла растаниҳои асаловари мевадиҳанда, инчунин растаниҳои худрӯйӣ табиӣ мусоидат менамояд [9].

Типи ҷойгиршавии набототи дараи Лучоб ба монанди тамоми Тоҷикистон зина ба зина (аз 800 м то 3200 м) мебошад. Дар гирду атрофи дараи Лучоб типҳои набототи хоси қаторкӯҳҳои Ҳисору Дарваз паҳн шудаанд, аз қабили: нимсаванна (600-1200 м), ҷангалҳои ксерофилӣ – 1200-1800 м (туғу, бодомзор), ҷангалҳои мезофилӣ - 1600-2700 м (фарку чормағзор), арҷазорҳо 1800-3200 м, марғзору дашт (2700-3200 м) ва растаниҳои типи нивалию петрофилӣ (расми 4).

Набототаш аз 12 тип иборат аст. Нимсаванна (таркибаш аз ғумай, хардумкаҳ, юған, ҷави ёбой), ҷангалҳои ксерофилий (аз ҷамоаҳои бодом, туғ, фарки Регел) ва мезофилий (фарку ҳучзор), арҷазор, ҷангалҳои майдабарги соҳили дарё (беду сафедорзор), дашту марғзор (ҷамоаҳои торон, гулзардаки Томсон, шулҳаи Паулсон, герани Регел ва ғайра), ҳоралафзор, набототи типи антропогенӣ, сесанбарзор ва набототи типи соҳили обӣ [5, 25, 61].



Расми 4. Манзараи дараи Лучоб

Гуногуни лабгулҳо. Намояндаҳои оилаи лабгулҳо дар дараи Лучоб 37 намуд буда, мансуби 24 авлод мебошанд, аз қабили: *Teucrium scordium* subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang., *Nepeta podostachys* Benth., *Dracocephalum scrobiculatum* Regel, *Lallemantia royleana* (Benth.) Benth., *Phlomis bucharica* Regel ва ғайраҳо (замимаи 4). Дар натиҷаи таҳқиқот муайян гардид, ки дар дохили оилаи лабгулҳои дараи Лучоб 2 намудаш эндемики таркиби флораи Тоҷикистон мебошад.

1.7.5. Дараи Ромит.

Дар 45-ум км шимолу шарқи Душанбе, дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дараи Ромит воқеъ аст, ки дар поёни он манотиқи фароғатии сершумор, ҷашмаҳои гарм, ҷангалҳои ҳифзшуда ва дарёҳои зебои кӯҳӣ мавҷуданд.

Аз ин дара дарёи Кофарниҳон, ки 387 км дарозӣ дорад, сарчашма гирифта, чорӣ мешавад. Сарчашмаи обҳои дарёи ин дара тарма ва барфу борон ва инчунин чашмаҳои кӯҳӣ мебошанд. Сарчашмаи дарёи қисмати чапи он-дарёи Сорбо аз пиряҳҳо ва майдонҳои барфи қаторкӯҳи Қаратоғ ва манбаи росташ-дарёи Сардаи Миёна аз қаторкӯҳи Ҳисор сарчашма мегирад. Ғизои дарёҳои Сорбо ва Сардаи Миёна омехтаи пирях ва барф аст. Ҷараёни калонтарини об дар онҳо ба моҳҳои май-июл рост меояд. Мачрои дарёҳо, ки 40–60 метр паҳно доранд, бо ҳамон паҳнои мачрои об бо конҳои сангҳои саҳт печонида шудаанд (расми 5).



Расми 5. Манзараи дараи Ромит

Миқдори боришот дар дара ба 800-1800 мм мерасад, миқдори зиёди боришот ба фасли зимистон ва баҳор рост меояд. Боронгарӣ хеле кам ба назар мерасад. Қабатҳои барф аз охири моҳҳои ноябр то моҳи март мейстад. Ҳарорати солонаи ҳаво ба $9,8^{\circ}\text{C}$ мерасад. Дар моҳи июл-август $+38^{\circ}\text{C}$ ба қайд гирифта шуда, ҳарорати минималий бошад дар моҳи декабр - 3°C ба қайд гирифта шудааст.

Сохтори гуногуни релеф, аз сатҳи баҳр зиёд тағйир ёфтани баландии дара, шароити гуногуни иқлим, гуногунии наботот ва гуногунии хокро ба

вучуд меорад. Дар микроклимати нишебиҳои кӯҳҳо, ки дар доираи як аломати баландиҳо ҷойгиранд, гуногунии наботот назаррас мебошад [1, 9].

Гуногунии лабгулҳо. Дар дараи Ромит зиёда 1600 намуди растаниҳои гулдор мавҷуд мебошанд, ки аз ин миқдор 45 намудаш намояндаҳои оилаи - *Lamiaceae* Mart. мансуби 26 авлод мебошанд: *Scutellaria adenostegia* Briq., *Sideritis montana* L., *Nepeta podostachys* Benth., *Lallemantia royleana* (Benth.) Benth., *Phlomis bucharica* Regel ва ғайраҳо (замимаи 5). Дар натиҷаи таҳқиқот муайян гардид, ки дар дохили оилаи лабгулҳои дараи Ромит 7 намудаш эндемики Тоҷикистон мебошад [3, 48, 49, 119].

Таҳлили мониторинги гуногунии биологии оилаи лабгулҳо нишон дод, ки дар дараи Варзоб 68 намуд, ки 34.3% тамоми гуногунии флораи оилаи лабгулҳои Тоҷикистонро дар бар мегирад, дар дараи Ромит 45 намуд (22.7%), дар дараи Қаротоғ 44 намуд (22.2%), дар дараи Лучоб 37 намуд (18.6%) ва дар дараи Алмосӣ 33 намуд (16.6%) таркиби флораро ташкил медиҳанд. Хулоса, дар ҳамаи минтақаҳое, ки омӯзиш гузаронида шуд, дар онҳо шакли ҳаётии растаниҳои мезофитии бисёрсола 69%-и гуногунии намудиро ташкил медиҳанд.

БОБИ II. ЛАБГУЛХО - LAMIACEAE MART. JUSS. ВА ТАЪРИХИ ОМЎЗИШИ ОНҲО

Намудҳои оилаи *Lamiaceae* Mart. мансуби тартиби *Lamiales*, зерсинфи *Lamidae*, синфи магнолиягулҳо *Magnoliopsida* ва шуъбаи магнолиофитҳо *Magnoliophyta* мебошанд. Ареали паҳншавии намудҳои оила космополитӣ мебошад, аммо дар минтақаҳои баҳри Миёназамин, Эрон ва Тӯрон намояндаҳои он ҷузъи асосии ҷамоаҳои растаниҳо буда, ба таври густарда паҳн шудаанд. Аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳои илмӣ, оилаи лабгулҳо аз 221 то 270 авлод ва аз 5500 то 5600 [117,118,119] намуд иборатанд. Намояндаҳои оила бо шаклҳои ҳаётии гуногун-алафҳои бисёрсола, буттаҳо ва буттачаҳо вомехӯранд [119]. Аксари растаниҳои намояндаҳои ин оила шакли ҳаётии алафии яқсола, бисёрсола ва нимбуttагӣ дошта, дар мамлакатҳои тропикӣ баъзе шаклҳои дараҳтии онҳо низ вомехӯранд [119].

Хусусиятҳои асосии морфологии намояндагони оилаи лабгулҳо пояи чорқира, баргҳои супоративӣ, гулҳои дулабаи боҳамчаспида ва гулбаргҳо бо мӯякҳои зард мебошанд ва дар таркиби узвҳояшон (барг, гулбарг ва поя) равғани эфир доранд. Барги баъзе намояндаҳои онҳо сода ва мураккаби канорҳояш яклухт буда, дар поя ба таври рӯ ба рӯ ҷойгиранд. Ҳамаи растаниҳои ин оила бӯйи ба худ хос доранд, ки он ба мавҷудияти равғани эфир (дар мӯякчаҳои ғадудии узвҳояшон) дар кулли узвҳои он вобаста аст.

Андоза ва ранги гули растаниҳои лабгулон гуногун аст. Лекин дар ҳама ҳолатҳо соҳти гул дар ҳамаи намояндагони он тарҳи (соҳтор) умумии ба худ хос дорад. Формулаи умумии гули оилаи лабгулҳо чунин аст: Гулашон дучинса буда, гулпӯши дучанда доранд $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_{(2+3)} \text{A}_{4,} \text{G}_{2(2)}$. Косачаи гул аз 5 косабарги бо ҳам пайваст (баъзан шакли ду лабро дорад) иборат аст. Тоҷгул аз 5 гулбарг (дую гулбарг бо ҳам часпида, лаби болоӣ ва сетои дигари гулбаргҳо бо ҳам часпида, лаби поёниро ташкил додаанд)

иборат аст. Аз ин сабаб, онҳо соҳти ду лабро дошта, номи оила аз ин ҷо гирифта шудааст [119]. Миқдори гардбаргҳо 2-то, баъзан 4-то мебошад. Ғура аз 2 мевабарг таркиб ёфтааст. Намояндағони оилаи лабгулҳо растаниҳои доругӣ ва техниқӣ (манбаи равғани эфир), ороишӣ ва ҳӯрокӣ мебошанд. Дар таркиби растаниҳои оилаи лабгулҳо моддаҳои заҳрнок дида намешаванд [119]. Систематика ва таснифоти мавҷудаи оила дар ҳолати омӯзиш ва таҳия қарор дорад. Пеш аз ҳама, сарҳади ҷудо кардани оилаи мазкур (фарқияти он) аз оилаи вербенаҳо ҳанӯз норавшан аст. Таҳқиқоти намояндаҳои оилаи *Lamiaceae* Mart. дар Тоҷикистон як қисми таҳқиқоти флористикии олимони рус (1800-1990) ва тоҷик буд, ки тули 50 сол-аз соли 1940 то 1990, дар Институти ботаникаи АИҶТ ва баъдан дар Институти ботаника, физиология ва генетикаи растани АМИТ таҳқиқот ба роҳ монда шуда буданд. Академик П.Н. Овчинников, (солҳои 1941-1979) дар омӯзиши олами набототи Тоҷикистон саҳми назаррас гузаштааст [96, 119].

Аз солҳои 1950 то 1990, кормандони лабораторияи систематикаи растаниҳои Институти ботаникаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар аввалҳои ташкилёбии Институт (1938-1979) бо сарварии академик П.Н. Овчинников, солҳои (1980-1987) таҳти роҳбарии М. Расулова, академик Н.М. Махсумов (1987-1990), М.И. Исмоилов (1990-1996), А.А. Мадаминов (1996-1997), академик Ҳ.Ҳ. Ҳисориев (1998-2011), А.К. Мирзоражимов (2015-2018), А. Бақозода (2019) то кунун бо ибтикору қӯшишҳои олимон Т.Ф. Кочкарева, О.Е. Конринг, Е.Р. Жоголев, Г.Т. Сидоренко, С.Ю. Юнусов, Н.М. Сафаров, С. Раҳимов ва дигарон дар самти омӯзиши оилаҳои гуногуни флораи Тоҷикистон, аз ҷумла лабгулҳо таҳқиқоти нақшавӣ гузаронида шуда, маводҳо оид ба флораи ин оила ҷамъовардашуда дар асари “Флора Таджикской ССР” (1986.Т 8.) ҷо дода шудаанд [73]. Баъзе маводҳои умумии илмӣ оид ба гуногуни намудии оилаи лабгулҳо дар рисолаҳо ва монографияҳои алоҳидай набототшиносон, аз қабили [54,81,

82, 83, 84, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,119] мавчуд мебошанд ва маводҳои номбурда характери умумӣ доранд. Маводҳои алоҳида оид ба фитосенология ва гуногунии оилаи лабгулҳо дар таркиби флора ва набототи Тоҷикистон дар асарҳои нашршудаи алоҳидаи муаллифони зерин, аз қабили К.С. Афанасьев (1941); Н.Ф. Гончаров (1953); Г.Т. Сидоренко (1953,1993); Р.В. Камелин, 1971, 1973; М.И. Исмоилов, Ҳалимов А. Р.Б. Сатторов,1998; Р.Б. Сатторов (1995, 2013, 2017); Н.М. Сафаров (2018) ва дигарон мавҷуданд. Дар маводҳои номбурда танҳо гуногунии намудии оила дар мавзеъҳои алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст, вале то ҳол таҳлили пурраи оила ба сифати муайян намудани гуногунии намуд ва захираю аҳаммияти намояндаҳои алоҳидаи он ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. Аз ҳамин лиҳоз, таҳқиқоти мазкур аввалин иқдом оид ба омӯзиши аҳаммияти оилаи лабгулҳо ва намояндаҳои алоҳидаи онҳо дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Намояндаҳои оила мансуби тартиби *Lamiales* мебошанд. Дар Тоҷикистон 198 намуди онҳо мавҷуд буда, онҳо мансуби 39 авлод мебошанд [119] . Намояндаҳои тартиб растаниҳои яқсола, бисёрсола, буттагӣ ва шакли ҳаётии дарахти низ вомехӯранд. Баргҳои онҳо асосан одӣ, беназдибарг, муқобили яқдигар дар поя ва навдаҳо ҷойгир шудаанд [101,19]. Яке аз оилаҳои маъмули тартиби мазкур оилаи лабгулҳо - *Lamiaceae Mart.* мебошад.

Намояндаҳои оилаи лабгулҳо - *Lamiaceae Mart.* растаниҳои алафӣ ё буттагӣ буда, намояндаҳои буттаҳо миқдоран хеле кам, бо баргҳои мутақобил, аксаран баргҳо сода мебошанд. Сатҳи баргҳо ҳамвор ва дар баъзе намояндаҳо дандонадор буда, наздибарг надоранд [119]. Формулаи гули лабгулҳо 2-лаба, гулбарг тобхӯрда ва ба найча шабоҳат дорад, онҳо дар 2 қатор дар зери лабони болоии гул, дар зери қабати нектарбарор ҷойгиранд, бешубҳа, дар робита бо эволютсияи пардаболҳо - *Нүменоптера* - гардолудкунандагони асосии лабгулҳо дар раванди такомул мутобиқ

шудаанд. Гули намояндаҳои лабгулҳо асосан ба воситаи ҳашаротҳо ва гулҳои авлодҳои алоҳидаи оила, инчунин ба воситаи парандаҳо бо бӯйсафарҳо (колибраҳо) гардолуд ва бордор мешавад. Барои мисол, чунин гулҳои маҳсусгардонидашуда, гулҳои авлоди мармаракро (*Salvia L.*) -ро метавон баррасӣ кард. Соҳти гули онҳо дар зер нишон дода шудааст (расми 6).



А



Б

Расми 6. Соҳти гули оилаи лабгулҳо

Мармарак (*Salvia sclarea L.*): А – растаний бо гулаш;
Б – соҳти буриши гул

Намояндагони авлоди мармарак танҳо 2 гардбарг доранд ва ҳар яке аз онҳо қобилияти ҳосилкуни гардро дорад. Дар гардбаргҳо танҳо нисфи антеридий, нисфи дигара什 бошад, редуксия шуда, ба як дастгоҳи фишанг табдил меёбад. Аксарияти аъзоёни оилаи мазкур гарчанде соҳтори сарпӯши дулаба доранд, аммо онҳо соҳтори маҳсуси худро доро мебошанд. Дар баъзе авлодҳо соҳти гули онҳо дуруст мебошад. Масалан: дар пудина (*Mentha L.*). Баъзан танҳо лабҳои поёни гулбарг хуб – гулбарги якҷоя инкишоф меёбад, ба монанди намудҳои авлоди (*Ajuga L.*). Гарчанде намояндаҳои лабгулҳо дар минтаҳои тропикий ва минтақаҳои муътадили иқлимашон хунук хеле зиёданд, ҳукмронии ҳақиқии намояндаҳои оилаи мазкур бо Осиёи Кӯҳан-аз Осиёи Миёна то

нимчазираи Пиреней мебошад [119]. Дар ин чо онҳо на танҳо аз ҷиҳати шумораи зиёди авлодҳо ва намудҳо, балки аксар вақт ҷамоаҳои онҳо низ бартарӣ доранд. Дар бисёр минтақаҳои хушку қӯҳистон ҳаво аслан бо бӯйи намояндаҳои оила (*Lamiaceae* Mart.) муаттар мешавад. Дар дохили оила якчанд зериоларо фарқ мекунанд, ки дар байни онҳо ду зериола калонтарин мебошанд. Намояндаҳои оила дар минтақаҳои иқлимашон гуногуни субтропикӣ, тропикӣ ва мӯътадил дар биёбонҳо, даштҳо, марғзору ҷангалзорҳо месабзанд. Оилаи мазкур ба якчанд зериола тақсим шудааст.

Зериолаи *Scutellarioideae*. Гулҳо дулаба (лабони онҳо яклухт) ва аз косабаргу гулбарг иборатанд. Гулбарги болоии он шакли кулоҳро дорад. Миқори гардбаргҳо 4-то мебошад [119].

Авлоди *Scutellaria*. Раствори бисёрсола, буттacha ва баъзе ҳолатҳо бутта мебошанд. Дар қисмати болоии танаи баргу пояи буттаҳо мӯъякҳо диди мешаванд. Онҳо бӯй надоранд.

Зериолаи *Stachyoideae* аз рӯйи гуногуни намудҳо яке аз зериолаҳои калон мебошад. Ба ин зериола намояндаҳои гуногуни авлодҳо дар Тоҷикистон мансуб мебошанд. Пояҳояшон рост, гули онҳо бо косабарги шакли гуногундошта фарқ менамояд. Гулбарги онҳо аз гулҳои дуруст ё зигаморфии дулаба иборат мебошад. Миқдори гардбаргҳо дар намояндаҳои онҳо 4-2 мебошад. Ба ин оила авлодҳои зерин мансубанд: бузноҷ (*Dracocephalum* L.), пудина (*Mentha* L.), мармарак (*Salvia* L.), сесанбарг (*Thymus* L.), сӯзокгиёҳ (*Phlomis* L.), бобунаи ғовӣ (*Leonurus* L.), газнагиёҳ (*Lamium* L.), часмак (*Stachys* L.) ва ғайра. Гуногуни намуди оила дар ҷадвали 6 оварда шудааст. Авлоди аз ҳама намудҳои бисёрдоштаи оилаи – *Lamiaceae* Mart. дар Тоҷикистон (*Scutellaria* L.) буда, ба он 35 намуд мансуб мебошад [69, 70, 107, 117, 131, 143, 144]. Моҳияти асосии намояндаҳои оилаи лабгулҳо маҳз бо моддаҳои хушбӯйи онҳо вобаста аст. Дар узвҳои нашвӣ ва генеративии онҳо моддаҳои хушбӯй

захира мешаванд. Аз намудҳои гуногуни он, аз қабили наъно, равғани эфири ментол мегиранд. Дар таркиби аксари намояндаҳои оила равғани эфир мавҷуд мебошад.

2.1. Гуногуни лабгулҳои минтақаи омӯзиш

Дар натиҷаи таҳлили адабиётҳо ва гузаронидани корҳои амалии саҳрой [11, 40, 41, 76, 83, 86, 117, 119,] муқаррар карда шуд, ки дар таркиби набототи ноҳияи флористикии Ҳисору Дарвоз 118 намуди оилаи лабгулҳо мавҷуд буда, мансуби 39 авлод мебошанд. Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 73 намуди оилаи лабгулҳо, ки мансуби 32 авлод мебошанд, месабзанд. Аз ин миқдор растаниҳои бисёрсола – 55 (75.4%) намуд, буттаю нимбуttачаҳо - 9 (12.3%) - намудро ва растаниҳои яксола 9 намуд (12.3%)-ро ташкил медиҳанд.

Ташхиси ареологӣ (чуғрофӣ) нишон дод, ки асоси намудҳои таркиби флораи лабгулҳои қаторкӯҳи Ҳисору Дарвазро намудҳои ареалашон Осиёи Миёна - 50 намуд, Помиру Олой – 20 намуд, Эрону назди Ҳимолой - 24 намудро ташкил медиҳанд. Миқдори эндемикҳои лабгулҳо дар дохири флора 24 намуд аст [25, 37, 57, 58, 59, 94, 116, 119, 141, 142]. Дар зер тавсифи биологӣ ва ботаникии намудҳои авлодҳои маъмули оиларо, ки дар минтақаи омӯзиш паҳн шудаанд, пешниҳод карда шудааст.

1. **Авлоди хусравдору (живучка) – *Ajuga* L.** Намояндағони авлоди мазкур алафҳои бисёрсола ё яксола буда, баландии пояҳои онҳо аз 5-50 см мебошад ва пояҳои намояндаҳои ин авлод рост аст [117,119]. Баргҳои байзашакл, тухмакмонандӣ мутақобилро доро мебошанд. Косабарги онҳо шакли зангӯла бо ҳам часпидаро дорад. Баргҳои онҳо базалии калон, дарозрӯя, сатҳи баргаш дандоншакл, баргҳои бунёдӣ ҳаҷмашон хурдтаранд, яъне ҳаҷмашон хурдтар аз баргҳои аввалий, кӯтоҳи думчадори байзашакл ё баръакс. Гулҳои он дар хӯшагул ҷойгир шудаанд. Авлоди мазкур дар дунё зиёда аз 50 намуд дорад, дар Тоҷикистон ва Ҳисору Дарвоз бошад, як намуди он паҳн гаштааст [59,113,117,118,119]. Дар минтақаи

омӯзишие, ки мо таҳқиқот гузаронидем, намояндаи авлоди мазкур мавҷуд нест.

1.1. **Хусравдоруи туркистонӣ** (живучка туркестанская) -*Ajuga turkestanica* (Regel.) Briq. Раствории бисёрсола буда, дарозии пояи он ба 40-45 см мерасад. Раствории бисёрпояи поъюяш рост мебошад. Баргҳояш сода, мӯяқдор думчаҳои барг инкишофёфта буда, шакли барги он тухмшакл, элипсмонанд мебошад. Баргҳо 2-3 то 5-8 см дарозӣ ва 5-13-20 мм паҳнӣ доранд. Гулҳои он 1-2 дар бағали барг ҷойгир шудаанд. Ранги гулбарги онҳо сафед, сурх, гулобӣ мебошад [117,118,119]. Хусравдоруи туркистонӣ дар баландиҳои аз 1500-1900 м дар дар таркиби ҷамоаҳои набототи шибляк, сиёҳчангӣ ва инчунин дар хучзорҳо паҳн шудааст. Дар ҳудуди Тоҷикистон дар ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарвоз, Тоҷикистони Ҷанубӣ месабзад. Ареали умумии паҳншавии намуд – Осиёи Миёна ва Помиру Олой мебошад. Намуди мазкур моҳи май гул мекунад ва моҳи август самар медиҳад (расми 7).



Расми 7. Хусравдоруи туркистонӣ – *Ajuga turkestanica* (Regel.) Briq

Намуди мазкур низ дар қаторкӯҳи Ҳисор вонамехӯрад. Ин намуд дар минтақаи флористикии Ҳисору Дарвоз “Г” мавҷуд мебошад. Дар минтақаи омузиш мо намояндаҳои авлодро дарёфт накардем.

2. Авлоди кулоҳгул (шлемник) - *Scutellaria* L. Намояндаҳои ин авлод шакли ҳаётии алафҳои бисёрсола ва ё яксола, баъзан буттаҳо ё буттачаҳоро доро мебошанд. Тана, поя ва барги онҳо бо мӯякҳои патмонанди одӣ пӯшонида шудаанд. Гулҳо дар бағали барг ва дар нӯги навдаҳо ҷойгиранд. Косабарги он ба зангӯла монанд мебошад. Гулбарги онҳо ранги гулобӣ ва сафед дорад. Гардбаргҳо миқдорашон дуто аст [119].

Дар рӯйи Замин зиёда аз 300 намуди авлоди мазкур мавҷуд буда, 18 намуди он ба Ҳисору Дарвоз хос аст. Намояндаҳои авлод дар Тоҷикистон ва минтқаи омӯзиш дар баландҳои 500 то 4100 м аз сатҳи баҳр мерӯянд. Мувофиқи маълумоти адабиётҳои илмӣ, дар ҳудуди қаторкӯҳи Ҳисор 7 намуди авлоди мазкур ба қайд гирифта шудааст: *Scutellaria zaprjagaevii* Kochk. & Zhogoleva, *S. leptosiphon* Nevski, *S. hissarica* B. Fedtsch., *S. physocalyx* Regel & Schmalh. ex Regel, *S. phyllostachya* Juz., *S. poecilantha* Nevski ex Juz., *S. orbicularis* Bunge. Ҳусусиятҳои ботаникии баъзе аз намудҳои Ҳоси қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар зер тавсиф шудаанд [119].

2.1. Кулоҳгули ҳисорӣ -*Scutellaria hissarica* B. Fedtsch. (1913). Раствори бисёрсола, одатан бисёрпояи шохчазананда буда, пояҳояш 30-50 см дарозӣ доранд. Поя ва баргҳо бо мӯякҳои сафеди майда пӯшонида шудаанд [118, 119]. Баргҳо 1,5-5,5 см дарозӣ ва 1-4,5 см паҳной доранд, тақрибан дарозии баргҳо ба паҳной баробар аст. Миқдори баргҳо дар танаи як ниҳол то 5-6 ҷуфт буда, шаклашон, тухмшакл ё тухмшакли секунҷа мебошад. Ҳӯшагулаш калон ва то 8-16 см дарозӣ дорад. Гулҳо хело тунук, маҳини яктарафа аз 6-12 гул иборат мебошанд. Тири асосии ҳӯшагули он бо мӯяки сафед пӯшонида шудааст. Моҳи июн гул карда, моҳҳои август ва сентябр самар медиҳад [117,118,119] .

Ҳусусиятҳои биологӣ, аҳаммияти ҳочагӣ ва захираҳои табиии намуди мазкур пурра омӯхта нашудаанд. Дар шароити экологии ҳозира дар табиат

намуди мазкур ҳамаи давраҳои инкишофашро ба пуррагӣ мегузарад. Ҳолати экологиаш хуб аст (расми 8).



Расми 8. Кулоҳгули ҳисорӣ- *Scutellaria hissarica* B. Fedtsch

Scutellaria hissarica B. Fedtsch.– дар таркиби типҳои набототи сиёҳчангӣ (фаркзор), ҷангалҳои ксерофилий (бодомзор), дар минтаҳаи санглох ва нишебиҳои сангрез дар баландиҳои аз 1000 то 1800 м аз сатҳи баҳр месабзад. Дар таркиби баргу пояҳо ва гулаш алкалоидҳо ва сапонинҳо мавҷуданд. Намуди мазкур барои омӯзиш дар соҳаи тиб тавсия дода мешавад [28, 29, 118, 119].

Ареали паҳншавиаш системаи кӯҳҳои Помирӯ Олой мебошад. Намуди мазкур аз ҷониби муаллиф дар минтаҳаҳои зерин: дари Қаратоғ, гирду атрофи деҳаи Ҳакимӣ; дараи Варзоб, деҳаи Харангон ва Такоб муайян карда шуд. Ҳолати экологиаш хуб аст.

2.2. Кулоҳгули борикнай (тонкотрубковый) – *Scutellaria leptosiphon* Nevski (1937).

Растани болиштакмонанд. Танааш навдаҳои бисёр дорад. Тана, поя ва барги он бо мӯякҳои майдаи баҳмалмонанди маҳин пӯшонида шудаанд. Пояҳои соли аввали сабзиш хеле маҳин ва аз 3 то 10 см дарозӣ доранд. Дар поя ва навдаҳои он баргҳо бисёр мебошанд [118, 119].

Шакли баргҳо гирд ё тухмшакл буда, сатҳи барг ноҳамвор, пасту баланд мебошад. Гулҳо тоқа-тоқа ё 3-4-то дар бағали барг чойгир шудаанд. Косабарг 2 мм дарозӣ дорад. Гулбаргҳо пайваст шуда шакли найчаро гирифтаанд, дарозии найча 3 см, (диаметри найча 1 мм), ранги гулҳояш гулобӣ мебошад. Намуди мазкур дар минтақаи набототи шибляк ва дар дохили харсангҳо мавзеъҳои намнокро интихоб карда, дар дохили сангҳо харсангҳо низ месабзад [119]. Моҳи май гул меқунад ва моҳи июл самар меорад (расми 9).



Расми 9. Кулоҳгули борикнай - *Scutellaria leptosiphon* Nevski (1937)

Намуди мазкур дар дараи Қаратоғ низ паҳн шудааст. Ареали паҳншавии умумии намуди мазкур Помиру Олои Ғарбӣ мебошад. Хоси типи набототи сиёҳчангӣ ва петрофитон мебошад ва дар баландиҳои аз 1100 то 1500 м аз сатҳи баҳр дида мешавад. Миқдори фарди он дар баъзе мипнитақаҳо алалхусус дар дараи Қаратоғ кам шуда истодаанд. Сабабаш таъсири антропогенӣ ба муҳити сабзиши он мебошад. Намуди мазкур Хоси дараи Қаратоғ [119] мебошад, вале мо намуди мазкур дар дараи Қаратоғ дуюмбора дарёфт кардем. Мушоҳида нишон дод, ки миқдораш кам шудааст.

2.3. Кулөхгули Запрягаев -*Scutellaria zaprjagaevii* Kochk. & Zhogoleva

Растаний бисёрсолаи болиштакмонанд. Пояхояш хело нозук ва маҳин буда, 3-5 см дарозӣ доранд. Поя ва баргҳои он бо мӯякҳои сафеди майдаи патмонанди зич пӯшонида шудаанд. Баргҳо 0,75-1,7 см дарозӣ, 0,7-1,5 см паҳнӣ доранд. Баргҳо тухмшакл ё гирди байзашакл буда, сатҳи болои барг бо мӯякҳои майдаи сафед пӯшонида шудааст [119]. Қадаҳчай косабарг 2-3 мм дарозӣ бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудааст. Гулбаргҳо то 5 см дарозӣ доранд, рангаш гулобӣ, найчаи гул 2,3-3 см дарозӣ дорад, диаметраш 1-1,3 мм (расми 10).



Расми 10. Кулөхгули Запрягаев – *Scutellaria zaprjagaevii* Kochk. & Zhogoleva

Лаби болои гул 5,5 - 6 мм дарозӣ дорад, лаби поёниаш 5,5-6 мм мебошад ва гирдшакл аст. Ҳӯшагулаш 1-4 см дарозӣ дошта, силиндршакл аст, ранги гулҳояш норинҷӣ мебошанд [118,119]. Намуди мазкур моҳи май гул мекунад ва моҳҳои июл ва август самар меорад. Ин намуд дар минтақаи нимсаванна, сиёҳчангӣ, инчунин дар типи набототи петрофилий дар баландии аз 1000 то 2900 м паҳн шудааст. Ареали паҳншавиаш қаторкӯҳҳои Ҳисор, Дарвоз ва Тоҷикистони Ҷанубӣ мебошад [119]. Эндемики Ҳоси Тоҷикистон мебошад. Ҳусусияти биологӣ ва аҳаммияти хоҷагии он пурра омӯхта нашудааст.

3. Авлоди достмева (серпоплодник)- *Drepanocaryum Pojark*

Растаниҳои яксола, баргҳояшон сода, маҳин ва тунук буда, сатҳаш дандонашакл мебошад. Миқдори гулҳо дар хӯшагули он 3-8 то буда, онҳо дар тӯдагулҳо ҷойгир шудаанд. Косабаргҳояш найчашакл, дар танааш 18-20 раг дорад. Гулбаргаш часпида, дулаба, рангаш осмонранг ё кабуд мебошад. Гулбаргҳо часпида ва найчамонанд мебошанд [119]. Миқдори гардбаргҳо 4-то аст. Авлоди мазкур дар таркибаш як намуд дорад.

3.1. Достмеваи Севертов – *Drepanocaryum sewerzowii* (Regel) Pojark.

Растаний яксола ба пояҳои рост аз 5 то 80 см дарозӣ ва сатҳи баргҳо бо ду шакл мӯякҳо пӯшонида шудааст. Баргҳо 0,9-3,5 см дарозӣ, 0,4-3 (5,5) см паҳнӣ доранд. Баргҳо тухмшакли паҳни думчадор буда, думчай барг 2,5 см дарозӣ дорад (расми 11).



Расми 11. Достмеваи Севертов – *Drepanocaryum sewerzowii* (Regel) Pojark

Гулҳо дар тӯдагул-гӯшворак ҷойгир шудаанд. Дар зери хӯшагулаш ду барги мутақобил ҷой мегирад. Косабарг 6-8 мм дарозӣ ва 3- 4 мм паҳнӣ дорад. Гулбарги он 7-9 мм бо ҳам пайваст буда, найчашакл ва дарозии найчаи он 3 - 7 мм аст [119]. Лаби болоии гул 1 - 4 мм дарозӣ дошта гирдшакли тухмонанд мебошад ва лаби поёниаш ду маротиба аз лаби болоӣ қалон аст. Мевааш тухмак аст ва 1-2 мм дарозӣ ва 0,7-08 мм паҳнӣ

дорад, рагаш сиёҳ ва шаклаш гирд аст. Моҳи апрелу май гул ва моҳи август самар меорад. Намуди мазкур дар таркиби набототи нимсаванна, шибляк, арчазор, сиёҳчангл ва инчунин соҳили дарёҳо дар баландиҳои аз 500 то 2700 м паҳн шудааст. Намуди мазкур дар тамоми ноҳияҳои флористикӣ ва аз ҷумла дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор васеъ паҳн шудааст [119]. Намуди мазкурро аз дараҳои Лучоб, Қаратоғ, Ҳаронгон ҷамъоварӣ намудем. Ҳусусиятҳои биологӣ ва аҳаммияти хоҷагиаш омӯхта нашудааст.

4. Авлоди рӯбоҳдору (дубровник) – *Teucrium* L. Ба ин авлод дар рӯйи Замин 300 намуд, дар кишварҳои узви ИДМ 21 намуд ва дар флораи Тоҷикистон як намудаш маълум аст – *Teucrium scordium* subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang. Дар қаторкӯҳи Ҳисор як намуди он муайян карда шуд. Намояндаҳои авлод растаниҳои буттагӣ, нимбутта, алафии бисёрсола ва яксола мебошанд. Баргҳояшон яклухт, сатҳи барг пасту баланди аррадор ва думчаи баргаш қӯтоҳ мебошад [119].

4.1. Рӯбоҳдоруи скордиямонанд (дубровник скордиевидный)-*Teucrium scordium* subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang. – растаниест, ки решай ғафс, қундареша дорад. Пояҳояш рост, 27-50 см мебошанд (расми 12).



Расми 12. Рӯбоҳдоруи скордиямонанд -*Teucrium scordium* subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang

Пояҳояш сершоҳа буда, шакли поя чоркунча мебошад. Баргҳо 1,1-2,5 см дарозӣ, 4-8 мм паҳной доранд. Баргҳо тухмшакл ё гирди элипсшакл

мебошанд. Болои барг бо мӯякҳои майдаи сафед пӯшонида шудааст. Гулҳо 2-5 тогӣ дар тӯдагул ҷойгир шудаанд. Ранги гулбаргҳояш гулобии равшан аст. Миқдори гардбаргаҳо чорто мебошад. Моҳи июн ва август гул ва моҳи сентябр самар меорад. Мевааш тухмак аст. Дар баландиҳои аз 400 то 2000 м аз сатҳи баҳр баланд месабзад [119]. Дар таркибаш равғани эфир дорад [27, 119]. Намуди мазкур дар дараи Лучоб ва гирду атрофи шаҳри Душанбе мерӯяд.

5. Авлоди сагворӣ (шандра) -*Marrubium* L. Намояндаҳои авлод растаниҳои яксола, бисёрсола ва нимбуttагӣ мебошанд. Дар рӯйи Замин зиёда аз 40 намуд ва дар Тоҷикистон як намуди он месабзад. Авлоди мазкур монотипи якнамуда мебошад [119]. Тамоми сатҳи танаи ин растаниӣ ва баргу пояи онҳо бо мӯякчаҳои сафед пӯшонида шудааст. Баргҳояш сода, элипсмонанд, гирдшакли думчадор мебошанд. Гулҳояш майдай нишаста, баъзе намояндаҳояш бедумча мебошанд. Гулҳо дар хӯшагули ҷӯробак, ё ин ки дар хӯша ҷойгир мебошанд. Косабаргаш найчашакл, рангаш сабз, қабати болоии он 5-10 раг дорад. Гулбаргҳо дулаба мебошанд. Гардбаргҳо миқдорашон 4-то, рангашон бунафш буда, меваҳояш тухмак мебошанд [118, 119]. Намояндаҳои ин авлод рангдиҳанд, равғандиҳанд ва шифобахш мебошанд.

5.1. Сагворӣ нобаробардандон (шандра неравнозубая) - *Marrubium anisodon* K. Koch. Раствории бисёрсола аз 15 то 120 см қад мекашад. Пояҳояшон рост, чоркунча бо мӯякчаҳо пӯшонида шудааст. Баргҳояш 1,5-4,6 см дарозӣ, 1,3-3,2 (4-5) см паҳнӣ дошта, шакли баргаш гирд, элипсмонанд мебошад. Хӯшагулаш 16-36 см дароз, аз якчанд сарак иборат аст. Дар таркиби нимсанава, арчазор, шиблак, сиёҳчангали дар баландиҳои аз 700 то 2800 м паҳн мешавад. Намуди мазкур моҳи июн гул карда, моҳи август самар медиҳад [118, 119].

Аҳаммияти хочагии он. Раствории шифобахш буда, нӯшобаи баргу пояи он дар тиб барои муолиҷаи бемориҳои роҳҳои нафас ва дарди гулӯ

тавсия шудааст [2, 119]. Барои омӯхтан дар соҳаи истеҳсолоти фармокологӣ тавсия карда мешавад. Танҳо ҳамин як намуд дар қаторкӯҳи Ҳисор дар дараи Оби-Очук ва дараи Лучоб мавҷуд мебошад, муҳити экологии мавзei сабзишааш мусоид аст

Намуди мазкур хоси типҳои набототи нимсаванна, арчазорҳо, ҷангалҳои мезофилӣ ва ксерофилӣ ва соҳили обӣ буда, дар баландиҳои аз 700 то 2800 м паҳн шудааст (расми 13).



Расми 13. Сагворӣ нобаробардандон - *Marrubium anisodon* K.Koch.

6. Авлоди оҳангиёҳ – *Sideritis* L. Номи насл аз калимаи юононии "*sideros*" - оҳан гирифта шудааст ва онро Линней аз навиштаҳои Диоскорид гирифтааст. Ин ном ба он асос ёфтааст, ки растаниҳои дар замонҳои қадим бо ин ном маълум буда, хусусияти дармон баҳшидани заҳмҳоеро доштанд, ки бо заҳролуд шудан аз сурб алоқаманд буданд [119].

Намояндаҳои авлоди мазкур растаниҳои яқсола, бисёрсола, нимбутта ва буттагӣ буда, пои рост доранд. Баргҳои онҳо супоративӣ, тухмшакл ё баръакс, тухммонанд мебошанд. Гулҳо хурд, аксаран зард мебошанд, гардбаргҳояш 4-то мебошад. Ранги гардбаргаҳояш бунафш аст. Дар моҳҳои июл-август гул мекунад. Онҳо фотофилиӣ, яъне рӯшноидӯст мебошанд. Ба хушкӣ тобовар буда, намии аз ҳад зиёдро дӯст намедоранд. Ин растаний ба хокҳои хушк, фуҷур, сабук, санглоҳ тобовар аст [119].

Дар олами растаниҳо тақрибан 100 намуд ва дар Тоҷикистон як намуди он маълум аст. Дар қаламрави Тоҷикистон намуди мазкур дар ноҳияҳои флористикии зерин: Қурама; Могол-Тау; назди Сирдарё; Зарафшон Б, В.; Ҳисору Дарвоз А, Б, В, Г, Е; Тоҷикистони Шарқӣ – А, Б, В. Дар рӯйи Замин дар Авруосиё, Осиё ва ҷазираҳои Қанор ва Мадейра мавҷуд мебошад [119]. Дар Тоҷикистон як намуди ин авлод *Sideritis montana* L. мавҷуд мебошад ва он растанини яксола буда, аз 6 то 45 см қад мекашад.

6.1. Оҳангиёҳи кӯҳӣ - *Sideritis montana* L. Растваниест пояҳояш рост бо мӯяқҳо пӯшонидашуда, баргаш нештаршакл ё элипсшакли нӯгтез мебошад. Дар сатҳи паҳнаки барг дандонаҳо дида мешаванд [119]. Баргҳои наздирешагӣ 1,3-3 см дарозӣ, 4-10 мм паҳнӣ доранд. Шакли баргҳояш нештаршакл ё элипсшакл мебошад (расми 14).



Расми 14. Оҳангиёҳи кӯҳӣ - *Sideritis montana* L.

Хӯшагулаш хӯшамонанд аз якчанд сарак бо пояҳо иборат буда, 8-14 см дарозӣ дорад. Думчаи гул 1,5 -2 мм дарозӣ дошта, косабарг 1 -1,2 см дарозӣ дорад. Шаклашон зангӯламонанд, бо 10 раги намоён фарқ менамоянд. Дарозии гулбаргҳо 7-8 мм буда, рангашон зарди равшан аст.

Найчай гул 3-4,5 мм дарозӣ дошта, бо мӯякчаҳо пӯшонида шудааст. Лаби болоии гулбаргҳо 1,2-1,5, лаби поёни гул 1,5 мм дарозӣ дорад. Моҳи июн гул карда, моҳи октябр самар медиҳад. Баргу пояи он барои аспон заҳрнок аст. Тухми он чормағзак буда, дарозиаш 1,5 мм, рангашон хокистарӣ-қаҳваранг ё қаҳваранг, дар қулла мудаввар карда шудаанд, сатҳи рӯяшон яклуҳт аст.

Массай 1000 дона тухми он 0,75-1 г. Ҳосилнокии максималии як растани 17300 дона тухм аст [119]. Растани равғани эфирдор буда, дар узвҳои рӯйизамиинии он то 0.07% равғани эфир мавҷуд мебошад, ки онро дар саноати ороишӣ ва тиб истифода мебаранд. Намуди мазкур дар таркиби нимсаванна, арчазор, шибляк, сиёҳчангал дар баландиҳои аз 1300 то 3800 м паҳн шудааст. Оҳангиёҳи қӯҳӣ дар дараи Варзоб, дар гирду атрофи деҳоти Пугус, Зиддӣ, Сияҳ Гулак мерӯяд.


7. Авлоди гулпеч (лофант) –*Lophanthus* Adans.- як навъ аз растаниҳои оилаи Лабгулҳо (Lamiaceae Mart.) мебошад. Бори аввал дар соли 1763 тавсиф шудааст. Ҳудуди паҳншавии он қаламрави минтақаи ҷанубу ғарбии Осиё (Туркия то Муғулистан)-ро фаро мегирад. Намояндаҳои авлод асосан гиёҳҳои бисёрсола мебошанд. Дар рӯйи Замин 23 намуд аз ин авлод мерӯянд [119]. Дар кишварҳои узви ИДМ 8 намуд ва дар Тоҷикистон 5 намуди он мавҷуд мебошад. Номгӯйи онҳо чунин аст: *Lophanthus elegans* (Lipsky) Levin (Lipsky) Levin - Афғонистон, Тоҷикистон; *Lophanthus ourooumitanense* (Franch.) Kochk. & Zuckerw. дар Кондараи ноҳияи Варзоб месабзанд. Афғонистон, Тоҷикистон; *Lophanthus virescens* (Lipsky) Koczk.= *Lophanthus subnivalis* Lipsky- Қирғизистон, Тоҷикистон; *Lophanthus subnivalis* Lipsky - Қирғизистон, Тоҷикистон; *Lophanthus varzobicus* Kochk. (растанини эндемикии Ҳисору Дарвоз) - Тоҷикистон. Аз панҷ намуди номбурда, чор намуди он дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мавҷуд мебошад: *Lophanthus elegans* (Lipsky) Levin, *Lophanthus ourooumitanense* (Franch.) Kochk. & Zuckerw., *Lophanthus subnivalis* Lipsky ва як намуди он

(*Lophanthus varzobicus* Kochk.) эндемики Варзоб мебошад [119]. Хусусиятҳои хоҷагии онҳо то ҳол ба пуррагӣ омӯхта нашудаанд.

Муқаррар карда шуд, ки намояндаҳои авлоди мазкур дар баландии аз 1800 то 4200 м аз сатҳи баҳр, дар ноҳияҳои флористикии Зарафшон А. Б.; Ҳисору –Дарвоз А. Б. В. Г. Д; Тоҷикистони ҷанубӣ Д; Тоҷикистони шарқӣ А.Б.; инчунин Помири ғарбӣ Б. В. дар доҳили сиёҳҷангали, арҷазор, дашту марғзорҳо, нимсаваннаҳо месабзанд.

7.1. Гулпечи урмитаний (Лофант урмитанский) - *Lophanthus ourooumitanense* (Franch.) Kochk. et Zuckerw.

Растанини бисёрсолаи пояаш 30-70 см, рангаш сабз мебошад. Пояҳояш рост буда, бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудаанд. Баргҳояш 2-4 см дарозӣ ва 1-3 см паҳнӣ доранд (расми 15).



Расми 15. Гулпечи урмитаний - *Lophanthus ourooumitanense* (Franch.) Kochk. & Zuckerw

Шакли баргҳояш дилмонананд ё тухмшакли дилмонанд, нӯги баргҳо тез мебошад [119]. Болои паҳнаки барг бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудааст. Ҳӯшагулаш ҷорӯбшакл тӯдагул 3-8 то гул дорад. Гулбаргҳояш ранги бунафш - осмонранг дошта, миқдорашон 4-то мебошад. Моҳҳои июн ва июл гул ва моҳи август самар меорад

7.2. Гулпечи баландкӯҳ (лофант приснежный) - *Lophanthus subnivalis* Lipsky

Растани бисёрсола буда, аз 10 то 50 см қад мекашад, поясояш рости шохзананда ва бо мӯякҳои сафед пӯшонидашуда мебошад. Баргҳо 5-15 мм дарозӣ ва 3 – 12,2 мм паҳнӣ доранд. Баргҳояш дилшакл ва тухмшакл буда, нӯгашон кунд мебошад [119].

Баргҳояш бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудааст. Ҳӯшагулаш тӯдагули хӯшашакл, 4-8-то гул дорад. Ранги гулбаргҳо осмонранг ё гулобӣ мебошад. Моҳҳои июл ва август гул карда, моҳи октябр самар меорад (расми 16).



Расми 16. Гулпечи баландкӯҳ - *Lophanthus subnivalis* Lipsky

Намуди мазкур дар таркиби типҳои набототи сиёҳчангали, нимсаванна дар баландии 2200 то 3600 м аз сатҳи баҳр месабзад. Эндемики Тоҷикистон мебошад. Дар минтақаи омӯзиш танҳо дар дараҳои Варзоб, Зиддӣ, Аизоб ва Руғигар месабзад. Намудест дар доҳили 6 ноҳияи флористикии Тоҷикистон (Моголтӯ, Туркистон, Ҳисору Дарвоз, Зафаршон ва Тоҷикистони Ҷанубӣ) месабзад ва миқдораш хеле кам мебошад.

Ҳолати экологии мавзеъҳои сабзиши намуд хуб аст. Давраҳои инкишофаш дар шароити табиӣ пурра мегузарад.

7.3. Гулпечи варзобӣ (лофант варзобский) - *Lophanthus varzobicus* Kochk.

Растани мазкур бисёрсола мебошад, 37- 62 см қад кашида, поящ ранги сабз дорад. Пояҳояш рост, шохзананда, бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудаанд. Баргҳо 0,72- 4,5 см дарозӣ ва 0,3 - 2,2 см паҳнӣ доранд. Баргҳояш дилмонанд ва ё тухмшакл мешаванд. Паҳнаки барг бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудааст. Ҳӯшагулаш тӯдагули хӯшашакл аз 3 то 8 гул дорад. Гулбаргҳо ранги осмонранг ё гулобӣ доранд. Моҳҳои июн ва июл гул ва моҳи август самар меорад [119].

Намуди мазкур дар таркиби типҳои набототи сиёҳчангали, нимсаванна дар баландии 2000-2300 м аз сатҳи баҳр месабзад. Ареали умумии эндемики Тоҷикистон мебошад. Танҳо дар дараи Варзоб, дар дараҳои Қавоқ, Обиодҷук ва кӯҳи Муш-Теппа месабзад. Ҳолати экологии мавзеъҳои сабзиши намуд хуб аст. Намуди мазаурро аввалин маротиба дар дараи Варзоб аз ҷониби ботаники намоёни русизабон Р.В.Камелин соли 1986 аз дари Қвак ва дараи Обиодҷук ба қайд гирифта шуда буд.

8. Авлоди зуфо (котовник)– *Nepeta* L. – Намояндаҳои авлод растаниҳои яксола, дусола, бисёрсола ва нимбууттacha мебошанд. Гулҳо дар ҳӯшагули сода ё ҷорӯбак ҷойгир мебошанд [8, 22, 62, 66, 119]. Миқдори гулҳо дар ҳӯшагул аз 2 то 30-то мебошад. Косабаргҳояш часпида, найчашакл мебошанд. Гардбаргҳо 4-то буда, рангашон бунафш мебошад. Аз ин авлод 250 намуд дар рӯйи Замин ва 32 намуди он дар Тоҷикистон маълум аст.

Намояндаҳои ин авлод растаниҳои нафъовар, равғани эфирдиҳанда, дорувор ва асаловар мебошанд. Дар қаторкӯҳи Ҳисор 6 намуди он месабзад: *Nepeta podostachys* Benth., *N. tytthantha* Pojark., *N. kokanica* Regel, *N. formosa* Kudrjasch., *N. cataria* L., *N. nuda* L., *N. bucharica* Lipsky. Дар байни ин авлод як намуди дигар *N. tytthantha* Pojark. эндемики дараи Варзоб мебошад. Намуди мазкур аз ҷиҳати фитосенологӣ пурра омӯхта

нашудааст ва ба андешаи мо, омӯзиши таркиби химиявии он ба мақсад мувофиқ аст [119].

8.1. Зуфои гурба (котовник кошачий) - *Nepeta cataria* L. – растани бисёрсолаи алафӣ буда, баландии қадаш 40-100 см мебошад. Пояҳояш сершоҳаи рост, шакли тетраэдралӣ доранд. Баргҳои мутақобил, дилшакл ва тухммонанди нӯги тез дошта, сатҳи баргаш аррашакл аст. Баргҳо 2-8 см дарозӣ дошта, думча доранд. Шакли барг секунҷаи дилмонанд, нӯги барг тез буда, сатҳи барг дандонашакл аст. Думчаи барг 3-5 см дарозӣ дорад. Гулҳо дар хӯша ҷойгир шуда, ранги гулҳо сафед ё кабуду арғувонӣ мебошанд. Хӯшагули ҷорӯбаки он 9-13 см дарозӣ дорад. Меваи хушки он ба 4 чормағзак пора мешавад. Вазни 1000 дона тухм - самар (тухмак) 0,53 гр. аст. Намуди мазкур ба сардӣ тобовар аст [118, 119, 140].

Зуфои гурба дар хоки ҳосилхез ва тоза, ки таркиби механикии хуб дорад ва алафҳои бегона надошта бошад, хуб месабзад. Гиёҳи мазкур бӯйи маҳсуси тез дорад, ки бӯйи он гурбаҳоро ҷалб менамояд. Намуди мазкур дар шароити табиӣ моҳҳои июн, июл гул карда, моҳҳои сентябр, октябр самар медиҳад (расми 17).



Расми 17. Зуфои гурба - *Nepeta cataria* L.

Ареал ва минтақаи сабзишаш даштҳои қисми аврупоии Русия, Аврупои Фарбӣ, Осиёи Миёна, Осиёи Марказӣ, Қафқоз, Сибири Фарбӣ,

Шарқи Дур мебошанд. Намудҳои ин растаний инчунин дар Амрикои Шимолӣ, Африқои Ҷанубӣ ва Ҷопон ба қайд гирифта шудаанд [119]

Паҳншавӣ дар Тоҷикистон. Дар Тоҷикистон ин намуд дар баландиҳои 1400-2400 м дар ноҳияҳои флористикии Қурама, Зарафшон -Б - В; Ҳисору Дарваз -А, Б, В, Е; Тоҷикистони Ҷанубӣ - А; Тоҷикистони Шарқӣ, Помири Ғарбӣ – Б мерӯяд. Дар доҳили ҷамоаҳои наботот, нимсаванна, ҷангалиҳои ксерофилий, арҷазорҳо, марғзорҳои субалпӣ, даштҳо ва инчунин дар соҳили дарёҳои кӯҳӣ бо намуди мазкур дучор шудан мумкин аст [118,119, 140].

8.2. Зуфои венгерӣ (котовник венгерский) - *Nepeta pannonica* L.=*N. nuda* L. – растаний бисёрсолаи алафӣ буда, баландии қадаш аз 60 то ба 100 см мерасад. Пояҳояш сершоҳаи рост ва шашкунча мебошанд. Баргҳо то 9 см дарозӣ ва 3 см паҳнӣ дошта, сода, дилшакл ва тухммонанд мебошанд. Баргҳои поёнӣ дилшакли думчадоранд [119] (расми 18).



Расми 18. Зуфои венгерӣ - *Nepeta pannonica* L.=*N. nuda* L.

Болои баргҳо бо мӯякҳои сафеди патмонанд пӯшонида шудааст. Гулҳояш панҷаъзогӣ мебошанд. Ҳӯшагулаш ҷорӯбшакл буда, 20-35 см дарозӣ дорад. Моҳҳои июн, июл гул ва моҳҳои август, сентябр самар меорад. Гулҳояш бунафш буда, думчай гул 0,3-0,5 мм бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Гулбаргҳояш ранги сафед ё гулобӣ доранд. Намуди мазкур дар гирду атрофи деҳаи Яқапугуз ҷамъоварӣ гардидааст.

8.3. Зуфои қӯқандӣ (котовник кокандский) - *Nepeta kokanica* Regel. Растаний алафии бисёрсола буда, қадаш аз 14 то 39 см мебошад. Пояш

сершохай рост, бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Баргҳо сода аз 0,5 то 1,5 см дарозӣ ва паҳнӣ доранд, дилшакл ва гурдашакл, дар баъзе ҳолатҳо ромбшакл мебошанд. Қисми болоии баргҳо бо мӯякҳои сафеди баҳмалмонанд пӯшонида шудааст [119]. Ҳӯшагулаш каҷаки тобхӯрда, аз 1,5 то 3,5 см дарозӣ дорад. Гулҳо нишаста, думчай гул 1-2 мм дарозӣ дорад, бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Косабарг 7-9 мм дарозӣ дошта, занғӯлашакл мебошад. Гулбаргаш 1,2 – 1,8 см дароз буда, рангаш гулобӣ ё бунафш аст. Мевааш тухмак, 2-2,8 мм дарозӣ ва 1,2-1,8 мм паҳнӣ дорад. Шакли тухмаш элипсмонанди сеқирадор аст (расми 19).



Расми 19. Зуфои қуқандӣ - *Nepeta kokanica* Regel

Ранги мевааш қаҳваранг аст [8, 117, 119]. Моҳҳои июн, июл, август гул карда, моҳи сентябр самар меорад. Намуди мазкур дар баландиҳои 2700 то 4100 м дар таркиби типҳои набототи арҷазор, марғзори субалпӣ (торонзор), даштҳо ва криофитон месабзад. Ареали умумии намуд Осиёи Миёна ва Ҳитойи Ғарбӣ мебошад. Дар Тоҷикистон дар ноҳияҳои флористикии Туркистон А, Зарафшон В, Ҳисору Дарвоз А, В, Г, Д, Тоҷикистони Ҷанубӣ А, Б, Тоҷикистони Шарқӣ А, В ва Помири Ғарбӣ Б, В паҳн шудааст. Дар натиҷаи мониторинг дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор намуди мазкур дар атрофи дараҳои Варзоб, дараи Такоб, Ҳушӯрӣ,

Ҳакимӣ ва Ширкент мавҷуд аст. Растане мебошад, ки дар таркибаш равғани эфир дошта, аҳаммияти хӯрока дорад, барои чорво, хусусан барои қутосҳо хӯроки хуб аст [119].

8.4. Зуфои хӯшапой (котовник ножкоколосый) – *Nepeta podostachys* Benth.

Растании бисёрсолаи алафӣ буда, то 70 см қад мекашад. Пояш сершоҳаи рост мебошад ва бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Баргҳои он 2,5 см дарозӣ ва 0,8 см паҳнӣ доранд нештаршакл, тухмшакл мебошанд. Қисми болоии баргҳо бо мӯякҳои сафеди патмонанди тунук пӯшонида шудааст. Хӯшагулаш 3-9 см дарозӣ дорад. Косабарг 5-8 мм дарозӣ дошта, зангӯлашакл мебошад. Гулбаргаш 0,9 – 1,2 см, рангаш сафед ё осмонранг мебошад (расми 20).



Расми 20. Зуфои хӯшапой -*Nepeta podostachys* Benth.

Моҳҳои июн, июл, август гул карда, моҳи сентябр ё октябр самар меорад. Давраи инкишоф ба боришот ва иқлим вобастагӣ дошта, аз 2 то 6 рӯз давраҳои нашвии он дар минтақаҳои гуногун фарқ мекунад [119]. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 1200 то 4100 м дар таркиби типҳои набототи сиёҳчангӣ, арҷазор, марғзори субалпӣ (торонзор), даштҳо, соҳили дарёҳо ва криофитон месабзад. Баъзе ҳолатҳо дар марғзор ҷамоа ба

амал меорад. Раствори хўроки чорво мебошад ва дар таркиби баргу гули он равғани эфир мавчуд мебошад [118,119].

Ареали умумии намуд: Осиёи Миёна, Эрон, Афғонистон ва кўҳҳои Ҳимолой. Дар Тоҷикистон дар ноҳияҳои флористикии Туркистон А, Зарафшон В, Ҳисору Дарвоз А, В, Г, Д, Тоҷикистони Ҷанубӣ А, Б, Тоҷикистони Шарқӣ А, В ва Помири Ғарбӣ Б, В паҳн шудааст [8,117,118,119]. Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор намуди мазкур дар атрофи дараҳои Варзоб, Ҳаронгон, Такоб, Ҳушёрӣ, Ҳакимӣ, Анзоб ва Ширкент месабзад ва ҷамъоа ба амал меорад. Ҳолати экологии намуд дар доҳили экосистема хуб мебошад.

9. Авлоди бузноч (змееголовник)–*Dracocephalum* L. - занги мор– як намуд аз растаниҳои алафӣ, мансуби оилаи Lamiaceae Mart. мебошад. Гулҳояш мормонанданд, бинобар ин номи лотиниаш - *Dracocephalum* L. (аз юнонӣ. δράκων (аждаҳо, мор) ва κεφαλή (сар) аст. Баргҳои он яклухт ё нештармонанд мебошанд. Гулҳо кабуд, сурхранг, баъзан ранги сафед доранд. Косабарг панҷто буда, дандоншакланд. Гулҳояш аз 2 то 10-то буда дар тӯдагули қалбакӣ ҷойгир шуда, хӯши саракмонандро ба амал меорад. Косабарг зангулашакли дулаба, дар танаш 15 раг дорад. Лаби болоии барг 3 дандона ва лаби поёни косабарг 2 дандона дорад. Ранги гулбаргҳо сафед, зард ва гулобӣ мешавад. Микдори гардбаргҳо 4-то мебошад. Гулбаргҳо аз ду қисм иборатанд, лабони болоӣ ва поёнӣ фарқ доранд. Меваи онҳо чормағзи ҳамвор аст [117,118,1]. Авлоди мазкур тақрибан аз 45 намуд иборат аст, ки бештар дар Аврупо ва Осиёи Шимолӣ мерӯянд. Як намуди онҳо дар Амрикои Шимолӣ мавчуд аст. Дар умум дар ИДМ 41 намуд ва дар Тоҷикистон 13 намуди он мавчуд аст: *Dracocephalum paulsenii* Briq.; *D. bipinnatum* Rupr. (алкалоидор); *D. diversifolium* Rupr. (эфирдиҳанда); *D. formosum* Gontsch.; *D. heterophyllum* Benth.; *D. imberbe* Bunge (ороишӣ); *D. integrifolium* Bunge; *D. komarovii* Lipsky; *D. nodulosum* Rupr.; *D. scrobiculatum* Regel (асаловар); *D. schischkinii* Strizhova; *D.*

stamineum Kar. & Kir.; *D. oblongifolium* Regel (ороишӣ). Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 5 намудаш маълум аст: *Dracocephalum bipinnatum* Rupr. (алкалоидор); *D. formosum* Gontsch.; *D. nodulosum* Rupr (асаловар); *D. scrobiculatum* Regel; *D. oblongifolium* Regel. Тавсифи баъзе аз онҳоро аз руи китоби флорои Тоҷикистон томи-8 пешниҳод менамоем [119].

9.1. Бузночи дукарата-патдор (змееголовник дважды-перистый) - *Dracocephalum bipinnatum* Rupr. - растаниест пояш рост, одатан аз 20 то 50 см қад мекашад. Решааш тирреша, то 5-10 см ғафс мешавад. Баргҳояш 0,5-2 см дарозӣ ва 1-2 см паҳнӣ дошта, аррашакли сода нӯгтези нештармонанд мебошанд. Гулҳо шакли тӯдагул дошта миқдори гулҳо 6-8 то мебошад. Ранги гулаш бунафш ё гулобӣ аст. Моҳҳои июл ва август гул ва моҳи сентябр самар медиҳад. Мевааш тухмак, ранги мевааш қаҳваранг мебошад. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 1700 то 3900 м дар таркиби типҳои набототи марғзори субалпӣ, даштҳо, хоралафзорҳо, соҳили дарёҳо, ҷангалҳои мезофилий ва инчунин арҷазорҳо мерӯянд (расми 21).



Расми 21. Бузночи дукарата-патдор *Dracocephalum bipinnatum* Rupr

Ареали умумии намуд наздиҳимолойӣ мебошад (дар Осиёи Миёна, Афғонистон, Покистон, Хитойи Ғарбӣ паҳн шудааст). Дар Тоҷикистон дар ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарвоз А, В, Г, Д, Тоҷикистони Ҷанубӣ Б, Тоҷикистони Шарқӣ А, В ва Помири Ғарбӣ Б, В паҳн шудааст. Дар

қисмати ҹанубии қаторкӯҳи Ҳисор намуди мазкур дар атрофи дехоти Вармоники Боло, дар дараи Такоб месабзад [119]. Ҳолати экологии намуди мазкур низ дар дохили экосистема хуб мебошад.

9.2. Бузночи сербуғум (змееголовник узловатый)- *Dracocephalum nodulosum* Rupr.

Растаниест поясояш рост, аз 10 то 30 см қад кашидা, бо мұякқо пүшонида шудааст. Решааш тирреша, то 5-10 см ғафс мешавад. Баргҳояш 6-20 мм дарозӣ ва 4-5 мм паҳной доранд. Баргҳояш тухмшакл ё элипсшакл мешаванд. Паҳнаки барг бо мұякқо пүшонида шудааст. Гулҳо шакли тұдагул дошта, миқдори онҳо 4-6-то мебошад. Ранги гулаш зард ё сафед аст. Моҳи июл гул ва моҳи август самар медиҳад. Мевааш тухмак (расми 22).



Расми 22. Бузночи сербуғум- *Dracocephalum nodulosum* Rupr.

Намуди мазкур дар баландиҳои аз 1700 то 2900 м дар таркиби типҳои набототи сиёҳчангал, арчазор, марғзори субалпӣ, даштҳо месабзад. Дар қисмати ҹанубии қаторкӯҳи Ҳисор намуди мазкур дар атрофи дараҳои Сиёма, Зиддӣ мерӯяд [117,119]. Ареали умумии намуд наздиҳимолойӣ мебошад (дар Осиёи Миёна, Хитой паҳн шудааст). Дар Тоҷикистон дар ноҳияҳои флористикии назди Сирдарё, Ҳисору Дарвоз: А, В, Г паҳн шудааст. Растании асаловар мебошад.

9.3. Бузночи дарозрӯябарг (змееголовник продолговатолистный) - *Dracocephalum oblongifolium* Regel - поясояш аз 10 то 20 см мешаванд. Якчанд пости рости бо мӯякҳо пӯшонидашуда дорад. Решааш тирреша, то 7-10 мм ғафс мешавад. Баргҳояш нишаста ё думчаи хело қўтоҳ ё 0,8-2,5 см дарозӣ ва 0,1-1 см паҳнӣ доранд. Баргҳояш тухмшакл ё элипсшакл мебошанд. Паҳнои барг бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Баргҳо дар асосаш гирд ё байзашакл. Сатҳи барг ноҳамвори мавҷнок аст. Гулҳо шакли тӯдагул дошта, миқдори гул 2-4-то мебошад. Ранги гулаш осмонранг ё бунафш, гулбаргҳояш найчашакли лабдоранд. Косабарг 1-1,4 см дарозӣ дошта, дулаба мебошад. Найчай косабаргҳо 5-5,5 мм дарозӣ дорад. Моҳҳои июл гул ва моҳи август самар медиҳад [119].

Дар Тоҷикистон ин намуд дар баландиҳои аз 2200 то 4100 м дар ноҳияҳои флористикии Туркистон А, Зарафшон -Б - В; Ҳисору Дарвоз -А, Б, В мавҷуд мебошад. Намуди мазкур дар типи набототи нимсанванна, арчазор, марғзору дашт, хоралафзор, дар минтақаҳои санглоҳу сангфаро месабзад. Дар қисмати ҷанубии қаторқӯҳи Ҳисор намуди мазкур дар атрофи дараҳои Сиёма, Зиддӣ, Такоб, дар атрофи дехаҳои Такоб, Зиддӣ муайян карда шуд. Ареали умумии намуд Осиёи Миёна (Помиру Олой, Тиёншон) [118,119]. Раствории ороиши ёбой мебошад. Намуди мазкур ҳамчун раствории ороишӣ барои истифода бурдан дар гулгаштҳо тавсия дода шудааст.

9.4. Бузночи зебо (змееголовник красивый)- *Dracocephalum formosum* Gontsch. - дарозии поясояш аз 15 то 58 см буда, рости чоркунҷа, бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Решааш тирреша ё кундареша буда, то 3-6 мм ғафс мешавад. Баргҳояш паҳнаки дилшакл буда, думчаи хеле қўтоҳ - 2,5 см дарозӣ ва 0,1-1 см паҳнӣ доранд. Баргҳояш дилшакл буда, дар думча ҷойгир шудаанд. Паҳнои барг суфта аст. Гулҳо шакли тӯдагули қалбакиро дошта, миқдори гулҳо 8-10-то мебошад. Ранги гулаш сурхи гулобӣ, гулбаргҳо найчашакли лабдор мебошанд. Гулбаргҳо 3-4,3 см дарозӣ ва 1

см диаметр доранд. Моҳҳои июн гул ва моҳҳои июл ва август самар медиҳад. Ареали умумии намуд Осиёи Миёна (Помире Олой), эндемики Помире Олой мебошад. Дар Тоҷикистон ин намуд дар баландиҳои аз 2400 то 3600 м дар ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарваз -А мавҷуд мебошад ва дар таркиби нимсаванна ва марғзору дашт дар дараи Варзоб ва Лучоб ба қайд гирифта шудааст [119].

Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор намуди мазкур дар атрофи дараҳои Сиёма, Зиддӣ, Такоб дар атрофи деҳаҳои Такоб, Зиддӣ месабзад. Ҳолати экологиаш дар табиат хуб аст.

9.5. Бузночи мағоқдор (змееголовник ямчатый)- *D. scrobiculatum* Regel- нимбуллаҳаест, ки пояш аз 10 то 20 см дарозӣ дорад. Решааш ғафс, то 1 см аст. Пояҳояш якчандто буда, 12-15 см мебошанд. Болои пояҳо бо мӯякчаҳои сафед пӯшонида шудааст. Баргҳояш 1-2,5 см дарозӣ ва 1,5-5 см паҳнӣ доранд, думчай барг қӯтоҳ ё умуман нест шудааст. Ҳӯшагулаш то 4 гул дорад ва аз тӯдагули қалбакӣ иборат аст. Мевааш тухмак, 5-6 мм дарозӣ ва 1,8-2 мм паҳнӣ дошта, сохташ секунҷаи рангаш қаҳваранг мебошад. Моҳи июл гул карда, моҳҳои август, сентябр самар медиҳад.

Ареали паҳншавиаш қаторкӯҳҳои Помире Олой ва Тиёншон мебошад. Дар Тоҷикистон дар қаторкӯҳҳои Туркистон, Зарафшон, Ҳисору Дарваз паҳн шудааст [119]. Намуди мазкур дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар гирду атрофи дараҳои Ҳонақоҳ ва дараи Ширкент дар баландии аз 2900 то 3800 м дар таркиби арҷазор, даштҳо ва дар санглоҳу сангзорҳои шаҳу баландкӯҳҳо дучор меояд. Аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳо растани асаловар мебошад, асалаш сифати хуб дорад [119].

10. Авлоди шаҳсабзак (Кудряшевия) – *Kudrjaschevia* (Lipsky) Pojark. Дар доҳили авлоди мазкур 6 намуд мавҷуд аст. Ареали намуд Осиёи Кӯҳан, Осиёи Миёна мебошад. Дар Тоҷикистон аз оилаи мазкур 6 намуд месабзад, аз ин миқдор 3 намуди он эндемики Помире Олой мебошад. Растаниҳои бисёрсола, баъзан буттаҳо ва бисёртар яқсола мебошанд. Гулҳояш

нодуруст – зигоморфӣ мебошанд. Найчаи гулҳо дулаҳаи наълшакли рост, бе ҳалқаи тухмӣ, косабаргаш аз ду лаб иборат аст. Миқдори дандонаҳо дар косабарг 5-то. Косабаргаш найчашакли зангуламонанди рост аст. Найча дар танааш 15-то раг дорад. Гулбаргҳо бо найчаи хамида, ранги гулобӣ ё сурх доранд, дар боло тадриҷан вазеъ мешаванд. Гулаш дулаҳа аст. Миқдори гардбаргаш 4-то аст. Мевааш чормағзаки элипсмонанд мебошад [119].

Намояндаҳои авлод дар ҳудуди Тоҷикистон асосан дар баландиҳои аз 1700 то 3600 м дар типи набототҳои чормарғзорҳо, арҷазорҳо, даштҳо, марғзорҳо месабзанд. Бисёр намудҳои ин авлод растаниҳои нафъовар мебошанд. Дар табиат 6 намуд аз ин авлод маълум буда, дар байни онҳо 4 намуд эндемик - *Kudrjaschevia allotricha* Pojark. = *Kudrjaschevia korshinskyi* (Lipsky) Pojark., *K. pojarkovae* Ikonn., *K. nadinae* (Lipsky) Pojark. ва *K. grubovii* Kochk. мебошанд. Аз ин миқдор танҳо як намуди он-*Kudrjaschevia jacubi* (Lipsky) Pojark. дар таркиби флораи Тоҷикистон ва минтақаи омӯзиш, яъне қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мавҷуд мебошад. Дар зер тавсифи он пешниҳод шудааст.

10.1. Шаҳсабзаки Якуба - *Kudrjaschevia jacubi* (Lipsky) Pojark. Растаний якосла буда, пояи сершоҳаи 9-30 см дорад. Баргҳояш борик, сабзранг, кабуд, дар поён бо мӯякҳо пӯшонида шудаанд. Косабаргҳои 4-5 мм шакли зангуламонанд доранд. Косабаргҳо пайваст, найчашакл буда, бо мӯякҳо пӯшонида шудаанд. Гулбаргҳои 5-6,3 мм бо ҳам часпидаанд. Моҳҳои май-июн гул карда, моҳи август самар медиҳад. Баргҳояш аз 0,5-4 см дарозӣ дошта, тухмшакланд. Гулҳо 2-5-то дар тӯдагул ҷойгир шудаанд. Мевааш тухмак, 1,4-1,5 мм дарозӣ ва 0,8-0,9 мм паҳнӣ дорад. Шакли мева элипсмонанд мебошад. Ареали умумии намуд Осиёи Миёна (Помири Олой) ва Афғонистон мебошад. Эндемики Помири Олой, дар баландиҳои аз 2100 то 3400 м дар дашт ва биёбонҳои баландкӯҳ месабзад ва Ҳоси ноҳияҳои флористикии Зарафшон А-В, Ҳисору Дарвоз -А, Б, Тоҷикистони Ҷанубӣ –

А, Б мебошад. Дар минтақаи омӯзиш дар гирду атрофи ағбай Аңзоб мерӯяд [119].

11. Авлоди баланг - *Lallemandia* Fisch. et Mey. Намояндаҳои авлод яксола ва дусолаи алафӣ мебошанд. Ареали паҳншавии намояндаҳои авлод Осиёи Миёна, қисмати ҷанубии Русия баҳисоб рафта, онро аввалин маротиба ботаники олмонӣ Аве-Лаллеман (1803-1867), ки дар Санкт-Петербург кор мекард, номгузорӣ намудааст [119]. Дар Тоҷикистон ва ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарвоз намояндаҳои авлод дар баландиҳои аз 500 то 2400 м аз сатҳи баҳр барои типи набототҳои нимсаваннаи баландалаф, арҷазорҳо, даштҳо, марғзорҳо хос мебошанд. Дар қаторкӯҳи Ҳисор як намуди он *Lallemandia royleana* (Benth.) Benth мавҷуд аст.

11.1. Баланги Ройл - *Lallemandia royleana* (Benth.) Benth., растаниест яксола, аз 5 то 60 см, поҳояш рост буда, бо мӯякҳои майдай патмонанд пӯшонида шудаанд. Баргҳои он 1-3 см дарозӣ ва 5-14 мм паҳнӣ доранд. Микдори гулҳо аз 4-6-то буда, дар ҳӯшагули ҳӯшамонанд ҷойгир шудаанд. Дарозии ҳӯшагул 30 см мебошад. Гулбаргҳояш 6-8 мм буда, рангашон гулобӣ аст, моҳҳои апрел, май гул ва моҳи август самар медиҳад (расми 23).



Расми 23. Баланги Ройл -*Lallemandia royleana* (Benth.) Benth.

Мевааш тухмак, 2-3 мм дарозӣ, 0,6-1 мм паҳной дорад, рангаш қаҳваранг аст [119]. Дар Тоҷикистон ва Ҳисору Дарвоз намояндаҳои авлод дар баландиҳои аз 500 то 2700 м аз сатҳи баҳр барои типи набототҳои нимсаваннаи баландалаф, арҷазорҳо, даштҳо, марғзорҳо, биёбонҳо ва инчунин барои соҳили дарёҳо хос мебошанд. Намудҳои мазкур Ҳоси ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарвоз - А. В, Тоҷикистони Шарқӣ – Б. В мебошад. Лаллемантияи Роул дар дараи Варзоб, дар гирду атрофи дехаҳои Кондара, Ҳарангон, Пуғузе ва Ҳушӯрӣ мерӯяд. Раствори шифобахш буда, ҳамчун пасткунандай ҳарорат, оромкунандай асад ва шошарон истифода мешавад (Пунд, Малеева, 1969) [119].

12. Авлоди Гипогамфия - *Hypogomphia* Bunge. Намояндаҳои авлод растаниҳои яқсола буда, болои танаи онҳо бо мӯякҳои тунуки патмонанд пӯшонида шудааст. Ба авлоди мазкур се намуд мансуб мебошад. Намояндаҳои авлод асосан дар Осиёи Миёна ва Афғонистон ареали худро доро мебошанд. Дар мамлакатҳои ИДМ се намуд ва дар Тоҷикистон низ се намуди он мерӯяд (*Hypogomphia bucharica* Vved., *H. rigripes* (Regel) Vved. ex Kochk., *H. turkestanica* Bunge) [119]. Дар Ҳисору Дарвоз танҳо як намуди он – *Hypogomphia bucharica* Vved. месабзад. Намояндаҳои он асосан растаниҳои яқсола буда, танаи баргу пояшон бо мӯякҳо ва риштаҳои майда пӯшонида шуда аст. Барги онҳо асосан тухмшакли яклухт аст. Баргҳои болоии он нишастаанд. Баргҳо муқобили яқдигар ҷой гирифта, сатҳи паҳнаки барг аррашакл аст. Намояндаҳои авлоди мазкур асосан дар баландиҳои аз 500 то 1700 м месабзанд [119].

12.1. Гипогамфияи буҳорӣ – *Hypogomphia bucharica* Vved. Раствори яқсола, пояҳояш аз 8 то 55 см буда, бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Баргҳои пайдарҳамӣ, сабзранг, бо ғадудҳои капитатсионӣ, тухмдони мудаввар шакли гурдаро доранд. Баргаш 1,8-5,3 см дарозӣ ва 0,4-1,6 см паҳной дорад [119]. Соҳти баргҳояш элипсшакл ё тухммонанд мебошад. Наздигул дошта, он 5-7 мм дарозӣ дорад. Ҳӯшагулаш 5-12 см буда, кадаҳчаҳои косабарг 9-11

мм дарозӣ доранд ва зангӯлашакл мебошанд. Гулбаргҳояш 2,2-2,7 см, рангашон гулобӣ буда, бо ҳам часпида, найчашакланд ва 9-10 мм дарозӣ доранд. Лаби болоии гул 1,2-1,6 см, лаби поёнӣ 1-1,2 см дарозӣ дорад (расми 24).



А

Б

Расми 24. Гипогамфияи бухорӣ - *Hypogomphia bucharica* Vved

Намуди мазкур дар минтақаи омӯзиш дар гирду атрофи шаҳри Душанбе ва дараи Лучоб муайян карда шуд. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 500 то 1700 м дар таркиби шибляк, нимсавана ва киштзорҳо ҳамчун растании бегона низ месабзад. Растании хуроки чорво. Аҳамияти хочагиаш омӯхта нашудааст.

13. Авлоди сиёҳсарак (черноголовка)– *Prunella* L. Намояндиҳои авлод растаниҳои алафии бисёрсола буда, пояҳояшон рост мебошанд. Баргҳои намояндаҳои авлод сода, яклухт, сатҳи барг ҳамвор ё дандонашакл мебошанд. Баландии пояи онҳо 15-60 см буда, дар қисми хӯшагулаш сарак доранд. Гулҳояшон аз 6-7 гул иборат аст. Онҳо дар ҷангалҳо, дар марғзорҳо, буттазорҳо, дар соҳилҳои дарёҳо, кӯлҳо (ба мисли алафҳои бегона), дар канори ботлоқҳо мерӯянд. Растании намидӯст аст [117, 119].

Ареали паҳншавиаш Русия, Осиёи Хурд, Эрон, Ҳиндустон, Чин, Муғулистон, Ҷопон, Амрикои Шимолӣ, Африқои Шимолӣ, Австралия мебошад. Дар рӯйи Замин 10 намуд, дар ИДМ 4 намуд ва дар Тоҷикистон як намуди он мавҷуд (*Prunella vulgaris* L.) буда, дар ҳамаи нохияҳои

флористикӣ дар баландиҳои аз 800 то 3300 м месабзад. Раствории давобаҳш ва асаловар аст. Ҳоси ҳамаи ноҳияҳои флористикии Тоҷикистон мебошад.

13.1 Сиёҳсараки муқаррарӣ (ч. обыкновенная) - *Prunella vulgaris* L.

Раствории бисёрсола бо пояҳои рости аз 5 то 40 см мебошад. Дар қисми ҳӯшагулаш сарак дорад. Баргҳояш 2-5,5 см дарозӣ ва 1-3 см (3,5) паҳнӣ доранд. Баргҳо тухмшакл ё гирд, нӯги баргҳо тез ё гирд мебошад. Сатҳи барг яклуҳт аст (расми 25).



Расми 25. Сиёҳсараки муқаррарӣ – *Prunella vulgaris* L.

Ҳӯшагулаш 1-6,5 см дарозӣ дошта, гирд ё силиндршакл мебошад. Косабарг 12 мм дарозӣ дорад, рангаш бунафш. Гулбаргҳо 1,2-1,4 см дарозӣ дошта, рангашон бунафш аст. Гулбаргҳо якҷоя шуда, найча пайдо мекунанд, ки дарозиаш 8-10 мм мебошад. Мевааш тухмак, 1,9–2 мм дарозӣ дорад, элипсшакл ё тухмшакл мебошад. Моҳи июн гул карда, моҳи августан самар меорад. Раствории намидӯст аст [12,13, 119]. Ареали паҳншавиаш Русия, Осиёи Хурд, Эрон, Ҳиндустон, Чин, Муғулистон, Ҷопон, Амрикои Шимолӣ, Африқои Шимолӣ, Австралия мебошад. Дар умум, дар рӯйи Замин 10 намуд, дар ИДМ 4 намуд ва дар Тоҷикистон як намуди он мавҷуд аст (*Prunella vulgaris* L.) [13]. Намуди мазкур дар ҳамаи ноҳияҳои флористикӣ дар баландиҳои аз 800 то 3300 м дар минтақаҳои сернам дар соҳили дарёҳо, сиёҳчангал, арҷазор ва марғзорҳо месабзад. Раствории

давобахш ва асаловар мебошад. Аз 1 га дар давраи нашвиаш то 20 кг/га асал медиҳад [119]. Хоси ҳамаи нохияҳои флористикии Тоҷикистон мебошад. Намуди мазкур ҷамоа ба амал намеорад.

14. Авлоди Жавдоқ - *Phlomoides* Moench. Намояндаҳои авлод бештарашон мансуби авлоди эремомтахус мебошанд. Аз ҷиҳати ҳусусиятҳои ботаникиашон ба авлоди эремостахус монандӣ доранд. Растаниҳои бисёрсола мебошанд. Ба авлод 140 намуд дохил мешавад ва дар Аврупову Осиё паҳн шудааст. Дар Тоҷикистон аз рӯйи системаи нау 16 намудаш месабзад: *Phlomoides albertii* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides ebracteolata* (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides arctifolia* (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides baldschuanica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides boissieriana* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides botschantzevii* (Adylov) Adylov, *Phlomoides cordifolia* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides hissarica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides kaufmanniana* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides labiosa* (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides lehmanniana* (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides nuda* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides popovii* (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides schugnanica* (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides speciosa* (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides tadzhikistanica* (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides canescens* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides oreophila* (Kar. & Kir.) Adylov, Kamelin & Makhm. ва 8 намудаш дар минтақаи омӯзиш месабзад.

Аз авлоди мазкур 5 намудаш эндемик мебошанд, ки дар минтақаи Ҳисору Дарвоз дучор меоянд: *Phlomoides albertii* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. schugnanica* (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. baldschuanica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. popovii* (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. botschantzevii* (Adylov) Adylov [100,

119]. Дар зер тавсифи баъзе намудҳое, ки дар минтақаи омӯзиш мавҷуд мебошад пешниҳод менамоем.

14.1. Жавдоқи мушхоршакл-*Phlomoides arctifolia* (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm. = *Eremostachys arctiifolia* M. Pop. -растаний бисёрсола буда, аз 75 то 130 см баландӣ дорад. Пояҳояш рост, бо мӯякҳои дарози сафед пӯшонида шудаанд. Решаҳояш тиррешаи шохазананда. Баргҳояш 13 - 20 см дарозӣ ва 6-14 см паҳнӣ доранд. Баргҳояшон найзашакл, тухмшакл ва дилшакл мешаванд. Барги назди реша найзашакл аст. Хӯшагулаш 22-51 см, хӯшашакл мебошад. Миқдори гулҳо дар як тӯдагул 8-10 то буда, гулбаргҳояш зард ё қаҳваранганд. Гардбаргаҳо 4-то ва нобаробар мебошанд. Тухми он чормағзак, 7-8 мм дарозӣ ва 3 мм паҳно дорад. Шакли тухм элипсмонанд ё секунча, рангаш қаҳваранг аст [119]. Моҳи май гул карда, моҳи август самар меорад. Дар баландиҳои аз 1100 то 2000 м дар дохили нимсаванна, ҷангалиҳои ксерофилиӣ ва мезофилиӣ, арҷазорҳо ва дар соҳили дарёҳо месабзад. Ҳоси ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарвоз-Д, Тоҷикистони Ҷанубӣ А, Б, В, Тоҷикстони Шарқӣ мебошад. Тибқи маълумоти сарчашмаҳо дар минтақаи омӯзиш дар водии Ҳисор, дар дараи Ҳарангон мерӯяд [119].

14.2. Жавдоқи Леман -*Ph. Lehmanniana* (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm. Растваний мазкур бисёрсола мебошад ва аз 70 то 130 см қад мекашад. Решаҳояш тиррешаи шохазананда ва серқилча мебошанд. Пояҳояш рост, ноҳамвор бо мӯякҳо пӯшонида шудаанд. Баргҳояш 14 - 38 см дарозӣ ва 7-27 см паҳнӣ дорад. Баргҳояш суфта, бемӯяк мебошанд [119]. Шакли баргҳо найзашакл, ё ин ки бурида, сатҳашон ноҳамвор аст. Теъдоди гулҳояш аз 4 то 6-то буда, ҳалқамонанди нишаста ҷойгир шудаанд. Хӯшагулаш то 50 см, ҷорӯбак мебошад. Тухми он чормағзак буда, 6-7,5 мм дарозӣ ва 2,3 -3 мм паҳнӣ дорад. Шакли тухм элипсмонанд ё секунча буда, рангаш қаҳвамонанд аст.

Моҳи июн гул ва моҳҳои июл, август самар меорад. Дар баландиҳои аз 1300 то 3000 м дар дохили нимсаванна, арҷазорҳо, марғзорҳои субалпӣ ва дар соҳили дарёҳо месабзад. Хоси ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарвоз - Д, Тоҷикистони Ҷанубӣ А, Б, В, Тоҷикистони Шарқӣ А, В мебошад [119]. Дар минтақаи омӯзиш дар қаторкӯҳи Ҳисор, дар дараҳои Ҳоча Оби Гарм, Такоб, Ҷуриёз мавҷуд мебошанд.

14.3. Жавдоқи ҳисорӣ – *Phlomoides hissarica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. – растанини бисёрсола мебошад ва аз 80-150 см қад мекашад. Пояҳояш рост, решаш тиррешаи ғафс аст. Баргҳояш то 30-35 см мешаванд, теъдоди гулҳо 8-10-то, миқдори тӯдагул 8-10-то мебошад (расми 26).



Расми 26. Жавдоқи ҳисорӣ –*Phlomoides hissarica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm.

Хӯшагулаш чорӯбак, 40-70 см аст, наздигулаш 0,8-2 см дарозӣ дорад. Тухмшакл, миқдораш 3-то, косабарг 2.8-3 см дароз, шакли найчамонанд дорад, дарозиаш 2,4-2,8 см аст. Мевааш тухмак 3-4 мм дарозӣ ва 2-3 мм пахнӣ дорад. Дар дараҳои Кондара, Вармоник, Зиддӣ дар баландиҳои аз 600 то 1900 м дар дохили типҳои набототи нимсаванна, шибляк,

сиёхчангаль, арчазор, инчуинин дар соҳили дарёҳо месабзад. Ареалаш Осиёи Миёна ва Афғонистон мебошад [119]

14.4. Жавдоқи зебо - *Ph. speciosa* (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm.

Растани мазкур бисёрсола буда, 25-50 см баландӣ дорад. Пояш рост, решаш тиррешаи нағзинкишофӯфта мебошад. Баргҳои содаи яклухт, тухммонанд дорад. Баргҳои назди решаш думчадор ва 8-23 см дарозӣ доранд. Баргаш паррадори бурида, гулҳо 8-10-то дар хӯшагул ҷойгир шудаанд (расми 27).



Расми 27. Жавдоқи зебо - *Phlomoides speciosa* (Rupr.)

Adylov, Kamelin & Makhm

Ранги гулбаргаш зард мебошад. Қисми болоии барг бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудааст. Дар дараҳои Харонгон, Кондара, Ҳакимӣ, Лучоб, Қаратоғ дар таркиби нимсаванна, ҷангалҳои мезофилий ва ксерофилий, арчазорҳо, марғзору дашту биёбонҳо дар баландии аз 1700 то 3900 м месабзад

14.5. Жавдоқи Попов - *Ph. popovii* (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm. Растани бисёрсола буда, аз 50 то 70 см қад мекашад. Пояҳояш рост, решаш тирреша ва гарданаки решаш лӯж аст. Болои пояш бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудааст. Баргҳояш найзашакл мебошанд ва аз ду тараф

чойгир шудаанд. Рагрониаш тӯршакл дар баландиҳои аз 1100-2000 м дар ҷангалҳои мезофилий ва дар дохили санглоху сангрезаҳои соҳили дарё месабзад. Дар минтақаи омӯзиш дар дараҳои Варзоб, Такоб, Кондара, кӯҳи Дарвоза-Кант муайян шудааст. Эндемики Ҳисору Дарваз мебошад (расми 28).



Расми 28. Жавдоқи Попов- *Ph. popovii* (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm. (расми Ҷамшед Сатторов, 2021 с., дараи Сафедчашма)

14.6. Жавдоқи калонгул - *Ph. labiosa* Bunge. Раствории мазкур бисёрсола аст ва аз 20 то 70 см қад мекашад. Пояҳояш рост мебошанд. Пояҳо бо мӯякчаҳои сафед пӯшонида шудаанд. Мӯякчаҳо ситорашакл мебошанд. Баргҳо 11-35 см дарозӣ ва 4-9 см паҳнӣ доранд. Ранги баргҳояш сабзи баланд мебошад. Баргҳои наздиreshagияш тухмшакли дарозрӯя буда, думчаи барг 3,5-10 см мебошад [119]. Теъоди гулбаргҳояш аз 4 то 12-то буда, онҳо дар тӯдагули хӯшамонанд ҷойгир шудаанд, косабаргҳояш 1,9-2,4 см буда, найчашакл бо мӯякҳои патшакли ситорамонанд пӯшонида шудааст. Гулҳои гулбарг сафед ё зард 3-3,3 см дарозӣ дошта найчашакланд. Найчай гулбаргҳо 1,6-1,8 см аст, 4-то гардбарг дорад. Мевааш тухмак, 5-7 мм дарозӣ ва 3-5 мм паҳнӣ дорад. Моҳи апрел гул карда, моҳҳои июн, июл самар меорад. Ареали умумиаш Осиёи Миёна ва Афғонистон аст. Дар минтақаи омӯзиш дар дараҳои

Варзоб, Кондара муайян шудааст. Намуди полиморфӣ барои омӯзиши оянда мебошад. Дар таркибаш алкалоидҳо ва моддаҳои фаъол дорад.

14.7. Жавдоқи тоҷикӣ - *Ph. tadshikistanica* (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm. Фломоидеси тоҷикӣ то 2 м поя дорад. Пояҳояш рост ва ранги бунафши гулобӣ доранд. Баргҳояш паҳни панҷашакли буридашуда, баргҳои наздирешагиаш 55 см, паррашакли қанотакдор мебошанд. Думчай барги назди реша то 20 см, гулҳо 10-12-то дар ҳӯшагули ҷорӯбшакл ҷойгир шудаанд. Гулбаргҳояш зард, 2,1 -2,3 см дарозӣ доранд. Гулбаргҳо пайваст шуда, найча ба амал овардаанд, ки дарозиаш 1,1-1,3 см мебошад. Мевааш тухмак, 6-7 мм дарозӣ ва 2,2 -2,5 паҳнӣ дорад. Тухмаш элипсшакл мебошад. Дар баландиҳои 1000-2100 м дар нимсаванна ва сиёҳчангӣ, фарқзор месабзад. Ареали умумиаш Осиёи Миёна ба ҳисоб меравад. Дар минтақаи омӯзиш дар дараҳои Варзоб, Кондара, Харонгон, Пуғузе муайян шудааст. Намуди мазкур барои омӯзиш пешниҳод карда мешавад.

15. Авлоди эремостахис (пустинноколосник) - *Eremostachys* Bunge. Авлоди мазкур зиёда аз 60 намуд дорад. Ареали паҳншавии авлод Осиёи Миёна, Осиёи Кӯҳан мебошад. Дар мамлакатҳои ИДМ 40 ва дар Тоҷикистон 20 намуди он паҳн шуда буд, ки ҳоло 16 намудаш вориди авлоди фломоидес гардидааст [119]. Намояндаҳои ин авлод дар Тоҷикистон дар ҳудуди баландиҳои аз 400 то 4300 м дар типҳои набототи шиблляк, нимсаванна, арҷазор, даштҳо, биёбонҳо, марғзорҳо паҳн гардидаанд.

Ҳоло миқдори намудҳо дар авлоди эремостахис пас аз дида баромадани хусусиятҳои систематикиаш аз 4 намуд иборат буда аз ин миқдор 1- тояш хоси минтақаи омӯзиш мебошад: *Eremostachys desertorum* Regel, *E. mogianica* Popov, *E. sarawschanica* Regel, *E. isochila* Pazij & Vved.

Намояндаҳои ин авлод асосан растаниҳои бисёрсола мебошанд. Баргҳои онҳо найзашакл, тухмшакланд. Миқдори гулҳояшон 1-4-то буда, дар ҳалқачаи бағалӣ ҷойгир шудаанд. Косабаргашон найчашакли

зангӯламонанд, гулбаргҳояшон дулабаи нодуруст, ранги гулҳояшон зард, кабуд, гулобӣ, сурх буда, миқдори гардбаргҳояшон чорто мебошанд. Намояндаҳои ин авлод дар ҳамаи ноҳияҳои флористикии Тоҷикистон паҳн шудаанд. Аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳо, дар таркиби намояндаҳои авлод растаниҳои асаловар ва равғани эфирдиҳанд мавҷуд мебошанд [119]. Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 1 намуди намояндаи авлоди мазкур месабзанд, ки дар зер тавсифи он пешниҳод шудааст.

15.1. Еремостахиси зарафшонӣ-*E. sarawschanica* Regel - растани бисёрсола буда, 30-60 см қад мекашад, решашаш тиррешаи ғафс, пояҳояш рост, бо мӯякҳо пӯшонида шудаанд [119]. Ҳӯшагулаш 13-30 см, тӯдагули сергул дорад (расми 29).



Расми 29. Еремостахиси зарафшонӣ - *E. sarawschanica* Regel (Расми Р.В.Камелин,1989 с)

Ҳӯшагулҳояш элипсмонанд, гулҳояш ранги зард доранд Мевааш тухмак, 6 мм дарозӣ ва 2-2,5 мм паҳнӣ дорад.

16. Авлоди сӯзокгиёҳ, (зопник) – *Phlomis* L. Дар дохили авлод зиёда аз 113 намуд мавҷуд мебошад. Дар мамлакатҳои ИДМ 49 ва дар Тоҷикистон пас аз таҳдили систематики муайян гардид, ки аз 10 намуд авлоди мазкур 6 намуди он мавҷуд аст ва дигар намудҳо вориди авлоди фломоидес

гардиданд. Дар қаторкӯҳи Ҳисор 3 намуди он месабзад: *Phlomis bucharica* Regel, *Phlomis olgae* Regel, *Phlomis cashmeriana* Royle ex Benth [24, 119].

Намояндаҳои авлод буттаҳо ё растаниҳои бисёрсола мебошанд. Баргҳои найзашакл ва гулҳои зигоморфӣ доранд. Гулҳояшон ранги сафед, зард, сурх, кабуд ва ё гулобӣ доранд. Гули онҳо дар мобайни тобистон мешукуфанд. Намояндаҳои авлод: *Phlomis bucharica* Regel, *Phlomis cashmeriana* Royle ex Benth, *Phlomis cyclodon* Knorrung, *Phlomis olgae* Regel, *Phlomis salicifolia* Regel, *Phlomis thapsoides* Bunge дар Тоҷикистон дар ҳудуди баландиҳои аз 500 то 4000 м дар типҳои набототи шибляк, нимсаванна, сиёҳчангали, арҷазор, даштҳо, биёбонҳо, марғзорҳо месабзанд.

16.1. Сӯзокгиёҳи бухорӣ - *Phlomis bucharica* Regel. Баландии пояи сӯзокгиёҳи бухорӣ 40-60 см буда, пояш сершоҳа, суфта, рагҳои намоён дорад (расми 30).



Расми 30. Сӯзокгиёҳи бухорӣ - *Phlomis bucharica* Regel

Баргҳо дар қисми болоӣ мӯякпӯш буда, баробар пӯшонида шудаанд. Баргҳои асоси назди реша 9-13 см дарозӣ доранд, барашон 3,5-5 см, эллипсшакл, пурра ё хеле кам бо данданаҳои фосилавӣ, барашон 2,5-3,5 см дарозӣ доранд. Баргҳои қисми болоии поя 4-5 см дарозӣ, 8-10 мм паҳнӣ дошта, эллиптикӣ ё найзашакл мешаванд. Гулҳо 2-8-то, дар паҳлуи тӯдагул ҳалқашакл 4-6-тогӣ ҷойгир шудаанд [119].

Хұшагул то 10-20 см дарозى дорад. Гулбаргхояш часпида, қадаңшакли зард 2,6-2,8 см дарозى доранд. Болои гулбаргхо бо мұякхой сафед пүшонда шудааст. Лаби болоии гул 1,2-1,3 см дарозى, лаби поёниаш аз 0,9 то 1 см дарозى дорад. Мевааш чормағзак. Моҳи июн гул карда, моҳи август самар меорад. Дар баландиҳои аз 400 то 1900 м дар дохири нимсаванна, ҹангалҳои ксерофилӣ ва дар соҳили дарёҳо месабзад [119].

Дар қисмати ҹанубии қаторкүҳи Ҳисор намудҳои зерин месабзанд: *Phlomis olgae* Regel - растании бисёрсола буда, 30-40 см қад мекашад, пояҳояш тоқа, дар баландиҳои аз 1000 то 2000 м паҳн шудааст; *Phlomis cashmeriana* Royle ex Benth. - растаниест бисёрсола, 58-80 см қад мекашад, пояҳояш рост ва сершоха, ранги гулаш гулобй аст. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 1300 то 3700 м месабзад. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 2300 то 3000 м аз сатҳи баҳр месабзад.

Намудҳои номбурда хоси ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарвоз А. Да ва Тоҷикистони Ҷанубӣ А, Б, В мебошанд. Дар минтақаи омӯзиш дар водии Ҳисор, дар дараи Қаратоғ ва Такоб месабзанд [119].**17. Авлоди часманак - *Stachyopsis* M.Pop. et Vved.** Зиёда аз 4 намуди авлоди мазкур маълум мебошад. Дар мамлакатҳои ИДМ 4 намуд ва дар Тоҷикистон як намуди он паҳн шудааст. Намояндаҳои авлод растаниҳои бисёрсолай алафӣ мебошанд. Баргхояш тухмшакл буда, дарозии баргхо то 13 см ва паҳнояшон аз 1 то 5,5 см мешавад. Гулҳо ранги гулобй доранд. Миқдори гардбаргхо 9-то буда онҳо 15 мм дарозى доранд. Онҳо дар моҳи июн мешукуфанд ва моҳи сентябр самар меоранд [119].

17.1. Часманаки байзамонанд - *Stachyopsis oblongata* (Schrenk) Popov & Vved. Дар Тоҷикистон ва ноҳияи таҳқиқот танҳо як намуд часманаки байзамонанд ба қайд гирифта шудааст. Растании бисёрсола буда, 20-85 см қад мекашад. Пояҳояш 3,5-9 (13) см дарозى ва 3,1-5,5 см паҳной доранд. Намуди мазкур пояи рост дорад. Баргхояшон гирдшакл ё тухммонанди нұғаш тез буда, баргхо аз қисми поёний бо мұйякхо пүшонида шудаанд.

Думчай барг 0,5 то 2,5 см мебошад. Хұшагулаш 9-33 см дарозың дошта, саракмонанд мебошад. Думчай гул қарыб вұчуда надорад. Косабарг 1-1,5 (2) см дарозың дорад. Гулбаргұ 1,5-2 см, пайваст мебошанд. Ранги гулбаргұ ғулобың буда, миқдори онхо панчтот мебошад. Мевааш мағзаки тухмшакл, 4-5 мм дарозың дорад. Миқдори гардбарг 4-то, 9-15 мм мебошанд. Ранги гулаш ғулобың аст. Тибқи маълумоти сарчашмақо [119], намуди мазкур Хоси ноҳияҳои флористикии Қурама, назди Сирдарё, Зарафшон – А, В, Ҳисору Дарвоз - А, В, Г, Д, Е, Тоҷикистони Шарқӣ – Б, В мебошад. Растанни мазкур дар баландиҳои аз 1600 то 3600 м дохири типҳои набототи нимсаванна, сиёҳчангал, даштқо, марғзорғо месабзад. Дар баргу поя ва решай он ҳангоми давраи гулкунӣ сапонинҳо муайян карда шудаанд [119]. Ҳангоми мониторинг дар минтақаи омӯзиш мо ин намудро пайдо накардем.

18. Авлоди газнагиёҳ (Яснотка) - *Lamium* L. Тибқи маълумотҳои сарчашмақо, дар рўйи Замин зиёда аз 50 намуди ин авлод мавҷуд аст. Дар мамлакатҳои ИДМ 13 ва дар Тоҷикистон 2 намуди он паҳн шудааст. Ареали паҳншавии намояндаҳои авлод Осиёи Кӯҳан, Аврупо ва Африқои Шимолиро ишғол менамояд [26, 119].

Намояндаҳои авлод растаниҳои яксола ва бисёрсола мебошанд. Баргҳояшон гирд ва тухмшакланд. Гулҳо ранги сафед ва ғулобың доранд. Миқдори гардбаргұ 4-то. Дар моҳи июн мешукуфанд ва моҳи сентябр самар меоранд. Дар Тоҷикистон ва ноҳияи таҳқиқот танҳо ду намуди авлоди – *Lamium* L. мавҷуд аст. Дар зер тавсифи муҳтасари намудҳои мазкур оварда шудааст.

18.1. Газнагиёҳи сафедгүл - *Lamium album* L. – растанни бисёрсола буда, аз 10 то 140 см қад мекашад. Баргаш тухмшакл ё дилшакл мебошад. Пояҳояш рост, гулаш сафед. Баргҳояш 2 - 8(10) см дарозың, 1,5-5 (8) см паҳнотың доранд, тухммонанд ё дилшакл мебошанд. Сатҳи паҳлуии барг аррашакл, гулҳо 8-9 дар тұдагулҳои болой چойгир шудаанд. Косабаргұ

1,3–1,5 см дарозӣ доранд ва зангӯлашакл мебошанд. Гулбаргҳо 1,8 -2,5 см дарозӣ дошта, ранги сафед доранд [119]. Мевааш мағзаки тухмшакл ё секунча, 3-3,5 мм дарозӣ ва 1,2-1,7 мм паҳнӣ дорад. Моҳи май гул ва моҳи август самар меорад. Намуди мазкур Ҳоси ноҳияҳои флористикии Қурама, ҳавзаи Сирдарё, Зарафшон – А, В, Ҳисору Дарвоз - А, Г, Е, Тоҷикистони Ҷанубӣ ва Шарқӣ – А, Б, В мебошад (расми 31).



Расми 31. Газнагиёҳи сафед - *Lamium album* L.

(расми муаллиф Абдуғафури Сафар)

Газнагиёҳи сафедгул дар баландиҳои аз 1200 то 3600 м дохили типҳои набототи нимсаванна, сиёҳчангӣ, даштҳо, марғзорҳо месабзад. Раствани давоӣ ва асаловар мебошад.

18.2. Газнагиёҳи пояфарогир-*Lamium amplexicaule* L. - растани иксола мебошад ва аз 4 то 30 см қад мекашад. Намуди мазкур пояи рост дошта, ранги гулбаргаш сурх ё гулобӣ аст. Ин намуд низ дар таркибаш равғани эфирӣ дорад. Гулҳояш аз 4 то 10-то буда, дар тӯдагул ҷойгир шудаанд. Косабарг 4-6 мм дарозӣ дошта, зангӯлашакл аст. Гулбаргаш 1,5 - 2,3 см дароз буда, рангаш гулобӣ мебошад [119]. Меваҳояш мағзак, тухмаш 1-1,5 мм дарозӣ ва 1-1,5 мм паҳно доранд. Моҳҳои март, май гул карда, моҳҳои июн ва август самар меорад. Ин растани дар баландиҳои аз 500 то 3600 м дохили типҳои набототи шибляк, нимсаванна, сиёҳчангӣ, даштҳо,

марғзорҳо месабзад. Хоси тамоми ноҳияҳои флористикии Тоҷикистон мебошад [119].

19. Авлоди намадгиёҳ (алайя) - *Alajja* Ikonn = *Eriophyton* (Benth.). Дар маҷмуъ ба ин авлод 3 намуд хос аст. Дар мамлакатҳои ИДМ 3 намуд ва дар Тоҷикистон 2 намуди он паҳн шудааст. Ареали паҳншавии авлод Осиёи Марказӣ мебошад. Намояндаҳои авлод растаниҳои бисёрсола мебошанд (расми 32).



Расми 32. Намадгиёҳи ромбшакл –*Alajja rhomboidea* Ikonn.

Дар Тоҷикистон ду намуд-*Alajja rhomboidea* (Benth.) Ikonn. = *Eriophyton rhomboideum* (Benth.) Ryding ва *A. afghanica* (Rech. f.) Ikonn = *Eriophyton rhomboideum* (Benth.) Ryding. ва дар ноҳияи таҳқиқот як намуди он-*A. afghanica* (Rech. f.) Ikonn [119] мавҷуд мебошанд. Ҳар ду намуд растаниҳои бисёрсола мебошанд. Намудҳои мазкур Хоси ноҳияҳои флористикии Зарафшон – А, В, Ҳисору Дарвоз - А, В, Г, Д, Е, Тоҷикистони Шарқӣ – А, В мебошанд [119].

19.1. Намадгиёҳи афғонӣ – *Alajja afghanica* (Rech. f.) Ikonn = *Eriophyton rhomboideum* (Benth.) Ryding. - растани бисёрсола. Пояҳояш рост, то 14–35 см қад мекашанд. Решаҳояш дарози ғафсу камшоҳанд. Баргҳояш тухмшакл ё ромбшакл мебошанд, бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудаанд. Нӯги барг тез, сатҳи барг ноҳамвор, пасту баланд аст. Танаи растаний бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудааст. Ҳӯшагулаш 3–7 см дарозӣ

дорад. Косабаргаш 1,5–2 см дарозӣ дошта, занѓӯлашакл мебошад. Гулбаргҳояш 3,5-4,5 см дарозӣ ва 4 мм паҳнӣ доранд. Моҳи июн гул карда, моҳи август самар меорад. Ин растаниҳо дар баландиҳои аз 1100 то 3500 м дохили типҳои набототи нимсаванна, сиёҳчангали, даштҳо, марғзорҳо месабзанд. Намуди мазкур пурра омӯхта нашудааст, аз ин рӯ бо мақсади муайян намудани таркиби он гузаронидани мониторинг ба мақсад мувофиқ аст [119].

20. Авлоди барчак (пустирнық) – *Leonurus* L. - растани яксола ва бисёрсолаи алафӣ мебошад. Баргҳояш содаи сербарга ё мураккаб мебошанд. Баргҳояш монанди панҷа паррадор буда, ҷуфт-ҷуфт дар поя ҷойгир шудаанд. Сатҳи барг дандонадор аст. Хӯшагулаш чатрак (мутовка), аз 6 гул зиёд дорад. Косабаргаш занѓӯламонанд аст. Гулбаргаҳояш сафед, сурх ва гулобӣ мешаванд. Миқдори гардбаргҳояш 4-то, гардбаргаҳои қафо аз пеш ҷойгирибуда қӯтоҳтаранд [119]. Ба авлоди мазкур 14 намуд мансуб мебошад. Дар ИДМ 12 намуд ва дар Тоҷикистон 2 намуди он месабзанд.

20.1. Барчаки туркистонӣ – *Leonurus turkestanicus* V. Krecz. & Kuprian. Растани бисёрсола буда, аз 70 то 200 см қад мекашад, пояҳояш рост мебошанд. Баргҳояш 6 - 10 см дарозӣ ва 4 - 6 см паҳнӣ доранд. Хӯшагулаш 11 - 29 см дарозӣ доранд (расми 33).



Расми 33. Барчаки туркистонӣ - *Leonurus turkestanicus* V. Krecz. & Kuprian.

Косабаргаш 6 - 9 мм, дарози кубшакл аст, найчаи косабарг 4 - 4,5 мм дарозӣ дорад. Гулбаргаш 9 - 10 мм, рангаш гулобӣ мебошад. Гулбаргаш дулабаи пайваст аст. Лаби болоии гул 5 – 5,5 мм, лаби поёнӣ 5 – 5,5 мм аст. Тухми он мағзаки тухмшакл 2,5 – 2,8 мм дарозӣ ва 1,5 – 1,8 мм паҳнӣ дорад. Моҳи май гул карда, моҳҳои июл ва август самар меорад [27, 113, 119, 120]. Дар дараи Варзоб дар гирду атрофи деҳоти Хоча Оби Гарм, Зиддӣ ва Ҳушӯрӣ масабзад. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 1100 то 3500 м дар таркиби шибляк, нимсаванна, сиёҳчангӣ, арҷазорҳо ва марғзорҳо паҳн шудааст. Растваниҳои авлоди мазкур дар таркибашон моддаҳои фаъол, аз қабили алкалоидҳо, равғанҳои эфир ва сапонинҳо доранд. Дар тиб ҳангоми муолиҷаи бемориҳои қалб, фишорбаландӣ, бемориҳои роҳи нафас истифода бурда мешаванд. Инчунин, растваниҳои асаловари хуб мебошанд [113, 119,].

21. Авлоди заргӯшлаб, заргӯша - *Lagochilus* Bunge. Ба ин авлод 44 намуд хос аст. Дар ИДМ 34 ва дар Тоҷикистон 10 намуди он паҳн шудааст. Ареали паҳншавии намояндаҳои авлод кӯҳҳои назди Ҳимолой мебошад. Намояндаҳои авлод растваниҳои бисёрсола мебошанд. Дар Осиёи Миёна ва Шарқи Дур низ паҳн шудаанд. Намудҳои он растваниҳои буттагӣ ва нимбуttагӣ - *Lagochilus seravschanicus* Knorring, *Lagochilus pubescens* Vved., *Lagochilus gypsaceus* Vved., *Lagochilus kschtutensis* Knorr., *Lagochilus nevskii* Knorring ва ғайраҳо мебошанд. Намояндаҳои авлоди номбурда дар умум дар баландиҳои аз 600 то 3900 м дохили типҳои набототи нимсаванна, сиёҳчангӣ, даштҳо, марғзорҳо месабзанд [113, 119]. Дар Тоҷикистон намудҳои мазкур Ҳоси ноҳияҳои флористикии Зарафшон – А, В; Ҳисору Дарвоз - А, В, Г, Д, Е; Тоҷикистони Шарқӣ – А, В мебошанд. Барои ноҳияи флористикии Ҳисору Дарвоз танҳо як намуди ин авлод: *Lagochilus seravschanicus* Knorring хос аст ва дар баландии 1600-3900 месабзад [119].

21.1. Заргӯшлаби зарафшонӣ - *L. seravschanicus* Knorring. Растваниест нимбуttача, 15-45 см қад дорад. Пояҳояш рост буда, баргу поя бо мӯякҳои

тунуки патшакл пӯшонида шудааст. Дарозии баргҳо 3-5,5 см, ромбшакл ё тухмшакл мебошанд/ Баргҳояш дукаратай мураккаб аст. Қисми болои барг нӯгтези секунча мебошад. Баргҳо думчадор, думчаи баргҳои поёнӣ 1-2,5 см, думчаҳои баргҳои болоӣ 5-8 мм мебошанд (расми 34).



Расми 34. Заргӯшлаби зарафшонӣ- *Lagochilus seravschanicus* Knorrung

Миқдори гулҳо аз 4 то 6-то буда, онҳо дар тӯдагул ҷойгир шудаанд. Ҳӯшагулаш аз 10 то 28 см мебошад. Намуди мазкур дар дохили ҷангалзори паҳнбарг, арҷазорҳо ҷангалҳои ксерофилий, нимсаванна, марғзорҳои субалпӣ, даштҳо дар баландиҳои аз 1600 то 3900 м, инчунин дар минтақаҳои серсанги соҳили дарёҳо ва кӯҳҳо месабзад. Ареали паҳншавии намуд Осиёи Миёна (кӯҳҳои Помиру Олой ва Тиёншон мебошад) ва Покистон мебошад. **Намуди мазкурро мо дар минтақаи омӯзиш пайдо накардем** [113,119].

22. Авлоди отостегия - *Otostegia* Benth = *Moluccella* L. Авлоди мазкур фарогири 23 намуд аст. Ареали умумии паҳншавии намуд Эфиопия, Африка, Ҳиндустон, Осиёи Миёна мебошад. Дар ИДМ 8 ва дар Тоҷикистон 2 намуди он: *Otostegia sogdiana* Kudr. = *Moluccella sogdiana* (Kudr.) Ryding, *Otostegia fedtschenkoana* Kudr. = *Moluccella fedtschenkoana* (Kudr.) Ryding паҳн шудааст. Ҳар ду намуд танҳо Ҳоси Тоҷикистони

Чанубӣ мебошанд. Ареали паҳншавии авлод Осиёи Кӯҳан мебошад. Намояндаҳои авлод аслан растаниҳои нимбултта мебошанд [119].

Намояндаҳои авлоди мазкур дар баландиҳои аз 500 то 1800 м аз сатҳи баҳр дар дохили нимсаванна ва шибляк месабзанд. Аҳаммияти хоҷагии намояндаҳои авлоди отостегия омӯхта нашудааст. Намудҳои авлоди отостегия дар қаторкӯҳи Ҳисор ба қайд гирифта шудаанд.

22.1. Остогераи сүғдӣ - *Ostostegia sogdiana* Kudr. = *Moluccella sogdiana* (Kudr.) Ryding – нимбулттача 50-70 см. Пояҳояш бо мӯякҳо пӯшонида шудаанд. Дарозии баргҳо 2-4,5 см ва паҳнояш 1-2,2 мм мебошад. Баргҳо найзашакл ё тухмшакл мебошанд. Баргҳояш сода буда, дар поя муқобил ҷойгир шудаанд. Миқдори гулҳо 6-8-то буда, онҳо дар ҳӯшагул ҷойгир шудаанд. Ранги гулбаргаш сафед мебошад. Моҳи июн гул ва моҳи август самар меорад. Аҳаммияти хоҷагиаш омӯхта нашудааст. Тибқи маълумоти Линчевский, дар қаторкӯҳи Ҳисор намуди мазкурр дар назди деҳаи Панҷашма (Беш-Булоқ) чида шуда будааст, вале мо ҳангоми омӯзиш дар он ҷо ягон фарди ин намудро пайдо накардем [113,119].

23. Авлоди часмак (чистец) - *Stachys* L. Ба ин авлод 300 намуд хос аст. Намояндаҳои авлоди мазкур растаниҳои буттагӣ ва бисёрсола мебошанд. Баргҳои онҳо сода мебошанд ва дар поя муқобили яқдигар ҷойгир шудаанд. Дар ИДМ 37 ва дар Тоҷикистон 3 намуди он месабзад. Намояндаҳои авлод дар баландиҳои аз 500 то 1800 м аз сатҳи баҳр дар дохили нимсаванна ва шибляк месабзанд. Намуди мазкур танҳо Ҳоси ноҳияи флористикии Туркистон – А ва Зарафшон Б мебошад. Ареали паҳншавии авлод мамлакатҳои тропикӣ ва субтропикӣ мебошад. Дар қаторкӯҳи Ҳисор 2 намуди он: *Stachys turkestanica* (Regel) Popov ex Knorring ва *S. hissarica* Regel мушоҳида карда шуд. Намудҳои авлод растаниҳои нимбултагӣ мебошанд. Аҳаммияти хоҷагии онҳо пурра омӯхта нашудааст [113,119].

23.1. Часмаки туркистонӣ - *Stachys turkestanica* (Regel) Popov ex Knorring. Часмаки туркистонӣ растани бисёрсола буда, 50-100 см қад дорад. Пояҳояшон рост буда, рӯйи баргу пояҳо бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Баргҳояш 3-4 см дарозӣ ва 1,5–2,5 см паҳнӣ доранд. Баргҳояш найзашакл, шакли канории баргҳо аррашакл мебошад. Болои барг бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Баргҳои поёнӣ дар асосаш тухмшакл мебошанд. Гулҳо (8 – 12-то) дар тӯдагул саракмонанд ҷойгир шудаанд. Косабаргаш 8–10 мм ва гулбаргҳо 1,3–1,4 см дарозӣ дошта, рангашон сурх мебошад. Тухмаш 2,2 мм дарозӣ ва 2 мм паҳнӣ дорад. Тухмаш суфта ва рангаш хокистарӣ аст.

Намуди мазкур танҳо дар каторкӯҳи Туркистон, Зарафшон ва Ҳисору Дарвоз ба қайд гирифта шудааст. Аз рӯйи адабиётҳо [119,120] оид ба хусусиятҳои давогии растани мазкур маълумот мавҷуд нест. Таҳқиқот нишон дод, ки намуди мазкур ба сифати ҳӯроқи чорво истифода бурда мешавад.

23.2 Часмаки ҳисорӣ - *S. hissarica* Regel - растани бисёрсола буда, 35-56 см қад дорад. Пояҳояш рост, баргҳо рӯ ба рӯ ҷойгиранд. Пояи растани бо мӯякҳои маҳин пӯшонида шуда, ранги баргу пояҳояш сабзи сафедчатоб мебошад. Танаи он аз якчанд поя иборат аст (расми 35).



Расми 35. Часмаки ҳисорӣ – *Stachys hissarica* Regel

Баргҳои он 2,5-5 см дарозӣ ва 1,5-4 см паҳнӣ доранд. Баргҳояш тумшакл, гирд буда, дар думча ҷойгир шудаанд. Дарозии думчай барг 1,5-3 см мебошад. Миқдори гулҳо 10-12-то мебошанд ва онҳо дар тӯдагул ҷойгир шудаанд. Косабарг қадаҳшакл ё найчашакл мешавад, то 8-10 мм дарозӣ дорад. Гулбаргҳо пешгулашон 1,3-1,4 см дарозӣ доранд, рангашон гулобӣ ё сурх, найчашакл 5-6 мм дарозӣ дорад. Миқдори гардбаргҳо 4-то мебошанд. Ҳӯшагули он 20-35 см дарозӣ дорад. Моҳи июн гул ва моҳи август самар медиҳад. Намуди мазкур дар дохили ҷангалзори паҳнбарг, арҷазорҳо ва даштҳо дар баландиҳои аз 1700 то 3100 м месабзад. [113,119]. Мавзеи сабзиши часмаки ҳисорӣ ҷангалҳои ксерофилий, нимсаванна, арҷазору ҷангалҳои мезофилий мебошад. Ин намуд дар минтақаҳои серсанги соҳили дарёҳо ва кӯҳҳо низ месабзад. Ареали паҳншавии намуд Осиёи Миёна (кӯҳҳои Помиру Олой ва Тиёншон) мебошад. Ду намуди номбурда хоси ноҳияҳои флористикии Қурама-А, Зарафшон-Б, В, Ҳисору Дарвоз-А, Б, В, В ва Тоҷикистони Ҷанубӣ - А, Б мебошад [119]. Намуди дигар-*S. setifera* С. А. Mey. - растаниест бисёрсола, то 30-50 см қад мекашад. Ареали паҳншавии намудҳои мазкур Осиёи Миёна, Афғонистон ва Эрон мебошад. Пояҳояш рост, бо мӯяқҳои сафед пӯшонида шудааст. Моҳи июн гул карда, моҳи сентябр самар меорад. Намуди мазкур дар Тоҷикистон омӯхта нашудааст.

24. Авлоди шамшодгулак (буквитса) - *Betonica* L. Ин авлод дар рӯйи Замин 15 намудро доро мебошад. Дар ИДМ 7 ва дар Тоҷикистон як намуди он мерӯяд. Намояндаҳои авлод растаниҳои бисёрсолаи алафӣ мебошанд.

24.1. Шамшодгулаки сербарга - *Betonica foliosa* Rupr. = *Stachys betoniciflora* Rupr. - растаний бисёрсола мебошад ва то 74-110 см қад мекашад. Баргҳояш сода найзаҳшакл ва тухмонанд мебошанд. Моҳи июн гул карда, моҳи август самар медиҳад [119]. Ҳӯшагулаш 3-9 см дарозӣ дорад, силиндршакл аст. Ранги гулбаргаш гулобӣ ё сурх аст. Мевааш

тухмак, 2,5- 3,3 мм дарозӣ ва 1,2-1,5 мм паҳнӣ дорад. Раствори дорувор ва асаловар мебошад [119].

Дар баландиҳои аз 1300 то 2600 м дар дохири сиёҳчангал, арҷазорҳо, марғзору дашт ва нимсаванна месабзад. Ҳоси ноҳияҳои флористикии Ҳисору Дарвоз - А, Б, В, Е ва Тоҷикистони Ҷанубӣ – А, Б мебошад. Раствори дорувор аст. Дар тиб маҳлули оби баргу пояи он барои муолиҷаи касалиҳои гурда ва пешобдон тавсия шудааст [2, 119]. Ҳолати намуди мазкур дар дохири ҷамоаҳои наботот хуб аст.

25. Авлоди ҳамесфакос -*Chamaesphacos* Schrenk. Ба ин авлод 1 намуд хос аст-*Chamaesphacos ilicifolius* Schrenk. Яъне, он авлоди монотипӣ мебошад. Дар Тоҷикистон намояндаи авлоди мазкур растани яқсола буда, 7-18 см қад дорад. Баргҳояш содаи тухммонанд мебошанд. Моҳи май гул карда, моҳи август самар меорад. Намуди мазкур дар дохири биёбон ва нимсаванна, дар баландиҳои аз 300 то 500 м месабзад. Ҳоси ноҳияҳои флористикии ҳавзаи дарёи Сир ва Тоҷикистони Ҷанубӣ – А, Б мебошад. Ареалии умумии паҳншавиаш мамлакатҳои қисмати шарқии Осиёи Кӯҳан мебошад. Аҳаммияти ҳочагиаш омӯхта нашудааст. Ин намуд дар минтақаҳои омӯзиш мавҷуд нест, чунки он Ҳоси биёбонҳо мебошад.

26. Авлоди мармарак -*Salvia* L. Намудҳои ин авлод аз ҳама бисёр буда, намояндаҳои он растаниҳои бисёрсолаи алафӣ ва буттагӣ мебошанд. Намояндаҳои ин авлод дар тамоми рӯйи Замин паҳн шуда, 700 намудаш маълум аст. Дар ИДМ 84 намуд ва дар Тоҷикистон 14 намуди он дар шароити табиӣ месабзанд [119]. Пояҳои ин растаниҳо рост буда, баргҳояшон сода, баъзан мураккаб мебошанд. Қосабарги он занғӯлашакл ва найчамонанд аст. Гулаш лабмонанд, лаби болоии гул седандонашакл аст. Гулпӯши онҳо ҳама вақт дулаба, лаби болоии гулбарг сарпӯшшакл, достшакл ё рост мебошад. Миқдори гардбаргҳояш 2-то мебошад. Мевааш тухмшакли суфта мебошад. Намояндаҳои авлод растаниҳое мебошанд, ки дар таркиби баргу пояҳои онҳо равғани эфирӣ фаровон аст.

Намояндаҳои авлод дар флораи Тоҷикистон: *Salvia sclarea* L. - мармараки муқаррарӣ; *S. virgata* Jacq. – м. химчамонанд; *S. deserta* Schangin – м. биёбонӣ; *S. macrosiphon* Boiss.- м. найчашакл; *S. bucharica* Popov – м. бухорӣ; *S. glabricaulis* Pobed – м. суфтапоя; *S. kamelinii* Makhm. – м. камелин; *S. baldshuanica* Lipsky; *S. turcomanica* Pobed.; *S. sarawschanica* Regel & Schmalh. ва ғайраҳо мебошанд.

Дар қаторкӯҳи Ҳисору Дарвоз 6 намуди авлоди мармарак месабзад. Ҳамаи намудҳои номбурда: *Salvia kamelinii* Makhm., *S. sclarea* L., *S. macrosiphon* Boiss., *S. virgata* Jacq., *S. sarawschanica* Regel & Schmalh., *S. turcomanica* Pobed растаниҳои бисёрсола мебошанд.

Намояндаҳои авлод асосан дар баландиҳои аз 800 то 3600 м дар доҳили типҳои набототи нимсаванна, сиёҳчангали, арҷазорҳо ва марғзору даштҳо месабзанд. Аз ин миқдор 4 намуди он равғани эфирдиҳанда: *Salvia virgata* Jacq., *S. sclarea* L., *S. sarawschanica* Regel & Schmalh., *S. bucharica* Popov мебошанд. 2 намуд растани шифобаҳш: *S. campylodonta* Botsch., *S. komarovii* Pobed., 5 намуд эндемики таркиби флораи Тоҷикистон мебошанд: *S. komarovii* Pobed., *S. campylodonta* Botsch., *S. kamelinii* Makhm., *S. baldshuanica* Lipsky, *S. gontscharovii* Kudr. Дар минтақаи омӯзиш 6 намуди он муайян карда шуд. Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор намудҳои зерини авлоди *Salvia* L. мавҷуд аст.

26.1. Мармараки зарафшонӣ-*Salvia sarawschanica* Regel & Schmalh.
Растани бисёрсола буда 15–35 см қад дорад. Пояҳояш рост, решаш тирреша, баргҳояш сода 3-14 см дарозӣ ва 0,8- 4,6 см паҳнӣ доранд. Болои баргҳо бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Ҳӯшагулаш 7-22 см дарозӣ дошта, ҳӯшамонанд ё ҷорӯбак мебошад. Ранги гулаш гулобӣ мебошад. Моҳи май июн гул ва моҳи август самар меорад [119].

Намуди мазкур дар баландиҳои аз 900 то 2300 м дар таркиби арҷазор, нимсаванна, марғзору дашт ва инчунин дар оҳаксангу санглоҳҳо месабзад. Растани равғани эфирдиҳанда мебошад. Омӯзиш ва муайян намудани

таркибу захираҳои намуди мазкур тавсия карда мешавад. Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор намуди мазкур дар табиат як маротиба дар дараи Гусхор чида шудааст [119]. Растани равғани эфирдиҳанда мебошад.

26.2. Мармараки мускатӣ - *S. sclarea* L.- растани бисёрсола [81, 82, 119], то 120 см қад мекашад, поҳояш рости бо мӯякҳо пӯшонида шуда мебошад. Решааш тирреша, гулҳояш дар ҳӯши ҷорӯбакмонанд ҷойгир шудаанд. Баргаҳояш сода аз 10 то 13,5 см дарозӣ ва 6,5-11,5 см паҳнӣ доранд. Ҳӯшагулаш аз 18 то 45 см буда, аз 2 то 6 гул иборат мебошад. Ранги гулаш сафед ё гулобӣ аст (расми 36).



Расми 36. Мармараки мускатӣ - *Salvia sclarea* L.

Растани асаловар ва доруворӣ мебошад [119]. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 800 то 2500 м дар таркиби нимсаванна, ҷангалҳои паҳнбарг, арҷазорҳо, марғзорҳои субалпӣ, соҳили дарёҳо, дар сангзору сангрезаҳои соҳили дарёҳо паҳн шудааст. Ареали паҳншавиаш Осиёи Миёна, қисмати ҷанубии Аврупо ва Русия, Қрим, Қафқоз, Осиёи Кӯҳан, Осиёи Хурд, Эрон ва Афғонистон мебошанд. Растани дорувор, равғани эфирдор ва асаловар ба ҳисоб меравад [119].

26.3. Мармараки химчамонанд - *S. virgata* Jacq.- растани бисёрсола мебошад ва аз 30 то 100 см қад мекашад, поҳояш рости баланд, бо мӯякҳо

пӯшонида шудааст. Решааш тирреша, гулҳояш дар хӯши ҷорӯбакмонанд ҷойгир шудаанд. Баргаш сода, 10-16 см дарозӣ ва 5-8 см паҳнӣ дорад. Баргҳояш элипсшакл ва тухммонанд мебошанд. Асоси барг дилшакл. Хӯшагулаш аз 18 то 45 см мешавад, аз 2 то 6 гул иборат мебошад. Ранги гулаш сафед ё гулобӣ мебошад [119]. Растани асаловар ва доруворӣ мебошад. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 800 то 2500 м дар таркиби нимсаванна, ҷангалиҳои паҳнбарг, арҷазорҳо, марғзорҳои субалпӣ, соҳили дарёҳо, дар сангзору сангрезаҳои соҳили дарёҳо паҳн шудааст. Намуди мазкур аз дараҳои Такоб, Ҳарангон, Зиддӣ ва Лучоб ҷамъоварӣ карда шудааст. Ареали паҳншавиаш: Осиёи Миёна, қисмати ҷанубии Аврупо ва Русия, Қрим, Қафқоз, Осиёи Кӯҳан, Осиёи Ҳурд, Эрон ва Афғонистон. Баҳмони сурх растани дорувор, равғани эфирдор ва асаловар мебошад [119].

26.4. Мармаки найҷадароз - *S. macrosiphon* Boiss. – растани бисёрсола, аз 20 то 60 см қад дорад. Баргаш сода, баргҳои наздиreshагиаш аз 5,5-16 см дарозӣ ва 3-8 см паҳнӣ доранд. Шакли барг тухммонанд, асоси барг дилшакл аст. Баргҳояш дар пояҳо 5,5-8 см дарозӣ ва 2,3-5,5 см паҳнӣ доранд. Хӯшагулаш аз 25 то 35 см, тӯдагули аз 4 то 6-гула иборат мебошад. Ранги гулаш сафед ё гулобӣ мешавад. Растани асаловар ва доруворӣ мебошад [119]. Минтақаи паҳншавии намудҳо дараи Қаратоғ ва Лучоб мебошад.

26.5. Мармараки туркмани-*S. turcomanica* Pobed.- растани бисёрсола, пояҳояш 60 - 100 см қад мекашанд. Решааш тирреша, пояҳояш рост. Баргҳояш дар қисмати поёнӣ 4 - 11 см дарозӣ ва 1,2 - 4,5 см паҳнӣ доранд. Болои баргҳо бо муюкҳо пӯшонида шудааст. Хӯшагулаш 20 - 22 см дарозӣ дошта, ҷорӯбакшакл мебошад. Ранги гулаш гулобӣ мебошад. Моҳи май, июн гул ва моҳи август самар меорад. Намуди мазкур дар баландиҳои аз 750 то 1400 м дар таркиби нимсаванна, ҷангали ксерофилий, инчунин санглоҳҳо дар дараи Ҳарангон ва гирду атрофи шаҳри Душанбе мавҷуд

мебошад. Дар қаторкӯҳи Зарафшон, Ҳисору Дарвоз ва Тоҷикистони Ҷанубӣ мавҷуд аст [119]. Аҳамияти хоҷагиаш омӯхта нашудааст, барои мониторинг пешниҳод карда мешавад.

27. Авлоди ҷамбилик (зизифора) - *Ziziphora* L. Намояндаҳои растаниҳои авлоди *Ziziphora* L. ва оилаи Lamiaceae Mart. дар Шарқи Наздик, Осиёи Миёна ва баҳри Миёназамин маъмуланд. Намояндагони авлод буттаҳои бисёрсола ё алафҳои яқсола бо кундареша мебошанд. Пояҳо дарозиаш 8 - 40 см буда, онҳо бо мӯяқҳои кӯтоҳ пӯшонида шудаанд. Баргҳо тухмшакл, сатҳи онҳо каме дандонашакл буда, дар танаи онҳо миқдори ками мӯяқҳо мавҷуд мебошанд [11, 119, 135, 137]. Гулҳояш майда, рангашон сурҳ, гулобӣ, сафед мешаванд. Гулҳояшон аксар вақт дар қисми болоии поя ва шоҳаҳо ҷойгир шудаанд. Косабаргаш ҷудо, найчашакл, 13 раг дорад. Гулбаргҳо ба таври васеъ ба боло дароз шуда, бе ҳалқаи мӯяқҳо ҷойгир шудаанд. Аз моҳи июн то охири август гулҳо мешукуфанд. Дар марғзорҳо, заминҳои шағалдор ва дар нишебиҳо, соҳилҳои дарёҳо, асосан дар минтақаи субалпии минтақа мерӯяд. Баргҳо ва гули растаниҳои ин авлод дорои равғани эфири мебошанд [119].

Муайян карда шудааст, ки равғани ҷамилак таъсири кам кардани дардро дорад. Қисмҳои баргу поя ва гули растани барои дарди дандон, гулӯ ва инчунин дар ҳаммомҳо барои хушбӯй кардан истифода мешаванд. Дар тибби ҳалқии Сибир, маҳлули оби ин гиёҳҳо ба сифати доруи илтиҳоби қалб ва инчунин шамолхӯрӣ истифода мешавад. Инчунин, барои муолиҷаи тарбод ва дарди дандон тавсия шудааст [6M, 120].

Авлоди ҷамилак - *Ziziphora* L. аз 30 намуд иборат аст, ки дар Шарқи Наздик, Осиёи Марказӣ ва баҳри Миёназамин паҳн шудаанд. Дар Тоҷикистон тақрибан 5 намуди ин растани мерӯяд. Дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 3 намуди авлод паҳн шудааст ва тавсифи муҳтасари онҳо дар поён пешниҳод шудааст.

27.1. Фаранҷмушк- *Ziziphora brevicalyx* Juz.=*Ziziphora clinopodioides*

Lam. Нимбуттаест, ки 16-30 см қад дошта, бўйи қавй дорад. Пояҳояш сершумор, 12 - 30 см дарозӣ дошта, бо мўякҳои хеле қўтоҳ зич пўшонида шудааст (расми 37).



Расми 37. Чамилаки бунгеана - *Ziziphora brevicalyx* Juz. = *Ziziphora clinopodioides* Lam.

Баргҳояш борик найзашакл ё тухмшакли гирд мебошанд. Баргу поя бо мўякҳои хеле қўтоҳ пўшонида шудаанд. Баргҳои поёнии гул нисбатан соҳти майда доранд. Реша ва пояи қўтоҳи хуб инкишофёфта дорад. Хўшагули он дар болои навдаҳо ҷойгир буда, кубшакл аст, пояи гул қўтоҳ ё нисбатан дароз мебошад. Гулбарг нисбат ба косабаргаш 1,5 маротиба дарозтар аст. Меваи хушк аз чор дона тухмак иборат аст. Он дар моҳҳои июл ва август гул мекунад. Намуди мазкур дар нишебиҳои санглоҳ, ҷойҳои кушоди санглоҳ, дар дашту алафзорҳо мерӯяд. Ин растаниҳо ба хок, гармӣ ва намнокӣ серталаб нестанд. Дар минтақаҳои кушод хуб нашъунамо мекунанд [11, 135, 138].

Дар қаламрави Тоҷикистон ин растани дар ноҳияҳои флористикии зерин: Қурама, Могол-Тау, ҳавзаи Сирдарё, Зарафшон Б, В, Ҳисору Дарвоз А, Б, В, Г, Е, Тоҷикистони Ҷанубӣ – А, Б, В. Дар Тоҷикистон намуди мазкур асосан дар таркиби арчазор, ҷангали ксерофилий, нимсаванна, дашту марғзор дар баландии аз 900 то 2600 м месабзад. Дар натиҷаи

мушоҳидаҳо муайян гардид, ки намуди мазкур дар табиат ҷамоа ташкил намедиҳад, алоҳида-алоҳида паҳн мешавад [11, 119]. Ҷамъоварӣ ва хушк намудани ин растаний. Мавод ва маҳсулоти он дар вақти гулкуни оммавӣ аз соли дуюми ҳаёт, дар субҳи барвақт ва баъд аз нисфириӯзӣ ҷамъоварӣ карда мешавад. Навдаҳо дар баландии 10-12 см аз сатҳи хок бурида мешаванд. Растаниҳо дар соя, зери айвон ё дар ҳуҷраҳои ҳаворас хушк карда мешаванд [11,119].

Таркиби химиявӣ. Дар решаҳои он кислотаҳои органикӣ 0,39%, равғани эфирӣ 0,35%, сапонинҳо, алкалоидҳо 1,08%, витамини С, танинҳо 0,05%, флавоноидҳо муайян карда шудаанд. Дар қисми рӯйизамиинии растаниҳо кислотаҳои органикӣ, равғани эфирӣ 0,9-2,49%, таркиби он 56,3% изоментон 7,7%, ментон 6,2%, пиперитон 2,3%, трансизопулегол 1,7%, тимол 1,4%, изоментол 1,4% ёфт шудаанд. Дар навдаҳои он витамини С мавҷуд аст [3, 112].

Истифодабарӣ дар тиб. Барои мақсадҳои табобатӣ (барг, гул, поя) истифода мешавад. Нӯшобаи ин гиёҳ барои бемориҳои гипертония, кардионевроз, инчуниин бемориҳои ревматикии шадид, эндомиокардити ревматикӣ, дар педиатрия низ барои муолиҷаи қӯдакон дар марҳилаи фаъоли ин беморӣ тавсия дода мешавад. Дар минтақаҳои омӯзиш боз намудҳои зерин, аз қабили *Ziziphora interrupta* Juz., *Z. pamiroalaica* Juz., *Z. tenuior* L. ба қайд гирифта шудаанд. Ҳолати экологии ҳамаи намудҳои мазкур дар дохили ҷамоаҳои наботот қаноатбахш буда, давраи афзоишро пурра мегузарад [2, 11,119].

27.2. Ҷамбилаки помируолойӣ - *Z. pamiroalaica* Juz. - нимбууттаест, ки 12-27 см қад мекашад. Пояҳояш бо мӯякчаҳои тунуки сафед пӯшонида шудаанд. Баргҳояш 1-1,5 см дарозӣ ва 5-7 мм паҳнӣ доранд, найзашакл ё элипсмонанди паҳн мебошанд. Нӯги баргҳо тез ва сатҳашон ҳамвор аст. Болои баргҳо бо мӯякҳои майдаи тунук пӯшонида шудааст. Ҳӯшагулаш 1,5-2 см диаметр дошта, миқдори гулҳояш 6-8-то мебошад. Ранги

гулбаргаш гулобӣ. Миқдори гардбаргҳояш 4-то аст. Намуди мазкур дар таркиби типҳои набототи тимянникҳо, нимсаванна, арчазор, чангалҳои ксерофилий ва мезофилий, марғзору дашт санглоҳҳо, биёбонҳои баландкӯҳ дар хокҳои гуногун паҳн шудааст. Интервали (баландии) паҳншавиаш намуд дар дохили типҳои наботот аз 1200 то 4500 м аз сатҳи баҳр баланд мебошад. Растаний равғани эфирдор ва дорувор мебошад [119].

27.3. Ҷамилаки қӯҳӣ- *Z. interrupta* Juz. – нимбултаест, 28-50 см. Пояҳояш ғафс, бо мӯяқчаҳои тунуки сафед пӯшонда шудааст. Баргҳояш 1-1,8 см дарозӣ ва 2-5 мм паҳной доранд. Баргҳо найзашакл нӯгашон тез, сатҳи барг ҳамвор, болои баргҳо бо мӯяқҳои майдаи тунук пӯшонида шудааст. Хӯшагулаш аз 6 гул иборат аст. Диаметри хӯшагулаш 1,5-6 см аст. Ранги гулбаргаш сурх ё гулобӣ мебошад. Косабаргҳояш 5,6 мм дарози дорад. Косабаргҳо пайваст шуда найча баамал меоранд, ки 4-5 мм дарози доранд. Косабаргҳо аз берун бо муюқҳо пушонида шудааст. Намуди мазкур дар таркиби типҳои набототи нимсаванна, чангалҳои ксерофилий ва мезофилий, марғзору дашт дар баландиҳои 700 то 2400 м аз сатҳи баҳр паҳн шудаанд. Моҳи апрел гул ва моҳи август самар меорад. Намуди мазкур дар дараҳои Ширкент, Қаратоғ, Алмосӣ ва Лучоб паҳн шудааст. Аҳаммияти ҳоҷагии ин намуд омӯхта нашудааст. Миқдораш дар таркиби наботот нисбати дигар намудҳо кам шудааст.

28. Авлоди абрук, первовский – *Perovskia* Kar. Намояндаҳои авлод буттаҳо ва растаниҳои алафии бисёрсола мебошанд. Баргҳояшон тухмшакл, найзашакл мебошанд. Ҳангоми шукуфтан гули онҳо осмониранг аст. Гулҳо хурд, сершумор дар тӯдагул ҷойгир шудаанд. Гули авлод 4 гардбарг дорад. Мевааш хушӯ, ба монанди чормағзак аст. Он дар моҳҳои июл-сентябр гул мекунад. Намояндаҳои авлод дар тамоми рӯйи Замин паҳн шудаанд. Аз он ҷумла, 9 намуд дар Осиёи Миёна, Афғонистон, Тибет, Осиё, Эрон маълум аст.

Дар ИДМ 7 намуд ва дар Тоҷикистон 6 намуди он дар шароити табиӣ месабзанд: *Perovskia angustifolia* Kudrjasch.; *P. virgata* Kudrjasch., *P. botschantzevii* Kovalevsk. & Kochk.; *P. kudrjaschevii* Gorschk. & Pjataeva, *P. linczevskii* Kudrjasch.; *P. scrophulariifolia* Bunge. Аз шаш намуде, ки дар Тоҷикистон мавҷуданд, 4 намуди он дар Ҳисору Дарвоз месабзанд: *Perovskia angustifolia* Kudrjasch.; *P. virgata* Kudrjasch.; *P. linczevskii* Kudrjasch.; *P. scrophulariifolia* Bunge. Дар зер тавсифи баъзе аз онҳо пешниҳод шудааст [119].

28.1. Абреки астармолабарг - *Perovskia scrophulariifolia* Bunge - нимбултаест, ки пояҳояш аз 60 то ба 120 см мерасад. Пояҳояш рост, баргҳояш сода найзашакл ё тухмшакл, 1-7 см дарозӣ ва 1,4-3,5 мм паҳнӣ доранд, сатҳи барг ҳамвор аст. Гулҳо дар гулчанбари кубашакл ҷойгиранд. Ранги гулбарг бунафш ё сафед аст. Моҳи май гул ва моҳи август самар медиҳад. Дар дохили типҳои набототи шибляк, арҷазор ва нимсаванна дар баландиҳои аз 1000 то 2400 м месабзад. (расми 38).



Расми 38. Абреки астармолабарг -*Perovskia scrophulariifolia* Bunge

Намуди мазкур дар дараҳои Варзоб ва Қаратоғ ба қайд гирифта шудааст. Раствории равғани эфирдор, давоӣ ва ғизоӣ мебошад [119].

29. Авлоди ниёзбүй - *Melissa* L. Намояндаҳои авлоди ниёзбүй растаниҳои бисёрсола буда, бўйи лимӯ доранд. Дар тамоми минтақаҳои рўйи Замин 3 намудаш маълум аст. Дар Русия 3 намуд ва дар Тоҷикистон як намуди он месабзад. Пояҳояшон рости сершоҳ мебошанд. Миқдори гулҳо дар хўшагулаш 6-8-то мебошад. Косабаргҳо бо ҳам часпида, занѓӯлашакли дулаба мебошанд. Миқдори гардбаргҳо 4-то. Ранги гулбаргҳо сафед, онҳо дулаба мебошанд [119].

29.1. Ниёзбўйи доруӣ - *Melissa officinalis* L. - алафи бисёрсола буда, бўйи Хоси лимӯ дорад. Дарозии решаш то 30 см буда, ранги сафедчатоб, ё ки ранги ҷигарии паст дорад. Пояи он чоркунҷаи рости навданок буда, бо мӯякчаҳои майда пӯшонида шудааст.

Пояи ниёзбўйи доруӣ аз 30 то 120 см қад мекашад. Баргҳои он рӯ ба рўйи якдигар (супротивӣ) ҷойгир шуда, аз 3 то 8,5 см дарозӣ ва 2-4 см диаметр доранд (расми 39).



Расми 39. Ниёзбўйи доруӣ - *Melissa officinalis* L

Лабҳои паҳанаки барг реза-реза, яъне аррашакл мебошанд. Гулҳояш ранги сафед, ё ки камтар сурхчатоб дошта, майда-майдай аз 3-10-то дар бехи думчай барг аз бандпоя мерӯянд. Тухми он аз 4-то тухмчай дарозрӯяи эллипсшакли сепалла иборат буда, рангаш аз ҷигарии паст то ҷигарии

баланд мебошад. Онҳо 1,8-2 мм дарозӣ ва 0,7-мм паҳно доранд [119]. Вазни 1000 дона тухмаш – 0,5-0,7 г. – ро ташкил медиҳад. Ниёзбӯйи доруӣ моҳҳои июн-июл гул мекунад ва моҳҳои июл-август мева, яъне тухмӣ медиҳад. Дар баландиҳои аз 600 то 1800 дар тамоми минтақаи Тоҷикистон ва инчунин дар минтақаи омӯзиш паҳн шудааст. Намуди намидӯст, бисёртар дар ҷойҳои намноку соядор вомехӯрад. Дар вақти гулкунӣ ҷамъ меоранд ва дар ҷойи соя, ё ки дар хушкунакҳо хушк мекунанд. Дар тибби муосир асосан барги ниёзбӯро чун давои шамолхурии бадан, оромбахши асаб истифода мебаранд.

30. Авлоди антонина- *Antonina Vved.* Намояндаҳояш растани яқсола буда, авлоди монотипӣ мебошанд. Баргҳояшон сода ва яклухтанд. Гулаш дучинса 2 - 10-то дар тӯдагул буда, дар ҳӯшагули ҷорӯбак ҷойгир аст. Косабарг пайвастшуда, занғӯлашакл мебошад [119].

30.1. Антонинаи заиф - *Antonina debilis (Bunge) Vved.= Clinopodium debile (Bunge) Kuntze.* Растани яқсола, 3 - 18 см қад мекашад, пояҳояш рост ва дар шакл ҷорқунҷа мебошанд. Болои поя ва баргҳо бо мӯяқҳо пӯшонида шудааст. Баргҳои аз 1,5 то 2 см дарозӣ доранд ва паҳнояшон 0,3 - 1,1 см мебошанд. Баргҳо тухммонанд ё ромбшакл, лабҳои паҳанаки барг ҷоккардашуда, яъне аррашакл мебошанд. Ранги гулҳои антония сурҳ, ё ин ки сурҳчатоб аст (расми 40).



**Расми 40. Антонинаи заиф - *Antonina debilis (Bunge) Vved.=
Clinopodium debile (Bunge) Kuntze.***

Тухми он 0,8-1 мм, эллипсишакли сепаллай буда, рангашон чигарии паст аст [119].

Ареали паҳншавиаш Авруосиё мебошад [106,119]. Намуди мазкур дар минтақаи омӯзиш дар ҳудуди баландиҳои аз 1600 то 2700 дар дараҳои Варзоб ва Ширкент, дар доҳили типҳои набототи арҷазор, сиёҳчангал ва марғзор паҳн шудааст. Ҳолати экологиаш хуб аст. Аҳаммияти хоҷагиаш омӯхта нашудааст. Барои омӯзиш пешниҳод карда мешавад.

31. Авлоди гиёҳи хушбӯяк (паҳучка цельнокрайня) – *Clinopodium L.* Намояндаҳои авлод растаниҳои бисёрсола мебошанд. Баргҳояшон сода, думчадор, дар баъзе намояндаҳояш баргҳо нишаста мебошанд. Авлоди мазкур фарогири 10 намуд аст. Дар давлатҳои ИДМ 5 намуд ва дар Тоҷикистон як намуди он мавҷуд мебошад [15, 119].

31.1. Хушбӯяки яклухт - *Clinopodium integrifolium Boriss* – растани бисёрсола, пояҳояш рост (11), 17-43 см, шакли поя чоркунча, танаи поя бо мӯякҳои сафед пӯшонида шудааст (расми 41).



Расми 41. Хушбӯяки яклухт - *Clinopodium integrifolium Boriss*

Решаҳояш тирреша. Баргҳо сода, думчаи кӯтоҳ дошта, дар поя муқобили яқдигар ҷойгир шудаанд. Баргҳояш тухммонанди секунча, аз 1,2

то 5,3 см дарозӣ доранд ва паҳнояшон 0,8-1,8 см мешавад. Гулҳояш мутовка дар банди баргҳо бисёр ҷойгир аст.

Ранги гулбаргҳо гулобӣ ё сурх мешавад. Самараш тухмак, тухмҳояш 0,9 - 1 мм дарозӣ, 0,8-1 мм паҳнӣ доранд, ранги тухмаш қаҳваранг мебошад. Намуди мазкур дар дохили типҳои набототи сиёҳчангӣ, нимсаванна, марғзору даштҳо, дар соҳили дарёҳо, дар баландиҳои 1200 - 2500 аз сатҳи баҳр месабзад. Ареали паҳншавиаш Осиёи Миёна мебошад. Дар минтақаи омӯзиш дар дараи Такоб, Кондара ва Ҳушёри дар таркиби набототи нимсаванна, марғзор ва сиёҳчангӣ ба қайд гирифта шуд. Ҳусусиятҳои биологиаш пурра омӯхта нашудаанд [15, 119].

32. Авлоди ушнондору - *Hyssopus* L. az Lamiaceae Mart. ҳафт намудро дар бар мегирад. Ҳамаи онҳо дар баҳри Миёназамин пайдо шуда, баъдан дар Аврупою Осиё ва ниҳоят дар Амрикои Шимолӣ паҳн шуданд [118,119]. Ушнондору решаҳои қавӣ ва чӯбӣ дорад. Баландии навдаҳои тетраэдралӣ аз 15 то 70 см аст. Баргҳо дар думчаи қӯтоҳ муқобил ҷойгир шудаанд.

32.1. Ушнондоруи зарафшонӣ - *H. seravschanicus* (Dubj.) Pazij. Буттаи баланд, 19-43 см қад мекашад (расми 42).



Расми 42. Ушнондоруи зарафшонӣ - *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij

Пояҳои растани саҳт, шоҳаҳои бисёр дорад. Баргҳояш найзашакл ва тухммонанд, аз 1 то 2,2 см дарозӣ доранд ва диаметрашон 0,5-0,8 см ташкил медиҳад [119].

Хӯшагулаш 5-14 см, гулбаргаш 1-1,2 см дарозӣ доранд, рангаш кабуд ё бунафш; дарозии найча 7-8 мм, лаби болоӣ 3-3,5 мм дарозӣ дорад, лаби поёниаш васеъ, сеқабата аст. Тухмаш чормағзак, 2-2,5 мм дарозӣ, 0,9-1,0 мм паҳно дошта, шаклаш дарозрӯя аст. Моҳи май-июн гул ва август самар меорад [119].

Намуди мазкур дар баландиҳои аз 1300 то 3000 м дар таркиби типҳои набототи арҷазор ва дашту марғзор паҳн шудааст. Дар таркиби марғзору дашт дар гирду атрофи ағбаи Анзоб баъзе ҳолатҳо ҷамоаҳои он назаррас мебошад. Раствори давоӣ ва равғани эфирдор буда, инчунин дар атриёт ва истеҳсоли машрубот истифода мебаранд. Гули ушнондору хеле сершаҳд аст ва шаҳди гули он 29-48% қанд дорад. Занбӯрпарварон аз ҳар гектар ушнондоруи гулаш кабуд то 38-60 кг ва гулаш сафед то 121 кг асали хушсифат ва шифобаҳш мегиранд.

33. Авлоди субинак - *Origanum* L. Намояндаҳои авлоди мазкур растаниҳои бисёрсола ва буттacha мебошанд. Ба авлоди субинак 20 намуди растаниҳо дохил мешаванд, аз ин миқдор 3 намуд дар кишварҳои узви ИДМ ва як намуд дар Тоҷикистон месабзад [17, 77, 113, 119].

33.1. Субинаки майдагул - *Origanum tyttanthum* Gontsch.= *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw.

Намуди мазкур аз 20 то 90 см қад мекашад. Пояш бисёр буда, рости ҷорқирраи сершоҳ ва пашмақдор аст. Баргаш кӯтоҳдумчаи дарозрӯя, гулаш сафед ё бунафши паст. Баргҳо 0.6-2.5 (3) см дарози ва 0.4- 2 см паҳнои доранд. Шакли барг тухмшакл ё элипсмонанд буда танаи он бо муяқҳои сафед пушонида шудааст. Хушагулаш ҷорубак 10-30 см дарози дорад. Гулбаргҳояш 4-7 мм мебошад. Мевааш дорчинии сиёҳтоб. Моҳи июн - август гул карда, июл - сентябр мева мебандад [119]. Ҳудуди

паҳншавии субинак баландиҳои аз 800 то 2700 м аз сатҳи баҳр мебошад. Дар таркиби алафзор, ҷангалҳои мезофилий ва ксерофилий, марғзори субалпӣ, даштҳо, нишебиҳои санглоҳи кӯҳҳои Қурама, Зарафшон, Ҳисору Дарвоз, ноҳияҳои Тоҷикистони Ҷанубию Шарқӣ мерӯяд. Ҳоси типи набототи тимяниҳои мебошад (расми 43).



Расми 43. Субинаки майдагул- *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Letsw.

Дар баландиҳои 1800 -2700 м ҷамоаҳо ба амал меорад [119]. Мушоҳидаҳо нишон дод, ки намуди мазкур дар таркиби типҳои нимсаванна, шибляк, марғзору дашт дар минтақаҳои таназулёфтаи типи асосии наботот форматсия меофарад. Дар минтақаи омузиш ба шакли васе паҳн шудааст. Растваниест аҳамияти давои дорад ва инчунин асаловар аст.

34. Авлоди сесанбар (тимъян) – *Thymus* L. Як авлоди оилаи лабгулҳо буда, намояндаҳои авлод гиёҳҳои бисёрсола ё нимбутта мебошанд. Дар Тоҷикистон 2 намуди сесанбари зарафшонӣ ва сесанбари баландкӯҳӣ (*Th. seravschanicus* Klok. ва *Th. diminutus* Klok.) мерӯяд.

34.1. Сесанбари зарафшонӣ - *Th. seravschanicus* Klokov - нимбутта буда, 2-10 см қад мекашад. Пояш борики сершоҳа, дарозии баргаш 4 - 20 мм ва бараш 1- 8,5 мм, байзашакл ё байзашакли дарозрӯя буда, хӯшагулаш зичи саракмонанд мебошад. Гулаш майдаи гулобии нофармон ва мевааш чормағзаки лундаи дорчинранг аст. Моҳҳои июн-август гул ва август-

сентябр мева мебандад. Дар минтақаи бешаи дараҳтони паҳнбарг, арчазор, марғзори субалпӣ, алафзори нимсаванна, дашт, фарқзору юғанзори қаторкӯҳҳои Қурама, Туркистону Зарафшон, Ҳисору Дарвоз, Тоҷикистони Ҷанубӣ дар баландии 1700-3600 м аз сатҳи баҳр мерӯяд.

Баргу пояи *Th. seravschanicus* Klokov 0,07 - 0,2% равғани эфири хушбӯй дорад. Сесанбарро дар саноати атриёту ҳӯрокворӣ ва тиб ба кор мебаранд [119]. Дар тибби ҳалқӣ барги сесанбарро ҳамчун давои гиҷҷарон, балғамовар, мусаккин тавсия медиҳанд. Баргаш хушбӯй буда, ба таом меандозанд.

35. Авлоди мурчи обӣ (зюзик) - *Lycopus* L. Намояндаҳои авлод растаниҳои бисёрсолаи ҳазанда мебошанд. Растаниҳои баргашон сода буда, сатҳи баргашон арашакл аст. Авлоди мазкур фарогири 14 намуд мебошад, 7 намуди он дар ИДМ ва як намуди он дар Тоҷикистон мерӯяд [119].

35.1. Мурчи обии аврупой - *Lycopus europaeus* L.-Растани бисёрсола, поҳояш то 25 - 80 см қад мекашанд. Дорои кундарешаи ресмоншакл ва навдаҳои зеризамини мебошад. Баргҳояш найзашакли эллипсмонанад, аз 3 то 8 см дарозӣ ва 1,3 см паҳнӣ доранд (расми 44).



Расми 44. Мурчи обии аврупой - *Lycopus europaeus* L

Пояхояш суфта. Баргҳо сода, муқобили яқдигар чойгир шудаанд. Гулҳо дар тӯдагул, дар байни ҳар буғум чойгир шудаанд. Гулбарг ранги сафед ё зард дорад. Моҳи июн гул ва моҳи сентябр самар меорад.

Намуди мазкур дар таркиби типи набототи нимсаванна, шибляк, ҷангалзори паҳнбарг ва инчунин ҳамчун алафи бегона дар дохили киштзорҳо, дар баландиҳои 500-1500 м аз сатҳи баҳр месабзад Растании равғани эфирдор, асаловар, рангдиҳанда мебошад. Дар тиб барои муолиҷаи бемориҳои хунравии беруна ва дохилӣ истифода бурда мешавад [119].

36. Авлоди пудина (мята) –*Mentha L.*, пуданаҷ, фудина, ҳулбу, пудина гиёҳҳои бисёрсола ва баъзан яксола буда, баландиашон то 150 см мешавад ва онҳо мансуби оилаи лабгулон мебошанд. Баргаш дарозрӯяи байзашакл ва канораш дандонадор аст. Хӯшагулаш саракмонанд, одатан дар нӯги появу шоҳаҳои паҳлӯй чойгир аст. Гулаш майдо, як ё дучинса, зангӯла ё қифшакл, гулобии нофармон ё сурҳи нофармон мебошад. Ба авлод 30 намуд мансуб аст аз он ҷумла дар ИДМ 9 намуд, дар Тоҷикистон 4 намуди он, аз қабили: пудина (пудинаи саҳроӣ- *M. arvensis L.*, пудина осиёӣ -*M. longifolia* var. *asiatica* (Boriss.) Rech.f., наъно-*M. x piperita L.* ва *M. spicata L.*) маъмул аст [113,119].

36.1. Пудинаи осиёӣ (мята азиатская) - *Mentha asiatica* Boriss. = *Mentha longifolia* var. *asiatica* (Boriss.) Rech.f. гиёҳи бисёрсолаест, ки то 150 см қад мекашад. Пояш хазанда, ҳамида ё рости нисбатан сершоҳа, баъзан қисми поёнаш бешоҳу бебарг мешавад. Баргаш дарозрӯя (1-7 см), байзашакл ё мудаввари дандонадор, думчааш 1-3 мм ва ҳамида мебошад. Хӯшагулаш сергул, гулаш майдо, гулобӣ ё гулобии нофармон буда, тобистону тирамоҳ мешукуфад. Дар минтаҳаҳои нимсаванна ва гармсер, марғзорҳои субалпӣ, саваннаҳо, арҷазор ва биёбонҳои баландкӯҳ дар баландии 800-3500 м аз сатҳи баҳр дар шағалзор, лаби ҷашма, ҷӯю канал, соҳили дарё, кӯлу обанбор ва дар ботлоқзорҳо мерӯяд. Пудина гиёҳи равғани эфирдор,

асаловар ва хұрокист [18, 126]. Дар таркибаш 0,3-0,57 равғани эфир, 66,7-97,7 мг витамины С, то 11,9 мг каротин, то 100 мг катехину лейкоантосиан дорад (расми 45).



Расми 45. Пудинаи осиёй - *Mentha longifolia* var. *Asiatica* (Boriss.) Rech.f

Дар давраи нашвій моддаҳои даббоғии баргаш 8,6 ва пояш то 6,1 %-ро ташкил медиҳанд [18, 19, 130, 145]. Дар тибби халқы бо он касалиҳои сил, рұда ва шукуфаро муолиҷа мекунанд.

36.2. Пудинаи сахрой - *M. arvensis* L. то 15-100 см қад мекашад. Пояш хазанда, рост ё хамида буда, навдаҳояш дароз аст. Дарозии баргаш 2-7 см ва бара什 1-3,5 см буда, байзашакл ё нештармонанд, баъзан мудаввар мешавад, думчай баргаш 0,2-1,5 см ва гулаш одатан бунафш мебошад. Дар шолизору пахтазор ва шибарзамин дар баландиҳои 850-2000 м аз сатҳи баҳр мерӯяд. Гиёҳи равғани эфирдор, асаловар ва доруј аст. Баргу пояш равғани пудина дорад, ки қисми асосии (62-92%) онро ментол ташкил медиҳад [18,119].

36.3. Пудинаи боғй - *M. spicata* L. - то 30 см қад мекашад. Пояш рост, сершоха ва бепашмак буда, баргаш дарозиаш 2-4 см ва бара什 0,5-1 см,

байзашакли нұғтез мебошад. Равғани эфир, ментол ва барги пудинаро дар тиб, атриёт ва қаннодай истифода мебаранд. Хусусиятҳои доруии пудина ҳанұз ба Дискуридус (асри 1 мелодай), Җолинус, Закариёи Розай, Абуалай ибни Сино, Абурайхони Берунай ва дигарон маълум буд. Абуалай ибни Сино бо оби пудина бемориҳои меъда, гүш ва зардпарвинро табобат мекард, тухми онро подзаҳр мәхисобид [130].

36.4. Нально - *M. piperita* L. = *Mentha x piperita* L.- растаний бисёрсола буда, поясшо то 30-40 см қад мекашанд. Барг, равғани эфири пудина ва ментолеро, ки аз он ҳосил мекунанд, барои муолиҷаи диққи нафас, невралгия, шақиқа, бемориҳои илтиҳоби меъда, чигар ва ғайра истифода мебаранд. Дар фитотерапия ва тибби халқай бо пудина ғалаёни хун, атеросклероз, иллати гурдаву чигар, меъдаву рӯдаро табобат мекунад [127, 128].

37. Авлоди гончаровия – *Gontscharovia* Boriss. – намояндаҳои авлод растаниҳои буттамонанди гулдори оилаи лабгулҳо Lamiaceae Mart. мебошад, ки бори аввал соли 1953 тавсиф шудаанд. Пояшошон рост, Гулбаргҳо бо ҳам пайваст рангашон гулоби ё сафед мебошад. Он танҳо як намуди маъмуро дар бар мегирад [119].

37.1. Гончаровияи Попов - *Gontscharovia popovii* (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss., дар құхъои Осиёи Қанубу Марказай (Афғонистон, Покистон, Тоҷикистон, Ўзбекистон ва Кашмир) месабзад [119]. Шакли ҳаётии намуд буттачаест аз 20 то 45 см. Пояшошон рост. Баргаш сода, муқобили яқдигар чойгир шудаанд. Шакли барг тухммонанди нұғтез. Сатҳи барг ноҳамвор бо мұякҳои майда пүшонида шудааст. Баргҳои пояй 1-1,8 см дарозай ва 0,4- 1 см паҳной доранд. Гулбаргаш ранги бунафш дорад ва ба миқдори 3-5-тогай дар сарак (мутовка) чойгир аст. Гулбаргҳо бо ҳам пайваст, 5-7 мм дарозай доранд, найчай гул дар чойи пайваст 3 мм, аз берун мұякчаҳои майда дорад. Намуди мазкур дар таркиби киштзорҳо, нимсаванна ва ҷангалҳои ксерофилий (400-1800 м) паҳн шудааст [119].

38. Авлоди элшолтсия - *Elsholtzia* Willd. Намояндаҳои авлод гиёҳҳои алафии яксола аз оилаи Lamiaceae Mart. мебошанд. Гулҳо дар хӯшагули гирд ҷойгир шудаанд. Гулҳояш найчашакл, силиндрӣ, сутуншакл, зич, яктарафа мебошанд. Косабаргаш занғӯлашакл, панҷдандондор, шаҳదор бо мӯяқҳо пӯшонида шудааст. Королла сурх-бунафш. Дар рӯйи Замин 35 намуд, дар ИДМ 4 намуд ва дар Тоҷикистон як намуди он мавҷуд мебошад [115, 119].

38.1 Элшолтсияи сергул - *Elsholtzia densa* Benth., як навъ гиёҳи алафии яксола аз авлоди элшолтсияи оилаи лабгулҳо мебошад. Дар табиат ареали паҳншавии намудҳои он Ҳитой, Тоҷикистон ва Осиёи Ҷанубиро фаро мегирад. Дар минтақаи омӯзиш намуди мазкур аз тарафи мо ба қайд гирифта нашуд [119].

39. Авлоди райҳон (базилик) - *Ocimum* L. Ба ин авлод 150 намуд мансуб дониста мешавад. Дар Тоҷикистон як намуди он ҳамчун растани ғизоӣ ва дорувор месабзад. Намояндаҳои авлод поян рост доранд. Дар таркиби узвҳои онҳо равғани эфир мавҷуд мебошад.

39.1. Райҳони оддӣ (базилик камфорный) - *Ocimum basilicum* L. Баландии растани аз 6 то 40-50 см мешавад. Пояҳо баланд ё шоҳадор буда, кӯтоҳмуддат бӯй мекунанд. Баргҳояш найзашакл, дарозии баргҳо 1-5 см, бараш 1 см аст. Ҳалқагул, хӯшашакл, дарозиаш 3-6 см, диаметраш 0,5-1 см; гулҳо дар хӯшагул қуббамонанд мешаванд [119]. Ватани райҳони одди Ҳиндустон буда, дар Тоҷикистон ҳамчун растани наздиҳавлигӣ парвариш карда мешавад [119]. Аз сабаби он, ки райҳони оддӣ дар заминҳои наздиҳавлигӣ ҳамчун растани ғизоӣ аз ҷониби аҳолӣ зиёд парвариш карда мешавад, бо роҳҳои гуногун берун аз ҳудуди кишти худ баромада, ниҳолҳои алоҳидай он берун аз заминҳои кишт дар минтақа аз тарафи мо ба қайд гирифта шуд. Растани давоӣ ва ғизоӣ мебошад [58, 119].

БОБИ З. ТАВСИФ ВА ХУСУСИЯТХОИ ФИТОСЕНОЛОГИИ НАМУДХОИ ОИЛАИ ЛАБГУЛҲО ДАР ҚИСМАТИ ҶАНУБИИ ҚАТОРКӮҲИ ҲИСОР

3.1. Таҳлили систематикӣ, экологӣ, муқоисавӣ ва биологӣ (шакли ҳаётӣ)

Дар натиҷаи гузаронидани корҳои амалии саҳроӣ ва омӯзиши адабиётҳои илмӣ дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор (дар ҳудуди дараҳои Қаратоғ, Алмосӣ, Варзоб, Лучоб, Такоб ва Ромит) 73 намуди оилаи лабгулҳо муайян карда шуд, ки онҳо мансуби 32 авлод мебошанд ва маълумот оид ба гуногуни онҳо дар ҷадвали 3.1.1 ва замимаи 7 оварда шудааст (ҷадвали 3.1.1. ва замимаи 7). Маводҳо оид ба биология, хусусиятҳои ботаникии оилаи мазкур дар асарҳои зерини олимони тоҷик ва хориҷи кишвар [6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 60, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 100, 101, 106, 108, 119 ва ғайраҳо] мавҷуд мебошанд, ки мо онҳоро ҳангоми навиштани диссертатсия истифода намудем. Гуногуни намудии оилаи лабгулҳо бо нишондоди аҳаммияти онҳо дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар ҷадвали 3.1.1. оварда шудааст.

Аз ҷадвал бармеояд, ки 29 намуди намояндаҳои лабгулҳо равғани эфирдиҳанда (*Teucrium scordium* subsp. *scordioides* (Schreb.) Arcang., *Scutellaria adenostegia* Briq., *Sideritis montana* L. ва ғайраҳо), 18 намудашон дорувор (*Salvia sclarea* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Lamium album* L., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw. ва ғайраҳо), 11 намуд асаловар (*Phlomoides speciosa* (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm., *Nepeta cataria* L., *Dracocephalum scrobiculatum* Regel, *D. nodulosum* Rupr.), 25 намуд ғизоӣ (*Mentha longifolia* var. *asiatica* (Boriss.) Rech.f., *M. x piperita* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz.), 8 намуд алкалоид ва сапониндор (*Scutellaria hissarica* B. Fedtsch., *S. physocalyx* Regel & Schmalh. ex Regel, *Nepeta formosa* Kudrjasch., *Leonurus turkestanicus* V. Krecz. & Kuprian.), 4-

намуд ороишӣ (*Dracocephalum oblongifolium* Regel, *Phlomoides arctifolia* (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. hissarica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. lehmanniana* (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.), 25 намуд хӯроки чорво (*Nepeta podostachys* Benth., *Lophanthus ourooumitanense* (Franch.) Kochk. & Zuckerw. ва ғайраҳо) ва 2 намуди он рангдиҳанда (*Phlomis bucharica* Regel, *Lycopus europaeus* L.) мебошанд.

Чадвали 3.1.1.-Тахлили шаклҳои ҳаётӣ, талабот ба намнокӣ ва аҳаммияти хочагии лабгулҳои минтақаи омӯзиш

№	Номгӯйи намудҳо	Шакли ҳаётӣ	Талабот ба намнокӣ	Аҳаммияти хочагӣ
1	Рӯбоҳдоруи скордиямонанд - <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Arcang.	TM	Mз	Равғани эфирдор
2	Кулоҳгули ҳисорӣ – <i>Scutellaria hissarica</i> B. Fedtsch.	TM	Mз	Алкалоид ва сапониндор
3	К. сафед – <i>S. adenostegia</i> Briq.	TM	Mз	Равғани эфирдор
4	К. косачадор – <i>S. physocalyx</i> Regel & Schmalh. ex Regel	TM	Mз	Алкалоидор
5	К. баргдорхӯша – <i>S. phyllostachya</i> Juz.	Kh	Mз	Эндемик
6	К. маҳмали – <i>Scutellaria velutina</i> Juz. & Vved.,	TM	Mз	Эндемик
7	К. гирдак – <i>S. orbicularis</i> Bunge.	TM	Mз	Эндемик
8	К. борикнай – <i>S. leptosiphon</i> Nevski	TM	Mз	Омӯхта нашудааст
9	Оҳангиёҳи қӯҳӣ – <i>Sideritis montana</i> L.	Tmo	Mз	Равғани эфирдор
10	Достмеваи Северсов – <i>Drepanocaryum sewerzowii</i> (Regel) Pojark.	TMо	Kс	Омӯхта нашудааст
11	Сагворӣ нобаробардандон – <i>Marrubium anisodon</i> K. Koch	TM	Kс	Растании доругӣ
12	Гулпечи урмитани – <i>Lophanthus ourooumitanense</i> (Franch.) Kochk. & Zuckerw.	TM	Mз	Омӯхта нашудааст
13	Г. варзобӣ – <i>Lophanthus varzobicus</i> Kochk.	TM	Mз	Эндемик
14	Г. баландқӯҳ – <i>Lophanthus subnivalis</i> Lipsky	TM	Mкс	Эндемик
15	Зуфои хӯшапой – <i>Nepeta podostachys</i> Benth.	TM	Mз	Хӯрока. Хушбуйкунанда.
16	Зуфои бӯгинак – <i>N. formosa</i> Kudrjasch.	TM	Mз	Алкалоид ва сапониндор
17	Алафи гурба – <i>N. cataria</i> L.	TM	Mз	Равғани эфирдор, асаловар
18	Зуфои майдагул – <i>N. tytthantha</i> Pojark.	TM	Mз	Эндемик

Идомаи чадвали 3.1.1.				
19	Зуфои қўқандӣ – <i>N. kockanica</i> Regel	ТМ	Мз	Равғани эфирдор
20	Зуфои венгерӣ – <i>N. nuda</i> L.	ТМ	Кмз	Равғани эфирдор
21	Зуфои бухорӣ – <i>N. bucharica</i> Lipsky	ТМ	Мз	Равғани эфирдор
22	Бузночи мағоқдор - <i>Dracocephalum scrobiculatum</i> Regel	Pkh	Кс	Асаловар
23	Бузночи дарозрӯйбарг - <i>D. oblongifolium</i> Regel	ТМ	Мз	Ороишӣ
24	Б. зебо - <i>D. formosum</i> Gontsch	ТМ	Мз	Эндемик
25	Б. яклухтбарг - <i>D. integrifolium</i> Bunge	Pkh	Мз	Хўроки чорво
26	Б. сербуғум - <i>D. nodulosum</i> Rupr.	ТМ	Мз	Асаловар
27	Б. дукарата-патдор - <i>D. bipinnatum</i> Rupr.	ТМ	Мз	Алкалоиддор
28	Б. яклухтбарг - <i>D. stamineum</i> Kar. & Kir.	ТМ	Кс	Равғани эфирдор
29	Балангри Ройл - <i>Lallemantia royleana</i> (Benth.) Benth.	ТМо	Кмз	Давоӣ
30	Б. балҷувонӣ - <i>Lallemantia baldshuanica</i> Gontsch.	ТМо	Мкс	Давоӣ ва асаловар
31	Гипогамфияи туркистонӣ- <i>Hypogomphia turkestanica</i> Bunge	ТМо	Кс	Омӯхта нашудааст
32	Сиёҳсараки мӯқаррарӣ - <i>Prunella vulgaris</i> L.	ТМ	Гг	Давоӣ ва асаловар
33	Жавдоқи мушхоршакл – <i>Phlomoides arctifolia</i> (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.	ТМ	Мз	Ороишӣ
34	Ж. ҳисорӣ- <i>Ph. hissarica</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. Regel	ТМ	Мз	Ороишӣ
35	Ж. намоён- <i>Ph. speciosa</i> (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm.	ТМ	Мз	Асаловар
36	Ж. лабдор- <i>Ph. labiosa</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.	ТМ	Мз	Алкалоиддор
37	Ж. тоҷикӣ – <i>Ph. tadzhikistanica</i> (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm.	ТМ	Мз	Омӯхта нашудааст
38	Ж. Попов – <i>Ph. popovii</i> (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.	ТМ	Мз	Эндемик
39	Ж. Леман – <i>Ph. lehmanniana</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.	ТМ	Кс	Ороишӣ
40	Ж. тиараңг – <i>Ph. canescens</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm.	ТМ	Мз	Хуроки чорво

Идомаи чадвали 3.1.1.				
41	Еремостахиси зарафшонӣ – <i>Eremostachys sarawschanica</i> Regel	ТМ	Мз	Эндемик
42	Сӯзокгиёҳи бухорой – <i>Phlomis bucharica</i> Regel	ТМ	Кс	Рангдиҳанда
43	С. бутташакл - <i>Phlomis cashmeriana</i> Royle ex Benth.	ТМ	Мз	Хуроки чорво
44	Часманаки байзамонанд- <i>Stachyopsis oblongata</i> (Schrenk) Popov & Vved.	ТМ	Мз	Сапониндор
45	Газнагиёҳи сафедгул – <i>Lamium album</i> L.	ТМ	Мз	Дорувор ва асаловар
46	Газнагиёҳи пояфарогир – <i>Lamium amplexicaule</i> L.	ТМо	Мз	Сапонин ва равғани эфирдиҳанда.
47	Намадгиёҳи афғонӣ - <i>Alajja afghanica</i> (Rech. f.) Ikonn = <i>Eriophyton rhomboideum</i> (Benth.) Ryding.	ТМ	Кс	Омӯхта нашудааст
48	Барчаки туркистонӣ - <i>Leonurus turkestanicus</i> V. Krecz. & Kuprian.	ТМ	Мз	Алкалоиддор ва сапониндор
49	Часмаки ҳисорӣ - <i>Stachys hissarica</i> Regel	ТМ	Мкс	Омӯхта нашудааст
50	Шамшодгулаки сербарг – <i>Betonica foliosa</i> Rupr. = <i>Stachys betoniciflora</i> Rupr.	ТМ	Мз	Дорувор ва асаловар
51	Мармараки мускатӣ – <i>Salvia sclarea</i> L.	ТМ	Мз	Равғани эфирдор, дорувор
52	Мармараки найчадароз - <i>S. macrosiphon</i> Boiss.	ТМ	Кс	Равғани эфирдор
53	Мармараки камелин – <i>S. kamelinii</i> Makhm	ТМ	Кс	Эндемик
54	Мармараки зарафшонӣ - <i>S. sarawschanica</i> Regel & Schmalh.	ТМ	Кс	Равғани эфирдор
55	Мармараки химчамонанд - <i>S. virgata</i> Jacq.	ТМ	Мз	Равғани эфирдор
Идомаи чадвали 3.1.1.				
56	Мармараки туркистонӣ - <i>S. turcomanica</i> Pobed.	ТМ	Мз	Равғани эфирдор
57	Аброки астармолабарг - <i>Perovskia scrophulariifolia</i> Bunge	Pkh	Кс	Равғани эфирдор
58	Ҷамилаки кӯҳӣ - <i>Ziziphora interrupta</i> Juz.	Pkh	Мкс	Равғани эфирдор ва хӯроки чорво
59	Ҷамилаки кӯтоҳкосачадор- <i>Ziziphora brevicalyx</i> Juz.= <i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.	Pkh	Кс	Равғани эфирдор ва давоӣ

Идомаи чадвали 3.1.1.				
60	Ч. помируолойй - <i>Ziziphora pamiroalaica</i> Juz.	Pkh	M克斯	Равғани эфирдор ва давой
61	Ч. маҳин - <i>Ziziphora tenuior</i> L.	Tmo	Mз	Давой, равғани эфирдиҳанда ва ғизой
62	Антонинаи заиф - <i>Antonina debilis</i> (Bunge) Vved. = <i>Clinopodium debile</i> (Bunge) Kuntze.	TMо	Mз	Ғизой ва давой
63	Ниёзбўйи доруй - <i>Melissa officinalis</i> L.	TM	Mз	Равғани эфирдор, ғизой ва давой
64	Хушбўяки яклухтбарг - <i>Clinopodium integrifolium</i> Boriss	TM	Mз	Ҳўроки чорво
65	Ушнондоруи зарафшонӣ - <i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij	Pkh	Mз	Равғани эфирдор
66	Субинаки майдагул – <i>Origanum tyttanthum</i> Gontsch. = <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>gracile</i> (K. Koch) Ietsw.	TM	Mз	Равғани эфирдор ва давой
67	Сесанбари зарафшонӣ – <i>Thymus seravschanicus</i> Klokov	Pkh	Kс	Равғани эфирдор
68	Мурчи обии аврӯпой - <i>Lycopus europaeus</i> L.	TM	Mз	Равғани эфирдор ва рангдиҳанда
69	Пудинаи сахрой – <i>Mentha arvensis</i> L.	TM	Гр, Mз	Равғани эфирдор, давой ва асаловар
70	Пудинаи осиёй – <i>Mentha asiatica</i> Boriss. = <i>Mentha longifolia</i> var. <i>asiatica</i> (Boriss.) Rech.f.	TM	Mз	Равғани эфирдор, давой ва асаловар
71	Пудина боғӣ – <i>M. spicata</i> L.	TM	Mз	Равғани эфирдор, давой ва асаловар
72	Наъно - <i>M. x piperita</i> L.	TM	Mз	Равғани эфирдор, ғизой ва давой
73	Райҳони оддӣ - <i>Ocimum basilicum</i> L.	TMо	Mз	Равғани эфирдор ва давой
	Дар умум - 73 намуд			

Аломати шарты ба қадвали 3.1.1

Шакли ҳаётии растаниҳо: Талабот ба намнокӣ:

- ТМо - растании яксола;
- ТМ - растании бисёрсола; - Мезофит - Мз
- Kh - буттacha; - Ксерофит- Кс
- Pkh -нимбуттacha; - Гигрофит - Гг
- Мезоксерофит –Мкс
- Ксеромезофит- Кмз


Таҳлили систематикӣ. Аз ҷадвали 3.1.1., ҳамзамон, мушоҳида намудан мумкин аст, ки авлоди аз ҳама намуди бисёр доштаи таркиби оилаи – Lamiaceae Mart.-ро дар минтақаи омӯзиш авлоди *Phlomoides* Moench бо 8 намуд (10,8%) мақоми якумро ва авлодҳои *Scutellaria* L., *Nepeta* L., *Dracocephalum* L. бо 7 намуд (дар умум 21 намуд (28.8%) мақоми дуюмро ташкил медиҳанд; мақоми сеюмро авлоди мармарак – *Salvia* L. бо 6 намуд (8.2%) ишғол мекунад. Боқимонда авлодҳо 1 то 5 намудиро доро буда, 52%-и гуногунии намудии флораи оиларо ташкил медиҳанд. Илова бар ин, дар дохили оила якчанд авлодҳо аз ҷиҳати доштани шумораи бисёри намудҳо авлодҳои пешсаф ба шумор мераванд ва тақрибан дар ҳама минтақаҳои рӯйи замин шумораи намудии яхела доранд. Ин авлодҳо инҳо мебошанд: *Scutellaria* L., *Nepeta* L., *Phlomoides* Moench, *Salvia* L., *Perovskia* Kar., *Ziziphora* L. (ҷадвали 3.1.2).

Ҷадвали 3.1.2-. Микдори гуногунии намудии авлодҳои сернамуди оилаи лабгулҳо дар минтақаҳои гуногуни флористикии Тоҷикистон

№	Авлодҳо	Қисмати ҷанубии қаторкуҳи Ҳисор	Қаторкуҳи Қаротегин	Бадаҳшон
1	<i>Scutellaria</i> L.	7	4	3
2	<i>Nepeta</i> L.	7	4	3
3	<i>Phlomoides</i> Moench	8	7	1
4	<i>Phlomis</i> L.	2	2	-
5	<i>Salvia</i> L.	6	3	3
6	<i>Perovskia</i> Kar.	1	2	2
7	<i>Ziziphora</i> L.	4	3	3

Намудҳои оилаи - Lamiaceae Mart. дар тамоми минтақаи паҳншавии худ дар дохили якчанд экосистемаҳо (нимсаваннаҳо, ҷангалҳои мезофилӣ, арҷазорҳо, даштҳо, марғзорҳо ва биёбонҳои баландкӯҳ) мавҷуданд ва дар ҳама минтақаҳои набототи Тоҷикистон аз биёбон сар карда то дашту марғзорҳо паҳн шудаанд.

Таҳлили экологӣ. Ҳама намудҳои оилаи лабгулҳои қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ба 5 - гурӯҳи экологӣ – ксерофитҳо 14 намуд (19%) дар минтақаи хокаш хушктар, намнокиаш кам мутобиқ шудаанд: *Dracocephalum stamineum* Kar. & Kir., *Hypogomphia turkestanica* Bunge, *Alajia afghanica* (Rech. f.) Ikonn = *Eriophyton rhomboideum* (Benth.) Ryding., *Salvia kamelinii* Makhm, *Phlomis bucharica* Regel ва ғайраҳо. Мезофитҳо 51 намуд (69,8%) дар минтақаҳои намии хокашон мӯтадил мутобиқ шудаанд: *Teucrium scordium* subsp. *scordoides* (Schreb.) Arcang., *Scutellaria hissarica* B. Fedtsch., *Lophanthus ourooumitanense* (Franch.) Kochk. & Zuckerw., *Nepeta podostachys* Benth., *N. nuda* L., *Lamium album* L., *Salvia sclarea* L., *Mentha asiatica* Boriss. = *Mentha longifolia* var. *asiatica* (Boriss.) Rech.f. ва ғайра: гигрофитҳо 2 намуд (2,7%) дар соҳили об, минтақаи намнокиаш бисёртар (мӯтадил) мутобиқ шудаанд: *Prunella vulgaris* L., *Mentha arvensis* L.; мезоксерофитҳо 5 намуд (6.8%): *Lophanthus subnivalis* Lipsky, *Lallemandia baldshuanica* Gontsch., *Stachys hissarica* Regel, *Ziziphora interrupta* Juz., *Ziziphora pamiroalaica* Juz.; ксеромезофитҳо 2 намуд (2,7%): *Nepeta nuda* L., *Lallemandia royleana* (Benth.) Benth., ҷудо мешаванд. Таҳлили экологии намудҳои минтақа низ дар ҷадвали 3.1.1 оварда шудааст. Ҳамзамон дар диаграммаи 1 ғуногуни таҳлили экологии намудҳои минтақаи омӯзиш нишон дода шудааст.



Диаграммаи 1. Таҳлили экологии намудҳои минтақаи омӯзиш

Таҳлили биологӣ (шакли ҳаётӣ). Дар асоси таснифоти Серебряков (1964), гуногуни шаклҳои ҳаёти намояндаҳои лабгулҳо дар таркиби флораи минтақаи омӯзиш муайян карда шуд. Намояндаҳои оилаи Lamiaceae Mart. дар минтақаи омӯзиш асосан дар шаклҳои ҳаёти зерин мутобиқат пайдо намуда, дар дохили ҷамоаҳои наботот месабзанд, аз ҷумла: растаниҳои бисёрсолаи алафӣ - *Scutellaria physocalyx* Regel & Schmalh. ex Regel, *S. hissarica* B. Fedtsch., *Nepeta podostachys* Benth., *N. bucharica* Lipsky, *N. kokanica* Regel, *N. formosa* Kudrjasch., *Dracocephalum formosum* Gontsch., *Dracocephalum oblongifolium* Regel, *Prunella vulgaris* L. ва ғайра, 55 (75.4%) намуд, буттаю нимбултатаҳо - 9 (12.3%) - намуд - *Scutellaria phyllostachya* Juz., *Dracocephalum scrobiculatum* Regel, *D. integrifolium* Bunge, *Perovskia scrophulariifolia* Bunge, *Ziziphora interrupta* Juz., *Ziziphora brevicalyx* Juz.=*Ziziphora clinopodioides* Lam., *Z. pamiroalaica* Juz., *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij, *Thymus seravschanicus* Klokov (11%); растаниҳои яқсола - *Drepanocaryum sewerzowii* (Regel) Pojark., *Sideritis montana* L., *Ziziphora tenuior* L., *Antonina debilis* (Bunge) Vved.=*Clinopodium debile* (Bunge) Kuntze., *Lallemandia royleana* (Benth.) Benth., *Lallemandia baldshuanica* Gontsch., *Hypogomphia turkestanica* Bunge, *Ocimum basilicum* L., *Lamium amplexicaule* L. 9 намуд (12.3%). Аз ҷиҳати гуногуний растаниҳои шакли ҳаёти бисёрсола дошта, ба миқдори (75.4%), дар таркиби лабгулҳо ҳукмрон мебошанд [91, 104, 117, 118, 119, 133]. Таҳлили шакли ҳаёти намудҳои оилаи лабгулҳои қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар ҷадвали 3.1.3 нишон дода шудааст (ҷадвали 3.1.3).


Чадвали 3.1.3. - Гуногуний шакли ҳаётии оилаи лабгулҳои қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор

№	Номгӯйи авлодҳо	Шакли ҳаётии намудҳо				Миқдори намудҳо
		Бисёрсола	Буттacha	Яксола	Нимбутта	
1.	Рӯбоҳдору (дубровник) - <i>Teucrium</i> L.	1	-	-	-	1
2.	Кулоҳгул (шлемник) – <i>Scutellaria</i> L.	6	1	-	-	7
3.	Оҳангииёҳ (железница)- <i>Sideritis</i> L.	-	-	1	-	1
4.	Достмева (серпоплодник) - <i>Drepanocaryum</i> Pojark.	-	-	1	-	1
5.	Сагворӣ (шандра) – <i>Marrubium</i> L.	1	-	-	-	1
6.	Гулпеч (лофант) – <i>Lophanthus</i> Adans.	3	-	-	-	3
7.	Зуфо (котовник) – <i>Nepeta</i> L.	7	-	-	-	7
8.	Бузноҷ (змееголовник) – <i>Dracocephalum</i> L.	5	-	-	2	7
9.	Баланг (лаллемансия) – <i>Lallemandia</i> Fisch. et Mey	-	-	2	-	2
10.	Гипогамфия – <i>Hypogomphia</i> Bunge	-	-	1	-	1
11.	Сиёҳсарак (черноголовка) – <i>Prunella</i> L.	1	-	-	-	1
12.	Эремостахис – <i>Eremostachys</i> Bunge	1	-	-	-	1
13.	Сӯзокгиёҳ (зопник) - <i>Phlomis</i> L.	2	-	-	-	2
14.	Жавдоқ – <i>Phlomoides</i> Moench.	8	-	-	-	8
15.	Часманак (стахиопсис) – <i>Stachyopsis</i> M. Pop. et Vved.	1	-	-	-	1
16.	Газнагиёҳ (янотка) – <i>Lamium</i> L.	1	-	1	-	2
17.	Намадгиёҳ (Алайя)– <i>Alajja</i> Ikonn = <i>Eriophyton</i> Benth.	1	-	-	-	1
18.	Барчак (пустырник) – <i>Leonurus</i> L.	1	-	-	-	1

Идомаи чадвали 3.1.3.

19.	Часмак (чистец) - <i>Stachys</i> L.	1	-	-	-	1
20.	Шамшодгулак (буквица) – <i>Betonica</i> L.	1	-	-	-	1
21.	Мармарак (шалфей) - <i>Salvia</i> L.	6	-	-	-	6
22.	Абрук (Перовский) - <i>Perovskia</i> Kar.	-	-	-	1	1
23.	Чамилак (зизифора) – <i>Ziziphora</i> L.	-	-	1	3	4
24.	Антонина – <i>Antonina</i> Vved	-	-	1	-	1
25.	Ниёзбўй (мелиса) – <i>Melissa</i> L.	1	-	-	-	1
26.	Хушбўяк (пахучка)- <i>Clinopodium</i> L.	1	-	-	-	1
27.	Ушнондору (исоп) – <i>Hyssopus</i> L.	-	-	-	1	1
28.	Субинак (душица) – <i>Origanum</i> L.	1	-	-	-	1
29.	Сесанбар (тимьян)– <i>Thymus</i> L.	-	-	-	1	1
30.	Мурчи обӣ (зюзик) – <i>Lycopus</i> L.	1	-	-	-	1
31.	Пудина (мята) – <i>Mentha</i> L.	4	-	-	-	4
32.	Райҳон (базилик) – <i>Ocimum</i> L.	-	-	1	-	1
	Ҳамагӣ:	55	1	9	8	73

Инчунин, таҳлили намудҳои оилаи лабгулҳои қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар шакли диаграмма оварда шудааст (диаграммаи 2).



Диаграммаи 2. Шакли ҳаётии намояндаҳои оила

3.2. Ҳусусиятҳои фитосенологии баъзе намудҳои доминантии оилаи лабгулҳои қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор

Намудҳои оилаи мазкур дар минтақаи омӯзиш вобаста ба шароити иқлим, ҳусусиятҳои биологӣ ва муҳити сабзишашон дар минтақаҳои гуногуни олами наботот паҳн шудаанд. Аз натиҷаи таҳқиқоти мо бармеояд, ки намояндаҳои оила дар баландиҳои 800-4200 м аз сатҳи баҳр, дар дохили типҳои зерини наботот: нимсаванна, шибляк, сиёҳчангӣ, арҷазорҳо, ҷангалҳои мезофилӣ, дашту марғзорҳо паҳн шудаанд. Дар зер тавсифи гуногуни намудии намояндаҳои оила дар таркиби экосистемаҳо ва типҳои наботот пешниҳод шудааст.

Нимсаванна. Ба таркиби он растаниҳои мезофилӣ, гемиксерофилӣ ва мезотермикӣ ва эфемерӣ дохил мешаванд: *Poa bulbosa L.*, *Hordeum bulbosum L.*, *Prangos pabularia Lindl.* ва дигарон. Нимсавана дар баландиҳои аз 900 то 1800 м аз сатҳи баҳр паҳн шудааст. Таркибаш аз растаниҳои мезофилӣ, гемиксерофилӣ ва мезотермӣ эфемеру

эфемероидҳо: *Poa bulbosa* L., *Hordeum bulbosum* L., *Prangos pabularia* Lindl ва ғайра иборат мебошад. Дар таркиби типи набототи нимсаванна 15 намуди намояндаҳои оила, аз қабили: *Nepeta cataria* L., *N. nuda* L., *Phlomis bucharica* Regel, *Ph. olgae* Regel, *Ph. cashmeriana* Royle ex Benth, *Stachyopsis oblongata* (Schrenk) Popov & Vved., *Lamium album* L., *Salvia sclarea* L., *Ziziphora brevicalyx* Juz.=*Ziziphora clinopodioides* Lam., *Z. tenuior* L., *Melissa officinalis* L. мерӯянд. Аз ҷиҳати шакли ҳаётӣ ҳамаи намудҳое, ки дар ин типи наботот мавҷуд мебошанд, растаниҳои бисёрсола ба ҳисоб мераванд. Дар таркиби экосистемаи мазкур сикли инкишофи ҳамаи намудҳо ба пуррагӣ мегузарад ва қобилияти афзоишу нумӯашон қаноатбахш мебошад. Аз байни намудҳои номбурда баъзеи онҳо дар минтақаҳои муайяни олами наботот ҷамоаҳо аз қабили: *Nepeta cataria* L., *N. nuda* L., *Phlomis bucharica* Regel. ба амал меоранд.

Шибляк. Дар таркиби ҷангалиҳои хушкидӯст (шибляк), дар ҳудуди баландиҳои аз 800 то 1800 м паҳн шудааст ва таркибаш аз ҷамъоаҳои бодом, писта, туғ ва фарки Регел иборат мебошад. Дар дохили ин типи наботот 16 намуди растаниҳои оилаи мазкур муайян карда шуд: *Scutellaria hissarica* B. Fedtsch., *Marrubium anisodon* K. Koch, *Lallemantia royleana* (Benth.) Benth., *Prunella vulgaris* L., *Hypogomphia bucharica* Vved., *Phlomoïdes hissarica* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. speciosa* (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. labiosa* (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm., *Ph. popovii* (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Eremostachys sarawschanica* Regel, *Melissa officinalis* L., *Stachys hissarica* Regel, *Salvia sclarea* L., *Leonurus turkestanicus* V. Krecz. & Kuprian. ва ғайраҳо. Намудҳои зерини типи наботот: *Salvia sclarea* L., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw. ҷамоа ба амал меоранд. Аз ин миқдор 2 намудаш буттacha буда, боқимонда 14 намуди дигар растаниҳои бисёрсола мебошанд.

Сиёҳҷангал. Сиёҳҷангал таркибаш аз растаниҳои мезофили иборат аст. Дар ин типи наботот 16 намуди растаниҳои оилаи мазкур мутобиқ

шуда, месабзанд ва дар баландиҳои аз 1600 то 2700 м аз сатҳи баҳр паҳн гардидаанд: *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Scutellaria velutina* Juz. & Vved., *S. zaprjagaevii* Kochk. & Zhogoleva, *S. leptosiphon* Nevski, *Drepanocaryum sewerzowii* (Regel) Pojark., *Lophanthus ourooumitanense* (Franch.) Kochk. & Zuckerw., *L. varzobicus* Kochk., *Phlomoides tadzhikistanica* (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm., *Lagochilus seravschanicus* Knorring, *Stachys turkestanica* (Regel) Popov ex Knorring, *Ziziphora pamiroalaica* Juz. ва ғайраҳо. Аз ин миқдор 2 намудаш буттacha буда, боқимонда 14 намуди дигар растаниҳои бисёрсола мебошанд.

Чангалҳои майдабарг. Дар дохили ин типи наботот намудҳои зерини оила ба қайд гирифта шуд: *Mentha asiatica* Boriss. = *Mentha longifolia* var. *asiatica* (Boriss.) Rech.f., *Nepeta mariae* Regel, *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Stachys turkestanica* (Regel) Popov ex Knorring, *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Thymus seravschanicus* Klokov, *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij ва ғайраҳо. Ҳамаи намудҳои дохили типи набототи чангалҳои майдабарг сикли инкишофашонро дар дохили экосистемаи мазкур пурра меғузаронанд.

Марғзору даштҳо. Дар дохили ин типи наботот 35 намуди оилаи лабгулҳо, дар баландиҳои аз 2400 то 3500 (4200 м) мутобиқ шуда, паҳн гардидаанд: *Scutellaria hissarica* B. Fedtsch., *Marrubium anisodon* K. Koch, *Thymus seravschanicus* Klokov, *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij, *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Phlomis olgae* Regel, *Lophanthus varzobicus* Kochk., *L. subnivalis* Lipsky, *Nepeta lipskyi* Kudrjasch., *N. formosa* Kudrjasch., *N. bucharica* Lipsky, *N. kokanica* Regel, *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Stachys turkestanica* (Regel) Popov ex Knorring, *Dracocephalum paulsenii* Briq., *D. formosum* Gontsch., *D. nodulosum* Rupr., *Kudrjaschevia jacubi* (Lipsky) Pojark., *Phlomis cashmeriana* Royle ex Benth, *Phlomoides canescens* (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoides speciosa* (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm., *Lamium album* L., *Salvia*

virgata Jacq., *S. sclarea* L., *Mentha asiatica* Boriss. = *Mentha longifolia* var. *asiatica* (Boriss.) Rech.f., *Alajja afghanica* (Rech. f.) Ikonn = *Eriophyton rhomboideum* (Benth.) Ryding. ва ғайраҳо. Зиёд будани миқдори намояндаҳои оилаи мазкур дар марғзорҳо аз он сабаб мебошад, ки дар ин минтақа шароити экологӣ (иқлим, таркиби хок) хуб мебошад. Сабаби дигараш дар он аст, ки фасли тобистон марғзор ҳамчун чарогоҳи тобистона бенизом истифода мешавад ва ин низ боиси аз дигар типҳои наботот ворид шудани намудҳо гардидааст.

Тимянникҳо (Иранотуранские фирганоид). Популятсия ва гурухҳои растаниҳои дурушти алафии яқсола, бисёрсола ва нимбулагии оилаи лабгулҳо аз қабилӣ: *Perovskia*, *Salvia*, *Hyssopus*, *Ziziphora* ва *Origanum* иборат мебошад [38,72]. Дар минтақаи омузиш 5 намуди хоси ин типи набототро ба қайд гирифтем: *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij, *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw, *Ziziphora pamiroalaica* Juz, *Salvia sclarea* L, *Perovskia scrophulariifolia* Bunge.


3.3. Тавсифи фитосенологии намудҳое, ки форматсия ба амал меоранд (доминантҳо)

Мувофиқи маълумотҳои бадастоварда аз 73 намуде, ки дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мерӯянд, 8 намудашон форматсия ба амал меоранд: *Thymus seravschanicus* Klokov, *Nepeta formosa* Kudrjasch., *Nepeta cataria* L., *Nepeta podostachys* Benth., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij, *Salvia sclarea* L.

Мониторинг ва корҳои амалий нишон доданд, ки ҳолати экологии намудҳои мазкур дар дохили экосистема қаноатбахш мебошад, давраҳо ва зинаҳои инкишофашон дар дохили экосистемаи мазкур ба пуррагӣ мегузаранд. Дар зер тавсифи баъзе аз намудҳое, ки форматсияҳои намояндаҳои оиларо ба амал меоранд, пешниҳод шудаанд.

Форматсияи сесанбари зарафшонӣ – *Thymus seravschanicus* Klokov

Намуди мазкур нимбууттасаест, ки аз 20 то 30 см қад мекашад. Танаи растаний аз якчанд пояҳо иборат аст. Пояҳояш қаҳваранг ва хеле нозуқ мебошанд. Пояҳои гули он 2-10 см буда, бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Аз танаи ин растаний бӯйи маҳсус мебарояд, ки ин бӯйи равғани эфир мебошад. Баргҳои он содаи думчадор буда, паҳнаки барг дар думча ҷойгир аст. Паҳнаки барг мудаввари тухмшакл, сатҳи барг бо мӯякҳои патшакл пӯшонида шудааст. Дар танаи барг рагҳо 3-4 ҷуфт ҷойгир мебошанд. Барги поёнии поя 4 мм дарозӣ ва 1,2-1,5 мм паҳнӣ дорад. Барги мобайни он аз 4 мм то 20 мм дарозӣ ва 1,5-8,5 мм паҳнӣ дорад. Баргҳо дар поя 3-5 ҷуфтӣ ҷойгир мебошанд [119]. Диаметри хӯшагули он 1,2 - 2 см мебошад (харитаи 4).



Харитаи 4. Паҳншавии сесанбари зарафшонӣ- *Thymus seravschanicus* Klokov

Моҳҳои апрел ва май ба сабзиш сар мекунад. Моҳҳои июн ва август гул карда, моҳи сентябр самар меорад. Ин растаний дар болооби дарёи Варзоб дар ҳудуди дараҳои Такоб, Майхӯра, Сиёма, Ширкент дар баландиҳои аз 1800 то 3600 м дар дохили типҳои наботот, нимсаванна, дашт, марғзорҳо, болиштакҳорҳо ва баъзе ҳолатҳои популятсияи

алоҳидаи он дар сиёҳчангали низ месабзанд. Ҷамоаҳои намуди мазкур ҳолаташ хуб аст. Паҳншавии форматсияи сесанбари зарафшонӣ – *Thymus seravschanicus* Klokov дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, инчунин дар дигар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз марзи он дар ҳаритай 4 нишон дода шудааст. Дар натиҷаи мониторинги солҳои 2020-2023 дар қаторкӯҳи Ҳисор, гирду атрофи ағбаи Анзоб, дар баландии 3000-3100 м аз сатҳи баҳр 3 ассотсиатсия ва дар таркиби онҳо 80 намуди растаниҳои гуногун муайян карда шуд. Дар зер тавсифи баъзе аз онҳо пешниҳод шудааст.

1. Сесанбари зарафшонӣ бо растаниҳои гуногун - *Thymus seravschanicus* Klokov + *Polygonum coriarium* Grig., *Adonis turkestanica* (Korsh.) Adolf + *Artemisia baldshuanica* Krasch. & Zaprjag. Ҷамоаҳои мазкур дар гирду атрофи ағбаи Анзоб 3 км шарқтар аз нуқтаи обуҳавосанҷии Анзоб дар баландии 3100-3200 м аз сатҳи баҳр паҳн шудаанд. Ҷамоаи мазкур аз се қабат иборат аст. Қабати аввал бо баландии 80-100 см аз торон ва испанд иборат аст, қабати дуюм бо баландии 30-40 см эдификатор ба амал меорад. Қабати сеюм аз намудҳои гуногун иборат аст. Пӯшиши умумии рӯйи хок дар дохили ҷамоа 75-85% мебошад. Дар дохили ҷамоаи мазкур 32 намуд мавҷуд буда, растаниҳои номбурда тамоми сикли инкишофашонро ба пуррагӣ мегузаронанд. Ҳолати экологиашон хуб аст.

Намуди мазкур растани давой ва равғани эфирдор мебошад. Захираҳояш ба пуррагӣ омӯхта нашудаанд.

2. Сесанбари зарафшонӣ бо гулзардак *Thymus seravschanicus* Klokov + *Potentilla crantzii* (Crantz) Beck ex Fritsch - (*syn. Potentilla gelida* C.A.Mey.). Ҷамоаи мазкур дар гирду атрофи ағбаи Анзоб, дар баландии 300-3200 м паҳн шудааст. Пӯшиши рӯйи хок аз ҳисоби растаниҳо 85-90%-ро ташкил медиҳанд. Растаниҳо дар ҷамоаҳои яклухт паҳн шуда, рӯйи хокро мепӯшонанд, ки дар дохили ҷамоа 32 намуди растаниҳо муайян карда шуд.

3. Сесанбари зарафшонӣ бо герани Регел - *Thymus seravschanicus* Klokov + *Geranium collinum* Stephan ex Willd. Ҷамоаи мазкур дар гирду атрофи дараи Паҳми Кӯҳна дар баландии 3200 м мавҷуд мебошад. Пӯшиши рӯйи хок аз ҳисоби растаниҳо 85%-ро ташкил медиҳанд. Дар дохили ҷамоа 28 намуди растаниҳо муайян карда шуд. Ҳолати экологии намуди мазкур дар дохили экосистема хуб буда, давраҳои инкишофашро ба пуррагӣ мегузаронад. Ҷамоаҳояш хело кам аст (масоҳаташ ҳамагӣ 2-3 ҳазор га мебошад) ва талаботи соҳаи тибборо таъмин карда наметавонад. Намуди мазкур растани давой ва равғани эфирдор мебошад. Захираҳояш ба пуррагӣ омӯхта нашудаанд.

Ин намуди растани асосан дар минтақаи дашту марғзор ҷамоа ба амал меорад, ки таркибаш аз ҷиҳати гуногунии флористикӣ ба марғзори субалпӣ наздик мебошад.

Форматсияи зуфои бӯгинак - *Nepeta formosa* Kudrjasch

Намуди мазкур растани бисёрсола буда, то 120 см қад мекашад. Решаҳояш тиррешаи ҳазанда мебошанд. Пояҳояш рост, баргҳояш тухммонанд ва найзашакл, баъзе ҳолати баргҳо секунҷаи дилшакл буда, 4,5-14 см дарозӣ ва 2,5-8 мм паҳнӣ доранд. Ҳӯшагулаш ҷорӯбак, 50 см дарозӣ дорад. Моҳҳои июн-июл гул карда, моҳи август самар медиҳад. Ин намуди растани асосан дар минтақаи дашту марғзор ҷамоа ба амал меорад, ки таркибаш аз ҷиҳати гуногунии флористикӣ ба марғзори субалпӣ наздик мебошад. Дар минтақаи омӯзиш чунин ҷамоаҳои он муайян карда шудаанд:

1. Лигулария ва геран бо зуфо - *Nepeta formosa* Kudrjasch. + *Geranium collinum* Stephan ex Willd. + *Ligularia thomsonii* (C.B. Clarke) Pojark., (дараи Сафедорак $h=$ 2600-2800 м, Шимолу Шарқӣ, пӯшиши рӯйи хок 0,7-0,8 дар нишебии 15-20°, пӯшиши наздиҳоқӣ 0,4-0,6, миқдори намудҳо 30). Ассотсиатсия аз 3 қабат иборат аст. Қабати якум бо баландии 70-80 см ва пӯшиши 60-90% рӯйи хок аз эдификатор иборат мебошад. Қабати дуюм бо

баландии 50-70 см ва пӯшиши 30-40% аз намудҳои *Ligularia thomsonii* (C.B. Clarke) Pojark. + *Adonis turkestanica* (Korsh.) Adolf иборат аст. Қабати сеюм бошад, бо баландии то 25-30 см аз *Geranium collinum* Stephan ex Willd. ва *Poa bucharica* Roshev. ба вучуд омадааст. Дар таркиби ассотсиатсия 34 намуд ба қайд гирифта шуд [123, 146].

2. Шулха бо лигулария ва зуфо - *Nepeta formosa* Kudrjasch., *Ligularia thomsonii* (C.B. Clarke) Pojark., *Rumex paulsenianus* Rech. f. - (дараи Такоб, дараи Сафедорак $h=2800-3200$ м., Шимолу Ғарбӣ, пӯшиши рӯйи хок 70-75% нишебии $12-15^\circ$, паҳншавии намудҳо яклухт, релеф ноҳамвон, зинадор, миқдори намудҳо 30). Ин ассотсиатсия ба се қабат тақсим шудааст. Қабати якум бо баландии 80-90 см ва пӯшиши 60-70% аз гулзардак иборат аст. Қабати дуюм бо баландии 50-60 см аз – *Nepeta formosa* Kudrjasch. иборат аст. Қабати сеюм бо баландии 5-10 см аз алафҳои гуногуни (*herbae verae*) қадпаст, ба монанди - *Lagotis korolkowii* Maxim., *Potentilla sericata* Th. Wolf ва *P. crantzii* (Crantz) Beck ex Fritsch - (*syn. Potentilla gelida* C.A.Mey.) иборат аст. Дар таркиби ҷамоаи мазкур 55 намуди гуногун муайян карда шудааст.

Форматсияи субинаки майдагул-*Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw.

Субинак, пудинаи кӯҳӣ *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw. растани бисёрсолаи мезофитӣ буда, аз 20 то 90 см қад мекашад. Пояш рости ҷорқирра, сершоҳаи мӯяқдор мебошад. Баргаш қўтоҳдумчай дарозрӯя, гулаш сафед ё бунафши паст ва мевааш тухмаки қаҳваранг дорад. Моҳҳои июн-август гул карда, моҳҳои июл-сентябр мева мебандад. Намуди мазкур дар ҷангалзорҳо, марғзори субалпӣ, даштҳо, дар баландиҳои аз 800 то 2700 м месабзад. Намуди мазкур, дар Тоҷикистон дар нишебиҳои санглоҳи қӯҳҳои Қурома, Зарафшон, Ҳисору Дарвоз, ноҳияҳои Тоҷикистони Ҷанубию Шарқӣ паҳн шудааст.

Омӯзиши сабзиши тухми он дар шароити лабораторӣ ба 90-95% баробар аст. Тухми субинак пас аз кишт кардан дар шароити лабораторӣ, аз 100 дона 90-95-тои он месабзад. Ҳосилнокии сабзиши тухмаш ба ҳисоби миёна 85-90% мебошад. Дар таркиби набототи қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 10 ассоцияти форматсияҳои намуди мазкур муайян карда шуд, аз қабили: субинакзори гуногуналаф, субинак бо иштироки юған ва иштироки буттаҳои хуч, субинакзор бо торон, субинак бо хуч, субинак бо гулзардак, субинак бо ҳардумкаҳ, субинакзор бо иштироки чойкаҳак ва ғайраҳо.

Масоҳати захираҳои табиии субинак дар Тоҷикистон, тибқи маълумотҳо (Ю.С. Нуралиев, Н. М. Сафаров, 1986), 140200 га ва захираи биологиаш 6490 тонна мебошад [17, 59, 64]. Ҳосилнокии фитомассаси рӯйизамиинии *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw. дар дохили типҳои набототи қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор дар ҷадвали 3.3.1. нишон дода шудааст (ҷадвали 3.3.1.).

Ҷадвали 3.3.1. Ҳосилнокии субинак дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор

№	Минтақаи паҳншавии субинак дар дохили ҷамоати наботот	Масоҳат гектар	Ҳосилноки ба ҷенаки массаси ҳушк бо ҳисоби с/га	Ҳосилноки массаси ҳушкӣ он бо ҷенаки т/га
1	Дараҳои Алмосӣ, Қаратоғ ва Ширкент	11400	0.5-0.6	600
2	Дараи Лучоб ва Варзоб	11520	0.3- 0.4	400
3	Болооби дараи Сардаи Миёна, Сорбо, Қаняз	17000	0.4	680
4	Болооби дарёи Ҳонақоҳ дараҳои Шамал ва Арчинак	10200	0.5	450
5	Дараи Панҷшамса ва Шоҳамбари	8000	0.4	320
6	Ҳамагӣ	58120	-	2450

Дар минтақаи омӯзиш 10 ассотсиатсияи намуди мазкур (субинакзори гуногуналаф, субинакзор бо иштироки юған, субинакзор бо иштироки чойкаҳак, субинакзор бо иштироки ҷави ёбай, субинакзор бо иштироки барги зуф ва гулзардак, субинакзор бо иштироки эфемерҳо ва эфемероидҳо, субинакзор бо иштироки хучи қўқандӣ ва ғайраҳо) муайян карда шуд. Дар зер тавсифи баъзе аз ин ассотсиатсияҳо пешниҳод шудааст.

1. Субинаки майдагул бо юған - *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Prangos pabularia* Lindl. +*herbae* (навиштаоти рақами № 6 аз 10.06.2020. Минтақаҳои паҳншавиаш дараи Такоб назди деҳаи Вармоник $h=1600$ м, нишебии Ҷанубӣ $10-15^\circ$, пӯшиши рӯйи хок 60-70%, миқдори намуд - 30). Релефа什 ноҳамвор аз ҳисоби зиёд будани пайраҳачаҳои ҳайвонотгузар зинадор мебошад. Паҳншавии растаниҳо дар ассотсиатсия яклухт аст. Ҷойгиршавии фардҳои намудҳо дар ин ассотсиатсия аз се қабат иборатанд: қабати якум дар ҷангал бо баландии 85 см, эдификатор (*Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw.), қабати дуюм бо баландии 50-70 см аз *Prangos pabularia* Lindl., қабати сеюм бошад, бо баландии то 45 см ба алафҳои гуногун, аз қабили *Hypericum scabrum* L., *Poa bulbosa* L., *Sanguisorba minor* subsp. *balearica* (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C.Navarro ва ғайраҳо ҷудо мешаванд.

2. Субинаки майдагул бо гулзардак - *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw. + *L. thomsonii* (C.B. Clarke) Pojark. + *herbae*. Чунин ассотсиатсияро дар назди деҳаи Вармоники Боло дар баландии $h=2000$ м, $15-20^\circ$, нишебии ғарбию шарқӣ, пӯшиши рӯйи хок 60-70%, миқдори намудҳо – 32 ба қайд гирифта шуд. Қабати аввалро бо баландии 80 см, пӯшиши рӯйи хок 60-80%, субинак бо иштироки торони даббоғӣ - *Polygonum coriarum* ташкил менамояд. Қабати дуюм бо баландии 50-60 см аз зуфо иборат аст. Қабати сеюм бо баландии 30 см аз *Poa alpina* L., *Erigeron cabulicus* (Boiss.) Botsch. ва ғайра ба амал омадааст. Дар ҷамоаҳои субинак пӯшиши умумӣ 70-90%-ро ташкил медиҳад. Баландии миёнаи

алафзор 25-30 см мебошад. Дар алафзори он одатан растаниҳои *Nepeta podostachys* Benth., *Draba olgae* Regel. & Schmalh., *Lindelofia olgae* Brand, *Hypericum perforatum* L., *Plantago lanceolata* L. ва ғайра вомехӯранд.

3. Субинаки майдагул бо иштироки торон - *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Letsw., *Polygonum coriarium* Grig. +herbae (Навиштаҷоти №6 аз 12.06.2020, h= 2800 - 3000 м, Шимолу Шарқӣ, 10-15°, пӯшиши рӯйи хок 75-85%, тақсимшавии растаниҳо яклухт, миқдори намудҳо – 36). Қабати якум бо баландии 0,8-1 м ва пӯшиши 60-70% эдификатор ба амал меорад. Қабати дуюм бо баландии то 70 см аз торон- *Polygonum coriarium* Grig. ва зуфо *Nepeta cataria* L. ба амал омадааст. Қабати сеюм бо баландии то 30 см аз алафҳои гуногун ташкил ёфтааст. Дар таркиби ассотсиатсия намудҳои *Nepeta formosa* Kudrjasch., *Hordeum bulbosum* L., *Alopecurus pratensis* L. [syn. *Alopecurus seravschanicus* Ovcz.], *Potentilla kulabensis* Th. Wolf, *P. sericata* Th. Wolf ва ғайра вомехӯранд. Намуди мазкур растани давой ва равғани эфирдиҳанда мебошад. Ҳолати экологиаш дар таркиби экосистемаҳо қаноатбахш мебошад.

Форматсияи мармараки мускатӣ – *Salvia sclarea* L.

Авлоди мармарак ё худ марвак ва ё кампиргулак (шалфей) гиёҳи яксола ва ё бисёрсолаи алафӣ буда, намудҳои гуногун дорад. Растани хушбӯй мебошад. Тухмаш монанди тухми зағир, дар баъзе маҳаллаҳо онро зағирак ҳам мегӯянд. Мизочи навъи хушбӯяш дар дараҷаи дуюм гарм ва хушк аст. Мизочи навъҳои дигараш ба гиёҳ ва хусусиятҳои Ҳоси онҳо вобаста мебошад.

Мармараки мускатӣ *Salvia sclarea* L., растаниест бисёрсола, аз 20 то 120 см дарози дорад. Пояҳояш рост, бо мӯякҳо пӯшонида шудааст. Баргҳояш сода, баргҳои наздипоягии думчаҳояш дароз мебошанд. Қисми болои баргҳо бо мӯякҳо пӯшонида шудаанд. Мармарак бӯйи маҳсус дорад, сабабаш доштани равғани эфирӣ аст. Барги мармарак содаи яклухт мебошад, шакли барг тухммонанди нӯгтез, баргҳои дар поя, дар назди

думча буда дилшакланд. Баргҳои наздирешагӣ аз 10 то 13,5 см дарозӣ 6,5-11 см паҳнӣ доранд. Ҳӯшагулаш 18-45 см, дарози ҷорӯбшакл аст. Гулҳои мармарак аз 2-4-то дар ҳӯшагули умумӣ пайваст аст. Косабаргаш 10-12 мм мебошад. Мевааш тухмаки элипсшакл (2-3 мм), рангаш қаҳваранг аст. Намуди мазкур моҳҳои май-июн гул карда, моҳҳои август ва сентябр самар меорад. Растанӣ намнокии муътадилро дӯст медорад. Мезоксерофит мебошад (расми 46).



Расми 46. Соҳти мармараки мускати ҳангоми давраи гулкуни

Ареали умумии паҳншавиаш Осиёи Миёна, қисмати ҷанубии Европа, Қрим, Қафқоз, Осиёи Марказӣ, Осиёи Кӯҳан, Эрон ва Афғонистон мебошад. Аз ҷиҳати фитосенологӣ, намуди мазкур дар минтақаи пасткӯҳҳо то баландкӯҳҳо аз 800 то 2500 м аз сатҳи баҳр паҳн шудааст. Намуди мазкур дар таркиби типҳои зерини наботот, аз қабили нимсанванна, шибилияк, сиёҳчангал, арҷазорҳо инчунин ба сифати алафи бегона дар кишзорҳо паҳн шудааст. Бояд гуфт, ки дар соҳили дарёҳо, баъзе ҳолатҳо дар сангзори соҳили дарёҳои кӯҳӣ низ, гурӯҳ – гурӯҳ популятсия ба амал меорад. Инчунин, дар базъе мавзеъҳое, ки таркиби набототаш таназзул ёфтааст, микроҷамоаҳои мармарак назаррас мебошад. Ин гуна

микроҷамоаҳо фақат фасли тирамоҳ дар гирду атрофи дараҳои Такоб, Қаратоғ ва Ширкент дар масоҳати начандон калон аз ҷониби мо ба қайд гирифта шудаанд [119].

Ин намуд аз ҷиҳати баъзе ҳусусиятҳояш ҳоси типи набототи тимяникҳо мебошад [90]. Дар таркиби форматсияи мармарк 3 асосиатсияи он аз қабили: мармаракзори гуногуналаф, мармарак бо ҳукмронии субинак, мармаракзор бо иштироки хучи муқарарӣ муайян карда шудааст. Захира ва ҳосилнокияш барои саноати фарматсевтӣ қаноатбахш нест. Барои таъмини саноати фарматсевтӣ плантатсияҳои сунъии мармаракро дар водии Ҳисор ташкил кардан мумкин аст. Барои ташкили плантатсияи мармарак шароити агроиқлими водии Ҳисор мусоид мебошад. Растани давогӣ, равғаниэфирдиҳанда ва асаловар мебошад.

Форматсияи зуфои хушапой – *Nepeta podostachys* Benth.

Растани алафии бисёрсола буда, баландии поҳояш 40-70 см мебошад. Аз рӯйи соҳти морфологиаш ба наъно шабоҳат дорад. Пояш сершоҳаи рост аст (расми 47).



Расми 47. Зуфои хушапой - *Nepeta podostachys* Benth

Баргҳояш найзашакл, дилшакл ва тухммонанди нӯгтез, сатҳи баргаш аррашакл аст. Ҳӯшагулаш сунбулаи хурд, гулҳои сафед ё гулобӣ дорад. Ҳӯшагули он 3-9 см дарозӣ ва 1,6-2,6 см паҳнӣ дорад [119]. Мевааш хушк,

ба 4 мағзак пора мешавад. Раствори давогӣ, равғани эфирдиҳанда ва асаловар мебошад. Намуди мазкур ба сардӣ тобовар мебошад.

Раствориест, ки рӯшной ва намиро дӯст медорад. Дар хоки ҳосилхез, ки таркиби механикии хуб ва алафҳои бегона надошта бошад, хуб месабзад. Гиёҳи мазкур бӯйи маҳсуси тез дорад. Намуд дар шароити табии моҳҳои июн, июл гул карда, моҳҳои сентябр ва октябр самар медиҳад. Ареал ва минтақаи сабзишаш Осиёи Марказӣ, Эрон, Афғонистон ва Ҳимолойи Ғарбӣ мебошад.

Дар Тоҷикистон ин намуди растворӣ дар баландиҳои аз 1400 то 2400 м дар ноҳияҳои флористикии Қурама; Зарафшон -Б - В; Ҳисору Дарвоз -А, Б, В, Е; Тоҷикистони Ҷанубӣ - А; Тоҷикистони Шарқӣ, Помири Ғарбӣ – Б мавҷуд мебошад. Ин намудро дар доҳили ҷамоаҳои набототи нимсаванна, ҷангалиҳои ксерофилий, арҷазорҳо, марғзорҳои субалпӣ, даштҳо ва инчунин дар соҳили дарёҳои кӯҳӣ дучор шудан мумкин аст. Дар шароити табии хеле хуб афзоиш меёбад. Намуди мазкур дар табиат ҷамоаҳои худро ба амал меорад. Дар дараҳои Варзоб ва Лучоб қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 3 ассотсиятсияи он, аз қабили зуфозори гуногуналаф, зуфо бо гулзардаки Томсон, зуфо бо герани Регел ба қайд гирифта шуд. Дар зер тавсифи муҳтасари ассотсиятсияҳо пешниҳод шудааст.

1. Зуфозорҳои гуногуналаф - *Nepeta podostachys* Benth.+ *Ligularia thomsonii* (C.B. Clarke) Pojark., *Geranium collinum* Stephan ex Willd., *Poa alpina* L. Ҷамоа дар дараи Сафедорак, дар гирду атрофи айлоқи Сафедара, дар баландии 2800-2900 м паҳн шуда, микрорелефи он ноҳамвор буда, 10°C-ро ташкил медиҳад. Паҳншавии раствориҳо яклухт ва гурӯҳӣ мебошад. Пӯшиши рӯйи хок дар ҷамоаи мазкур 80-85%-ро ташкил медиҳад. Миқдори раствориҳо 45 намудро ташкил медиҳанд. Ҳолати ҷамоаи мазкур хуб аст.

2. Зуфо бо ҳукмронии гулзардаки Томсон -*Nepeta podostachys* Benth.+ *Ligularia thomsonii* (C.B. Clarke) Pojark. Ҷамоа дар гирду атрофи айлоқи

дехаи Вармоник, дар баландии 2900-3100 м мавҷуд мебошад. Микрорелеф ноҳамвор аз сангъу сангрезаҳо иборат аст. Паҳншавии растаниҳо дар ҷамоаи мазкур гурӯҳ-гурӯҳ мебошад. Дар доҳили ҷамоаҳо миқдори растаниҳо 35 намудро ташкил медиҳанд. Ҳолати ҷамоаи мазкур қаноатбахш аст.

3. Зуфо бо иштироки торон ва герани Регел - *Nepeta podostachys* Benth.+ *Polygonum coriarium* Grig., *Geranium collinum* Stephan ex Willd. Дар гирду атрофи айлоқи дараи Такоб, дар баландии 300-3200 м паҳн шудааст, релефаш ноҳамвор, пӯшиши рӯйи хок дар ҷамоа 70-75%, паҳншавии растаниҳо гурӯҳ-гурӯҳ, миқдори растаниҳо 42 намуд мебошад. Дар таркиби форматсия 90 намуд растаниҳо мавҷуд аст. Намуди мазкур ҳӯроқи чорво низ мебошад. Растанест, ки дар таркибаш равғани эфир дорад ва мо пешниҳод менамоем, ки дар оянда захираҳо ва таркиби химиявияш омӯхта шаванд. Гуногуни растаниҳоро асосан растаниҳои марғзорӣ ташкил медиҳанд. Ҳоло намуди мазкур дар шароити табиӣ ба пуррагӣ инкишоф ёфта, самар меорад. Дар Тоҷикистон захираҳо ва аҳаммияти он пурра омӯхта нашудааст. Ба андешаи мо, барои муайян намудани захираҳо ва ҳусусиятҳои шифобаҳшиаш гузаронидани мониторинг ба мақсад мувоғиқ аст.

БОБИ 4. ДУРНАМОИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ НАМОЯНДАҲОИ ОИЛАИ ЛАБГУЛҲО ВА ҲИФЗИ ОНҲО

Бо дарназардошти аҳаммияти хоҷагӣ ва истифодаи намудҳои оила дар хоҷагии ҳалқ, саноати ҳӯрокворӣ, дорусозӣ 73 намуд лабгулҳо, ки дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мерӯянд, ба 7 гурӯҳ ҷудо карда шудаанд. Гурӯҳи растаниҳои шифобаҳаш дар доҳили оила қисмати бештаринро ташкил медиҳанд.

Муқаррар гардид, ки дар тибби ҳалқӣ ва илмӣ 21 намуди намояндаҳои оила истифода бурда мешаванд (28,3%), ки мувофиқи гуфтаҳои Минаева (1991) ва Крылов (1992) инҳо асосан намудҳои авлоди *Thymus* L., *Origanum* L., *Mentha* L., *Ziziphora* L., *Leonurus* L. мебошанд. Дар тибби ҳалқӣ бошад, ҳоло танҳо 5,5% намояндаҳои лабгулҳо истифода бурда мешавад.

Тибқи маълумоти баъзе муҳаққиқон (Нуралиев, 1988; Хочиматов, 1989), дар байни намояндагони лабгулҳои Тоҷикистон растаниҳои заҳрнок (*Scutellaria* L., *Stachys* L., *Lycopus* L., *Eremostachys* Bunge) ва растаниҳои алкалоиддор низ мавҷуд мебошад [58,119]. Растаниҳои ҳӯроки чорво 20 намудро дар бар мегиранд: (*Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Sideritis montana* L., *Nepeta cataria* L., *N. kokanica* Regel, *Dracocephalum paulsenii* Briq., *D. heterophyllum* Benth., *Prunella vulgaris* L., *Phlomoïdes speciosa* (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomoïdes labiosa* (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm., *Phlomis bucharica* Regel, *Stachys hissarica* Regel, *Ziziphora pamiroalaica* Juz. ва ғайра (27.5%). Инчунин, 25 намуд (40,9%) ҳамчун гиёҳи ғизоӣ (*Mentha arvensis* L., *M. longifolia* var. *asiatica* (Boriss.) Rech.f., *M. spicata* L., *M. x piperita* L., *Ocimum basilicum* L., *Lamium album* L., *Thymus seravschanicus* Klokov, *Melissa officinalis*, *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Thymus seravschanicus* Klokov ва ғайра) истифода бурда мешаванд. Қисми назарраси оиларо - 14 намуд (20%), растаниҳои асаловар ташкил медиҳанд: *Salvia sclarea* L., *Hyssopus*

seravschanicus (Dubj.) Pazij, *Ocimum basilicum* L., *Lamium album* L., *Thymus seravschanicus* Klokov, *Melissa officinalis* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Perovskia scrophulariifolia* Bunge. Қайд кардан бамаврид аст, ки дар байни оилаи лабгулҳо дар Тоҷикистон 16 намуди онҳо хусусиятҳои ороишӣ низ доранд, аз ҷумла: *Nepeta kokanica* Regel, *N. cataria* L., *Dracocephalum oblongifolium*, *Salvia sclarea* L., *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij, *Ocimum basilicum* L., *Lamium album* L., *Thymus seravschanicus* Klokov, *Melissa officinalis* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Perovskia scrophulariifolia* Bunge, *Leonurus turkestanicus* V. Krecz. & Kuprian. Аз ин миқдор 5 намуд дар минтақаи омӯзиш месабзанд, ки 6,7%-и таркиби флораи лабгулҳоро ба ташкил медиҳад.

Дар байни онҳо намудҳои алафҳои бегона (21,3%) низ мавҷуданд. Ба ин гурӯҳ намояндаҳои авлоди *Mentha* L., *Lamium* L., *Origanum* L. дохил мешаванд [134]. Тибқи маълумотҳои адабиётҳо, аз моддаҳои фаъоли биологӣ дар узвҳои растаний (барг, поя ва гул) оилаи Lamiaceae Mart., равғанҳои эфирӣ бартарӣ доранд. Ба ин гурӯҳ намояндаҳои авлодҳои *Nepeta* L., *Ziziphora* L., *Origanum* L., *Thymus* L., *Mentha* L., ки дар таркибашон равғанҳои эфирӣ доранд, дохил мешаванд.

Таркиб ва мавҷудияти равғани эфирӣ дар 5 намуди ин оила хуб омӯхта шудааст (*Mentha arvensis* L., *Nepeta cataria* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz, *Thymus seravschanicus* Klokov, *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw.) [113, 115, 119, 133].

Дар намудҳои авлоди *Mentha* L., *Nepeta* L. ва *Scutellaria* L. дар таркиби равғани эфириашон моносиклҳои монотерпенҳо (ментол) бартарӣ доранд, дар намудҳои авлодҳои *Thymus* L. ва *Origanum* L. пайвастаҳои хушбӯй (тимол ва карвакрол) ва монотерпенҳои моносиклӣ (карвон) барои намудҳои *Nepeta* L. хос мебошанд [70, 71, 120, 123, 124, 133]. Таркиби равғани эфирӣ дар намудҳои ин оила аз 0,003 то 7,28% фарқ меқунад [119].

Тибқи натижаҳои таҳдили адабиётҳо дар таркиби 8 намуди оилаи *Lamiaceae* Mart. (*Dracocephalum paulsenii* Briq., *D. komarovii* Lipsky, *Nepeta kokanica* Regel, *N. cataria* L., *Salvia sclarea* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Thymus seravschanicus* Klokov) равғанҳои эфирӣ мавҷуд мебошанд. Барои таҳқиқоти минбаъда, 5 намудро барои истеҳсоли фитопрепаратҳои амали зиддимикробидошта пешниҳод менамоем, аз қабилӣ: *Dracocephalum formosum*, *D. scrobiculatum*, *Ziziphora clinopodioides*, *Nepeta catarica* ва *N. formosa*. Маълумотҳо оид ба амали зиддимикробии равғанҳои эфирии растаниҳои мазкур дар баъзе адабиётҳои илмӣ мавҷуд аст [30,71,119,120, 123,125,133].

Таҳдили адабиёт дар бораи макони ҷойгиршавии лабгулҳо дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ба мо имкон медиҳад, ки таснифоти онҳоро ба таври муътадил нишон дижем. Ҳамзамон, як гурӯҳи намудҳои алоҳидаро ҷудо карда, дар оянда ҳифз карда тавонем (дар қаламрави ноҳияи флористикии Ҳисору Дарвоз). Барои ҳифзи ин намудҳо мо пешниҳод мекунем, ки категорияи намудҳои нобудшаванда муайян карда шавад.

4.1. Дурнамои истифодаи баъзе намояндаҳои оила (*Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Salvia sclarea* L. ва *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Nepeta cataria* L.) дар тиб

Барои татбиқи амалӣ дар тиб, ба андешаи мо, намудҳои зерин-*Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Salvia sclarea* L., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., намудҳои ояндадор ба шумор мераванд, ки ба оилаи лабгулҳои таркиби флораи Тоҷикистон мансуб мебошанд. Онҳо аз дигар намудҳои ин гурӯҳ бо ҳусусиятҳои биологии худ ва захираҳояшон фарқ мекунанд ва дар таркиби фитосенозҳои ноҳияи флоравии Ҳисору Дарвоз зиёдтар дучор меоянд. Дар зер тавсифи баъзеи онҳо пешниҳод шудааст.

Ziziphora pamiroalaica Juz. – нимбуттаест, ки 10-35 см қад мекашад ва шумораи зиёди пояҳо дорад. Дар Осиёи Марказӣ ба таври васеъ паҳн шудааст (Помиру Олой ва Тиёншон).

Растани мазкур дар нишебиҳои санѓлоҳ, дар водиҳои дарёҳо, то камарбанди болоии кӯҳ мерӯяд. Қисмҳои рӯйизамиинии ин намудҳо флавоноидҳо, қумаринҳо ва равғани эфирӣ доранд. Дар Тоҷикистон барои муолиҷаи бемориҳои дил, тахикардия ва дар соҳаи гастрология истифода мешавад. Намуди номбурда дорои хусусиятҳои гипотензикиӣ, кардиотоникӣ ва зиддигелминти низ мебошад [4М, 28, 58, 59, 120]. Барои нест кардани ҳашаротҳои зарасон ҳамчун интектисиди табиӣ аҳаммият дорад.

Намуди мазкур дар ҳама минтақаҳои геоботаникӣ Тоҷикистону Помир ва дар минтақаи Дарвоз дар ҷамоаҳои муҳталифи даштҳои алафзор, дар баландии аз 1800 то 4300 м аз сатҳи баҳр месабзад.

Ҷамоаҳое, ки дар нишебиҳои шимолу ғарби қаторкӯҳи Дарвоз, Хобу Рубот, дар дараҳои Ванҷ ва Ҳуф, инчунин дар нишебиҳои гуногуни водии Бартанг пайдо шудаанд, аҳаммияти тиҷоратӣ ва саноатӣ низ доранд. Масоҳати умумии ҷамоаҳои ҷамилак дар минтақаи таҳқиқшуда ва дар Помир 285,4 га, захираи ашёи хом ба 320,08 тонна баробар аст. Дар қаторкӯҳи Ҳисору Дарвоз он тақрибан 3000 га, захираи ашёи хомаш 280,4 тонна га мебошад ва асосан дар доҳили тимянниҳо ва марғзору даштҳо месабзад.

Субинак - *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw. Раствани бисёрсола то 85 см қад мекашад. Намуди мазкурро мувофиқи маълумоти Абуалӣ ибни Сино, ҳангоми бемориҳои хилти часпаки синаю шуш истифода мебаранд, ҳайзу пешобро меронад, ҷаниро меафтонад. Нӯшидани он барои рафъи ғусса ва дилбехӯзурӣ низ муфид аст. Дар «Маҳзан-ул-адвия» омадааст, ки субинак қулинҷро шифо мебахшад, давои хуби пешоброн буда, санги гурдаю масонаро об мекунад [58,59,120].

Дар тибби халқӣ субинакро барои муолиҷаи амрози гуногун истифода мебаранд. Ҳангоми дарди дил, бемориҳои занона, шамолхӯрии узвҳои бадани инсон, сулфа, бехобӣ, сили шуш, исхол, касалиҳои ҷигар, фишорбаландӣ ва барои қушодани иштиҳо менӯшанд.

Nepeta cataria L.– зуфои хушбӯй. Раствории бисёрсола, поядояш рост, то 70 см қад мекашад. Қисмати нафъовари растани: поя, барг, гул мебошад. Вақти ҷамъоварӣ - дар давраи гулқунӣ (июн-август), дар баландии 10 см бурида мешавад, онро дар ҳавои тоза, ҷойи соя хушк мекунанд. Муҳлати нигоҳдории ашёи хоми он 2 сол аст. Ашёи хоми хушк ранги хокистарранг дорад. Агар ниҳол дар марҳилаи гул шинонда шуда бошад, пас дар моҳи август-сентябри соли оянда мерӯяд ва гул мекунад. Ҳосили баландтарин ва устуори кишти намуд дар соли дуюм ва сеюми ҳаёти он мебошад [1M,58, 64, 119,146].

Истифодабарӣ дар тибби илмӣ. Раствори хусусиятҳои арақронӣ, оромкунандай асаб, антипиретикӣ, гемостатикӣ дорад. Дар гинекология барои танзими ҳайз дар занҳо истифода мебаранд. Инчунин, иштиҳоро зиёд мекунад, вазифаи меъда, рӯдаҳоро беҳтар карда, ларзиши организмо нест мекунад. Ҳамчун антибиотик дар табобати шамолхӯрӣ, варамҳо ва илтиҳоби пӯст истифода мешавад. Раствори мазкур дар пешгирии заҳролудшавӣ аз сурб истифода мешавад. Дар тибби қадимаи Тибет, барои пешгирий аз маризии саратон ва варамҳои гулӯ истифода мебаранд.

Истифодабарӣ дар тибби халқӣ. Нӯшбаи он масунияти баданро зиёд мекунад, ба системаҳои дилу раг, асаб ва нафас таъсири мусбат дорад ва иштиҳоро зиёд мекунад. Инчунин, барои рафъи камхунӣ, сулфа, бемориҳои ҷигар, бемориҳои гинекологӣ истифода бурда мешавад. Таъсири оромкунандай он хеле саҳт зоҳир мешавад, бинобар ин онро шабона истифода бурдан беҳтар аст [58]. Дар якҷоягӣ бо дигар растаниҳо барои сулфаи музмин истифода бурда мешавад (сулфаро ором мекунад). Равғани эфирии намуди мазкур хусусияти хеле хуби зиддимикробӣ ва нест

кардани замбурӯғҳоро дорад ва вобаста ба штаммҳо мукор, пенсилиин ва аспрегилусро нест менамояд. Дар соҳаи байторӣ низ истифода мешавад. Намуди мазкур на танҳо барои одамон, балки барои ҳайвонот низ барои муолиҷа хуб аст. Пеш аз ҳама, барои гурбаҳо, ки ба ин алафи бегона майл доранд, онҳо ин гиёҳро бӯй мекунанд ва меҳӯранд [58]. Намуди мазкур барои нест кардани ҳашаротҳои зарасон ҳамчун интектисиди табиӣ аҳаммият дорад.

Нӯшоба ҳангоми бехобии қӯдакон бо истифода аз решавалерианиӣ, афшура, гулҳои романсӣ, кулоҳгул- *Scutellaria* L. дар қисмҳои баробар нӯшоба тайёр мекунанд. Алафи растаниро 3 қошуқи хӯрок ба 2 пиёла об 5 дақиқа мечӯшонанд, пас аз 1 соати таҳшин ва хунук шудан, пас аз хӯрок ним пиёла дар як рӯз 3 маротиба менӯшанд. Муҳлати муолиҷа 2-3 ҳафта мебошад. Барои кори мушакҳо ва сабук кардани дард, чой аз *valeriana*, зуфо ва кулоҳгул: ду стакан обро ҷӯшонда, пас аз он якқошуқӣ аз ҳар як алаф илова мекунанд ва онро 20 дақиқа дам медиҳанд. Пас аз он нӯшдору омода аст.

4.2. Ҳифзи гуногуни намудии лабгулҳо

Солҳои охир аз таъсири омилҳои антропогенӣ (кушодани заминҳои нав, соҳтмони иморатҳо, ташкил шудани корхонаҳои нави саноатӣ, ҷаронидани бенизоми чорво ва инчунин бенизом ҷамъоварӣ намудани растаниҳои нафъовар) ва таъсири иқлим, олами наботот ва умуман гуногуни биологии Тоҷикистон ва аз ҷумла қисмати ҷанубии қаторқӯҳи Ҳисор, ки яке аз минтақаҳои сераҳолитарин мебошад, осеб диддааст. Ба Китоби сурхи Тоҷикистон, ки соли 2017 нашр шудааст, 233 намуди растаниҳои пӯшидатухм ворид карда шудааст. Аз ин миқдор 8 намудаш мансуби оилаи лабгулҳо мебошад, ки 2,5% растаниҳои нодири Китоби сурхи Тоҷикистонро ташкил медиҳад [36].

Тибқи маълумотҳои мавҷуда, дар таркиби флораи Тоҷикистон аз 198 намуди лабгулҳо, 48 намудаш (7,3%) эндемики Тоҷикистон мебошад.

Таҳлили адабиётҳои илмӣ ва мониторинг нишон дод, ки аз ин миқдор 10 намуди эндемикҳо хоси таркиби флораи қаторкӯҳи Ҳисор буда, 0,8%-ро ташкил медиҳанд. Аз ин рӯ, бо мақсади муайян намудани ҳолати экологии 10 намуди растаниҳои эндемикии хоси минтақаи омӯзиш, мониторинг гузаронидан ба мақсад мувофиқ аст.

Аз 73 намуде, ки дар минтақаи омӯзиш мавҷуданд, 10 намудашон (13,7%) эндемик (*Scutellaria phyllostachya* Juz., *S. velutina* Juz. & Vved., *S. orbicularis* Bunge., *Lophanthus varzobicus* Kochk., *Lophanthus subnivalis* Lipsky, *Nepeta tytthantha* Pojark., *Dracocephalum formosum* Gontsch., *Ph. popovii* (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Eremostachys sarawschanica* Regel, *Salvia kamelinii* Makhm), 1 намудаш вориди Китоби сурхӣ Тоҷикистон мебошад (*Dracocephalum formosum* Gontsch.), ки ин 1,3% флораи лабгулҳоро ташкил медиҳад. Қайд намудан бамаврид аст, ки аз ҷониби аҳолӣ дар давоми садсолаҳо, зиёда аз 21 намуди оилаи мазкур 28,3%, аз қабили: *Thymus seravschanicus* Klokov, *Hyssopus seravschanicus* (Dubj.) Pazij, *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Nepeta formosa* Kudrjasch., *N. bucharica* Lipsky, *N. kokanica* Regel, *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Stachys turkestanica* (Regel) Popov ex Knorrung, *Lamium album* L., *Salvia sclarea* L., *Mentha asiatica* Boriss. = *Mentha longifolia* var. *asiatica* (Boriss.) Rech.f., *Phlomoides speciosa* (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm. ва ғайраҳо ба сифати растаниҳои ғизӣ ва инҷунин табобатӣ дар тибби ҳалқӣ истифода бурда мешаванд. Барои ҳифзи растаниҳои нафъовар байни аҳолии маҳаллӣ гузаронидани тренингу семинарҳоро тавсия менамоем. Барои ҳифзи растаниҳои нафъовар байни аҳолии маҳаллӣ гузаронидани тренингу семинарҳоро тавсия менамоем.

Аз ҳамин лиҳоз, баҳри ҳифзи намудҳои нодир татбиқи чорабиниҳои барқароркунӣ зарур мебошад. Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми ташкилотҳои ҳифзи табиат

бояд ҷиҳати ҳифзи гуногунии растаниҳои оилаи мазкур чораандешӣ намоянд.

Барои ҳифз ва нигоҳдории растаниҳои нодир амалӣ намудани чорабиниҳои зеринро тавсия менамоем:

- ҳифзи минтақаи сабзиши растаниҳои нодир дар дохили экосистема;
- гузаронидани мониторинг оид ба омӯзиши ҳолати растаниҳои нодир;
- дар шароити гармхона парвариш кардани растаниҳои нодир;
- ташкили микропарваришгоҳҳо.
- гузаронидани семинарҳо ва тренингҳо оид ба ҳифзи намудҳои нодир дар байни аҳолӣ.

БОБИ 5. БАРРАСИИИ НАТИЦАХОИ ТАҲҚИҚОТ

Дар боби якуми рисолаи мазкур оид ба шароити табиӣ ва ҷуғурофии минтақаи омӯзиш, яъне қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор маълумот дода шудааст. Дар ин қисмат дар натиҷаи таҳлили адабиётҳои илмӣ, оид ба сохтори геологӣ, орография, геоморфология, иқлим, гидрография, хокҳо, наботовт ва гуногунии флораи минтақаи омӯзиш мавод пешниҳод намудем.

Дар сохтори геологии минтақаи омӯзиш боқимондаи қабатҳои палеозой ҳукмрон буда, аз ҳарсанг, оҳаксанг, мармар ва баъзе ҳолатҳо қабати граниту гранитоидҳо низ назаррас мебошанд. Релефи минтақа кӯҳи мебошад. Иқлими континентӣ, тобистон гарм, зимистон ҳунук буда, 350-700 мм боришот мешавад; иқлими мӯтадил (дар минтақаҳои миёнакӯҳ), ки тобистон салқин ва зимистон ҳунук буда, боришот то 1500 мм-ро ташкил медиҳад; иқлими баландкӯҳию биёбонӣ (минтақаи баландкӯҳ) бо зимистони қаҳратуни тулонӣ, тобистони кӯтоҳи ҳунук, боришоти кам (60-100 мм) тавсиф мешаванд [9].

Хокҳо. Қабати болоии хок гуногун аст ва минтақаҳои он аз ҳам ба қуллӣ фарқ мекунанд: ҳамвору пасткӯҳӣ (300-1600 м) бо хокҳои тиаранг; миёнакӯҳӣ (1600-2800 м) бо хокҳои кӯҳии қаҳваранг; баландкӯҳӣ (2800-4500 м) бо хокҳои марғзорию даштӣ; даштӣ ва биёбонӣ, инчунин минтақаи нивалиӣ (4500 м) назаррас мебошад [52].

Гидрография. Дарёҳои калонтарини минтақаи омӯзиши Ширкент, Қаратоғ, Алмосӣ, Варзоб, Кофарниҳон мебошанд, ки маҷрои миёнаи солонаи онҳо аз 1 л /с/км² дар ҳамвории кишвар то 45 л/с/км² дар қисми кӯҳиро ташкил медиҳад. [1,4,9].

Инчунин, дар ин қисмат методикаи таҳқиқоти илмии олимон ва муҳаққиқони хориҷи кишвар - Россия ва Тоҷикистон [80, 81, 82, 89] истифода карда шудааст. Таҷрибаҳои илмию амалӣ оид ба омӯзиши гуногунии намудии оилаи лабгулҳо дар ҳудуди дараҳои Қаратоғ, Варзоб,

Лучоб ва Ромити қисмати ҹанубии қаторкӯҳи Ҳисор аз соли 2017 то 2023 анчом дода шуданд. Мухтасар оид ба шароити табий ва гуногунии намудии оилаи лабгулҳои минтақаҳои таҷрибавӣ мавод пешниҳод намудем.

Боби дуюми рисола ба гуногунии оилаи лабгулҳо ва таърихи омӯзиши онҳо бахшида шуда, дар натиҷаи таҳлили адабиётҳои илмӣ (Флораи СССР (Иттиҳоди Шуравӣ), Флораи Ӯзбекистон, Флораи Қирғизистон, Флораи Тоҷикистон), инчунин таҳлили рисолаҳои ҳимояшудаи олимони ватанӣ ва хориҷии кишвар омода карда шуд.

Дар зербоби 2.1. рисола дар қисмати ҹанубии қаторкӯҳи Ҳисор оид ба гуногунии намудии оилаи лабгулҳо – *Lamiaceae* Mart. маълумот оварда шудааст. Тибқи ин маълумот дар минтақаи омӯзиш 73 намуди оилаи лабгулҳо мавҷуд буда, онҳо мансуби 32 авлод мебошанд. Барои ҳар як намуд ҳангоми тавсифи онҳо номҳои лотинӣ ва тоҷикӣ аз рӯйи номенклатураи бинарӣ пешниҳод шудааст. Дар ин қисмат оид ба ҳусусиятҳои биологӣ, ташхиси ареологӣ, шакли ҳаётӣ ва систематикии намудҳои оилаи мазкур маводҳо пешниҳод намудем. Инчунин, ҳусусиятҳои паҳншавии ҳар як намуд дар таркиби типҳои наботов (фитосенозҳои алоҳида) пешниҳод карда шуда, дар ин боб боз аҳаммияти хоҷагии ҳар як намуд мушахҳас пешниҳод карда шуд.

Дар боби сеюми рисола, ки аз се зербоб иборат аст, оид ба таҳлили систематикӣ, экологӣ ва шакли ҳаётӣ, инчунин оид ба аҳаммияти биологии ҳар як намуди оилаи лабгулҳои минтақаҳои омӯзиш маълумот дода шудааст. Зербоби 3.2-и рисоларо ба ҳусусиятҳои фитосенологии баъзе намудҳои доминанти намояндаҳои оила дар таркиби типҳои наботови минтақаи омӯзиш равона намудем. Дар зербоби 3.3. бошад, намудҳое, ки форматсия ба амал меоранд, баррасӣ шудаанд. Дар ин зербоб оид ба 5 намуде, ки ҷамоа ба амал меоранд, аз қабили *Thymus seravschanicus* Klokov, *Nepeta formosa* Kudrjasch., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K.

Koch) Ietsw., *Salvia sclarea* L., *Nepeta podostachys* Benth. бо нишон додани таркиби чамоаҳо ва гуногунии ассоциятиҳои онҳо маълумот дода шудааст.

Боби чоруми рисола ба дурнамои истифодаи захираҳои намояндаҳои оилаи лабгулҳо ва роҳҳои ҳифзи онҳо бахшида шудааст. Инчунин, оид ба истифодаи намояндаҳои оилаи мазкур ба сифати растаниҳои ороишӣ, ғизойӣ, доруворӣ, равғани эфирдиҳанд ва дурнамои истифодабарии баъзеи онҳо маводҳо пешниҳод карда шудаанд.

Дар зербоби 4.1 рисола оид ба масоили ҳифзи гуногунии намудии оила маводҳои мушаххас пешниҳод намудем. Дар минтақаи омӯзиш аз таъсири антропогенӣ баъзе намудҳои оила дар дохили экосистема осеб ёфтаанд. Аз 233 намуди растаниҳои дараҷаи олий, ки ба Китоби сурҳи Тоҷикистон ворид шудаанд, 8 намудро намояндаҳои оилаи лабгулҳо ташкил медиҳанд ва 1 (1.3%) намудаш дар минтақаи омӯзиш мавҷуд мебошад: *Dracocephalum formosum* Gontsch. Аз 48 намуд эндемикҳои оилаи мазкур 10 намудаш (13.7%) Хоси флораи қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор мебошад: *Scutellaria phyllostachya* Juz., *S. velutina* Juz. & Vved., *S. orbicularis* Bunge., *Lophanthus varzobicus* Kochk., *Lophanthus subnivalis* Lipsky, *Nepeta tytthantha* Pojark., *Dracocephalum formosum* Gontsch., *Ph. popovii* (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm., *Eremostachys sarawschanica* Regel, *Salvia kamelinii* Makhm.

Дар натиҷаи гузаронидани таҳқиқотҳои илмӣ, муайян гардид, ки аксари намудҳои оилаи лабгулҳо дар дохили экосистемаҳое месабзанд, ки ба пуррагӣ сиклҳои афзоишашон мегузарад ва ҳолати экологиашон қаноатбахш мебошад.

Муайян карда шуд, ки танҳо ҳолати экологии баъзе аз намояндаҳои оила, аз қабили субинак - *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., ҷамилаки помируолой - *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Salvia sclarea* L., дар дараҷои Лучоб, Ҳарангон, Такоб ва Зиддӣ, аз таъсири омилҳои

антропогенӣ (чамъоварии бенизом ва ҷаронидани чорво) осеб дидаанд. Бинобар ин, барои ҳифзи растаниҳои оилаи лабгулҳо тавсияҳои мушаххас пешниҳод намудем: ҳифзи минтақаи сабзиши растаниҳои нодир дар дохили экосистема; гузаронидани мониторинг оид ба омӯзиши ҳолати растаниҳои нодир; дар шароити гармхона парвариш кардани растаниҳои нодир; ташкили микропарваришгоҳҳо. Дар боби 5-и рисола тамоми натиҷаҳои таҳқиқоти илмии маллиф бо тариқи мхтасар пешниҳод шудааст.

ХУЛОСА

1. Дар қаламрави Тоҷикистон 198 намуди оилаи лабгулҳо, ки мансуби 39 авлод мебошанд, мерӯянд (Флораи Тоҷикистон, 1986), ки аз ин миқдор дар минтақаи омӯзиш - қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор 73 намуд ва 32 авлоди намояндаҳои лабгулҳо муайян карда шуд [3-М].
2. Намояндаҳои оилаи *Lamiaceae* Mart. дар таркиби типҳои зерини набототи минтақаи омӯзиш (нимсаванна, ҷангалҳои ксерофилӣ, фарку ҷормарғзор, арҷазор ва марғзору даштҳо) мавҷуд мебошанд. Аксарияти намудҳои оила (54,1%) дар таркиби типи набототи марғзору даштҳо паҳн шудаанд [4-М].
3. Аз 73 намуде, ки дар минтақаи омӯзиш месабзанд, 10 намудаш эндемик (*Scutellaria phyllostachya* Juz., *Scutellaria velutina* Juz. & Vved., *S. orbicularis* Bunge., *Nepeta tytthantha* Pojark., *Eremostachys sarawschanica* Regel, *Phlomoides popovii* (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.) (13.7%) ва 1 намудаш ба Китоби сурҳи Тоҷикистон ворид шудааст (*Dracocephalum formosum* Gontsch.), ки (1,3%) ин флораи лабгулҳоро ташкил медиҳад. Аз намояндаҳои реликтӣ дар оила танҳо намояндаҳои авлоди *Stachys* L. мавҷуд буда, 13,5%-ро ташкил медиҳанд [2-М].
4. Дар соҳаи тиб 21 намуди (28,3%) намояндаҳои оилаи *Lamiaceae* Mart., ки дар қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор месабзанд, ба таври васеъ истифода мешаванд, аз ҷумла намудҳои авлодҳои *Origanum* L., *Mentha* L., *Ziziphora* L., *Lamium* L., *Melissa* L. ва *Leonurus* L. [6-М].
5. Аксари намудҳои оилаи лабгулҳо дар доҳили экосистемаҳое месабзанд, ки ба пуррагӣ сиклҳои афзоишашон мегузараад ва ҳолати экологиашон қаноатбахш мебошад. Танҳо ҳолати экологии баязе аз намояндаҳои оила дар дараҳои Лучоб, Ҳаронгон, Такоб ва Зиддӣ, аз қабили субинак - *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., ҷамилаки помируолойӣ - *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Salvia sclarea* L. аз таъсири

омилҳои антропогенӣ (чамъоварии бенизом ва ҷаронидани ҷорво) осеб дидаанд [1-М, 5-М].

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот

- Тибқи натиҷаҳои таҳлили адабиёт дар таркиби 8 намуди оилаи *Lamiaceae* Mart. (*Dracocephalum paulsenii* Briq., *D. komarovii* Lipsky, *Nepeta kokanica* Regel, *N. cataria* L., *Salvia sclarea* L., *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Origanum vulgare* subsp. *gracile* (K. Koch) Ietsw., *Thymus seravschanicus* Klokov) равғанҳои эфирии моддаҳои зиддимикробӣ муайян карда шуд ва онро дар амалияни тиб истифода бурдан мумкин аст.

- Барои ба даст овардани фитопрепаратҳои дорои таъсири зиддимикробӣ дошта тавсия медиҳем, ки таркиби химиявии наъъҳои зерини оила: *Dracocephalum formosum* Gontsch., *D. scrobiculatum* Regel, *Ziziphora clinopodioides* Lam., *Nepeta cataria* L. ва *N. formosa* Kudrjasch. омӯхта шаванд.

- Намудҳои зерини оиларо: *Ziziphora pamiroalaica* Juz., *Salvia sclarea* L., *Nepeta cataria* L. ҳамчун инсектицидҳои табиӣ барои нест кардани ҳашароти заرارрасони растаниҳои мевадиҳандай ҳудруй ва маданий пешниҳод менамоем.

Руйхати адабиёт

- [1] Агроклиматический бюллтень. Таджикистан. Душанбе, 1990.-С.25-30
- [2] Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. 2-е изд. М.: ГУГК, 1983. -340 с.
- [3] Атлас лекарственных растений СССР. М.: Изд-во Медицинская литература, 1962. -702 с.
- [4] Атлас Таджикский ССР. Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР. М., 1968. - 250 с
- [5] Афанасьев, К.С. Очерк растительности Гармского и снежных частей Рамитского, Комсомолбадского и Тавильдаринского районов Таджикистана [Текст] / К.С.Афанасьев // Труды базы АН СССР, М., 1940. – С.140 Т.8, Ботаника. -160 с.
- [6] Байрамукова, Ф.А. Медоносные растения семейства яснотковых [Текст] /Ф. А. Байрамкулова // Алиевские чтения: Тез. Докл. в двух частях. Часть 2. Карачаевск: КЧГПУ, 1998. - С. 4-5.
- [7] Байрамукова Ф.А. Урожайность некоторых видов семейства яснотковых на территории КЧР [Текст] / Ф.А. Байрамукова, Р.Н. Хубиева, З.М. Алчакова // Алиевские чтения: Тез. докл. в двух частях. Часть 2. Карачаевск: КЧГПУ, 19996. -С.263.
- [8] Баратов Р.Б. Геологические очерки Памиро-Алая [Текст] / Р.Б.Баратов, Буданов В.И.-Душанбе.: Дониш, 2005. -235 с.
- [9] Бурудная, А.Ф. Агроклиматические районирования [Текст] / Ф.А. Бурудная // Таджикистан природа и природные ресурсы: Душанбе, Дониш- 1982 с. 203-266.
- [10] Бекиров, Э.П. Изучение флавоноидного состава шлемника восточного, произрастающего в Азербайджане [Текст] / Э.П. Бекиров, А.А. Насудари, И.А.Дамиров // Материалы науч. конф. Азерб. мед. ин-та. Баку, 1975. - С. 57-60.
- [11] Бобокалонов К.А. Биоморфология видов рода *Ziziphora* L. и структура их ценопопуляций в Таджикистане [Текст] / К. А. Бобокалонов:

автореферат диссертации. к.б.н. по специальности 1.5.9 Ботаника – Новосибирск, 2020. - 18 с.

- [12] Бондаренко, О.М. Фенольные соединения черноголовника [Текст] / О. М. Бондаренко, В. И. Литвиненко, П.П. Баланда // Современные проблемы фармацевтической науки и практики. Киев, 1972.-С. 730-731.
- [13] Борисова, А.Г. Род Черноголовка *Prunella* L. [Текст] / А.Г.Борисова / Флора СССР, Т. XX, 1954. - С. 494-498.
- [14] Борисова, А.Г. Род мелисса *Melissa* L. [Текст] / А.Г. Борисова / Флора СССР, Т. XXI, 1954. -С. 411-412.
- [15] Борисова, А.Г. Род Пахучка *Clinopodium* L. [Текст] / А.Г.Борисова // Флора СССР, Т. XXI, 1954. - С. 436-441.
- [16] Борисова, А.Г. Род душевка *Acinos* Moench [Текст] / А.Г.Борисова // Флора СССР, Т. XXI, 1954. -С. 441-447.
- [17] Борисова, А.Г. Род душица *Origanum* L. [Текст] / А.Г.Борисова // Флора СССР, Т. XXI, 1954. -С. 463-469.
- [18] Борисова, А.Г. Род мяты *Mentha* L. [Текст] / А.Г.Борисова / Флора СССР, Т. XXI, 1954. -С. 596621.
- [19] Бордуг, М.В. Биологические особенности и эфирномасличность некоторых губоцветных в Молдавии [Текст] / М.В. Бордуг // Полезные свойства дикорастущих растений Молдавии. Кишинёв, 1973. -С. 62-69.
- [20] Бордуг М.В. Некоторые химические данные о составе эфирных масел из дикорастущих видов *Salvia* L. Молдавии [Текст] / М.В. Бордуг, Г.М. Петов // Растительные ресурсы, 1970, Т. 6, вып. 2. - С. 250-255.
- [21] Вавилова, Н.К. К исследованию фенольных соединений будры плющевидной [Текст] / Н.К. Вавилова, В.И. Ошмарина // Материалы 5-го Всеросс. съезда фармацевтов. Ярославль, 1987. - С. 414-415.
- [22] Гатанова, В.И. К предварительному физико-химическому исследованию эфирного масла котовника крупноцветкового (*Nepeta macrantha* Fisch.) [Текст] / В.И. Гатанова, Л.А. Максакова // Успехи изучения лекарственных растений Сибири. Томск, 1973. -С. 37-38.

- [23] Гелла, Э.В. Полифенолы некоторых представителей семейства губоцветных [Текст] / Э.В. Гелла, В.И. Вавилов, Н.М. Бешко // Тезисы 2-го симпозиума по фенольным соединениям. Алма-Ата, 1970. - С. 22-23.
- [24] Глызин, В.И. Лютеолин-7-И-В-гликозид из *Phlomis tuberosa* [Текст] / В.И. Глызин, В.А. Пешкова, Т.А. Хохрина // Химия природных соединений, 1972, № 6. -с. 802-803.
- [25] Гончаров, Н, Ф. Очерк растительности Центрального Таджикистана [Текст] /Н, Ф.Гончаров, Л.М. Изд-во АНССР, 1936. –с. 9-229.
- [26.] Горшкова, С.Г. Род яснотка *Lamium* L. [Текст] / С. Г . Горшкова / Флора СССР, Т. XXI, 1954. - С. 124-181.
- [27] Горяев, М.И. Эфирные масла флоры СССР. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1952. -С. 137-193
- [28] Губанов, И.А. Дикорастущие полезные растения СССР. [Текст] / И.А. Губанов, И.Л.Крылова, В.Л. Тихонова - М.: Мысль,1976. -360 с.
- [29] Давыдов, В.С. Флавоноиды надземной части *Scutellaria polyodon* Juz. [Текст] / В.С. Давыдов, Никитина Г.Н., Бандюкова В.А// Растительные ресурсы, 1991, Т.7, вып.2. -С. 64-65.
- [30] Делова, Г.В. Антимикробные свойства эфирных масел алтайских видов змееголовника [Текст] / Делова, Г.В., Гуськова И.Н. // Актуальные проблемы изучения эфирномасличных растений и эфирных масел. Кишинёв, 1970. -С. 44-45.
- [31] Запрягаева, В.И. Лесорастительные районы Таджикистана / В.И. Запрягаева // Лесоразведение в Таджикистане. – Душанбе, 1957. – С.140.
- [32] Запрягаева, В.И. Лесные ресурсы Памиро-Алая / В.И. Запрягаева - Л., Изд-во «Наука», 1976. – С.1-595.
- [33] Запрягаева, В.И.Дикорастущие плодовые Таджикистана /В.И.Запрягаева-М.-Л., Изд-во «Наука», 1964. – С.7-695.
- [34] Зинченко Т.В. Фенольные соединения *Stachys palustris* [Текст] / Т.В. Зинченко // Химия природных соединений, 1970, № 2. - С. 266-267.

- [35] Иконников С.С. Определитель высших растений Бадахшана [Текст] / Иконников С.С.-Л; Наука,1979. -400 с.
- [36] Красная книга Таджикистана - Душанбе, 2015. - С. 20-300.
- [37] Камелин, Р.В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии [Текст] / Камелин Р.В. - Л.: Наука, 1973. -355 с.
- [38] Камелин, Р.В. Кухистанский округ горной Средней Азии: ботанико-географический анализ / Р.В.Камелин Л.: Наука,1979.-117 с.
- [39] Камелин Р.В. Флора Сырдарьинского Карагату [Текст] / Р.В.Камелин - Л.: Наука, 1990.-145 с.
- [40] Камелин Р.В. Видовой состав растительного покрова ущелья р.Варзоб [Текст] / Р.В. Камелн // Флора и растительность ущелья реки Варзоб –Л.: Наука, 1971.-С.198-203.
- [41] Клоков М.В. Род тимьян *Thymus* L. Камелн Р.В. [Текст] / М.В. Клоков // Флора СССР, Т. XXI, 1954. - С. 470-591.
- [42] Кинзыкаева, Г.К. Конспекты флоры горных поднятий Южного Таджикистана [Текст] / Г.К. Кинзыкаева., В.А.Чевтаева // Изв. АН РТ, Отд. биол. наук, Душанбе, 1984. – 180 с. Деп. в ИНИТИ, 1994.
- [43] Кнорринг, О.Э. Род зопник *Phlomis* L. [Текст] / О.Э. Кнорринг / Флора СССР, Т. XXI, 1954. -С. 57-108.
- [44] Королёва А.С. Очерк растительности Центральной части Южного склона Гиссарского хребта и её устественные кормовые ресурсы [Текст] / А.С.Королёва // Труды базы АН СССР, М., 1940. Т.8– С.1-140.
- [45] Колдаев, В.И. Заготовки дикорастущих пищевых продуктов Камелн Р.В. [Текст] / В.И. Колдаев - М.: Лесная пром-ть, 1972. - 96 с.
- [46] Косско, И.Н. Губоцветные (Labiatae.) БССР и их народнохозяйственное значение [Текст] / И.Н. Коско // Автореферат диссертации канд. биол. наук: 03.02.01 - Минск, 1953. -13 с.
- [47] Красная книга СССР. Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране [Текст] / Под ред. академика А.Л.Тахтаджяна. Л.: Наука,1975. -202 с.

- [48] Красная книга СССР. Книга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений [Текст] / Под ред. А.М.Бородина. М., 1978. -460 с.
- [49] Красная книга СССР.Т.2. М.: Лесная промышленность,1984. -478 с.
- [50] Китоби сурхи Тоҷикистон – Душанбе, 2015. – С. 30-250.
- [51] Куминов А.В. Растительный покров Хакасии [Текст] / А.В. Куминова, Г.А. Зверова, Ю.М.Маскаев.- Новосибирск, Наука-1976. –С.407-409.
- [52] Кутеминский, В.Я. Почвы Таджикистана. Условия [Текст] / В.Я. Кутеминский, Р.С. Леонтьева–Душанбе, Ирфон,1966. Вып.1 – 221 с.
- [53] Лупу, К.Г. Котовник кошачий ценное эфирномасличное растение [Текст] / К.Г. Лупу // Актуальные вопр. изучения и использ. эфирномасличных растений и эфирных масел. Симферополь, 1980. -183 с.
- [54] Марголина Д.Л. Флора и растительность Таджикистана /Д. Л. Марголина (Библиография под редакцией Б.А.Федченко)- М: Л.: АН СССР, 1941. Т.15. -346 с.
- [55] Методика определения запасов лекарственных растений. М.: Наука, 1976. -50 с.
- [56] Мирович, В.М. Исследование душицы обыкновенной на содержание флавоноидов [Текст] / В.М. Мирович, В.А. Пешкова // Проблемы освоения лекарственных растений Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1983. – С.135-136.
- [57] Миньков, С. Г. Медоносные растения Казахстана / С. Г. Миньков. – Алма-Ата : «Кайнар», 1974. – С. 180–182.
- [58] Мирович, В. М. Исследование качественного состава эфирного масла душицы обыкновенной, произрастающей в Восточной Сибири / В. М. Мирович, Т. А. Коненкина, Г. М. Федосеева, Н. Н. Головных / Химия растительного сырья. – 2008. – №2. – С. 61–64.
- [59] Мирович, В. М. Фармакогностическое исследование представителей родов *Origanum* L. и *Rhododendron* L. флоры Восточной Сибири : автореф. дис. ... доктора фарм. наук / В. М. Мирович. – Улан-Удэ, 2010. – 41 с.

- [60] Моркунас, А. В. Изучение возможности введения в культуру душицы обыкновенной / А. В. Моркунас, М. П. Моркунене, С. Ю. Дагите, Г. К. Юкнявичене // Тезисы докладов III симпозиума «Актуальные вопросы изучении эфиромасличных растений и эфирных масел» (24 – 26 сентября 1980 г.). – Симферополь, 1980. – С. 116–117.
- [61] Майлун З.А. Сазы, или болотистие луга - *Sasophyta* [Текст] / З.А. Майлун// Растительный покров Узбекистана и пути его рационального использования. – Ташкент., “Фан” Уз ССР, 1984. ТIV. – С. 331-384.
- [62] Мяделец М.А. Фармакогностическое исследование *Nepeta sibirica* (Котовника сибирского) / М.А. Мяделец // Катановские чтения. 2001 г. / Тезисы докладов дней науки. Абакан: Изд-во Хакас-ского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2001. С. 5.
- [63] Мяделец М.А. Губоцветные Хакасии // Алтай: экология и природопользование / М.А. Мяделец / Материалы II Российско-монгольской конференции молодых ученых и студентов. Бийск: НИЦ БПГУ им. В.М. Шукшина. 2003. С. 50-51.
64. Мяделец М.А. Новые и редкие для территории Хакасии виды семейства Губоцветные // Экология Южной Сибири и сопредельных территорий / Материалы междунар. научной школы-конференции студентов и молодых ученых. Красноярск: Изд-во КГУ, 2004. Т. 1. С. 191.
- [65] Мяделец М.А., К вопросу изучения *Nepeta sibirica* L. / С. В. Лавриненко // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии / Материалы III Междунар. научно-практической конференции. Барнаул: Изд-во “АзБука”, 2004. С. 73-75.
- [66] Мяделец М.А. Видовой состав губоцветных флоры Хакасии // Торные экосистемы Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное природопользование / Материалы I Междунар. научно-практической конференции, посвященной 5-летию организации Тигирекского заповедника / Тр. ТПЗ “Тигирекский”. Барнаул: Изд-во “Алтайские страницы”, 2005. Вып. 1. С. 233-234.

- [67] Мяделец М.А., Онтогенетическая структура ценопопуляций *Nepeta sibirica* L. в Хакасии / Е.Б. Колегова // Проблемы изучения растительного покрова Сибири / Материалы III Междунар. научной конференции, посвященной 120-летию Гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. С. 140-141.
- [68] Мяделец, М.А. Антимикробная активность сухих экстрактов и эфирных масел из надземной части видов семейства Labiatae / М.А. Мяделец, С.В. Водолазова // Вопросы общей ботаники: традиции и перспективы / Материалы междунар. научной конференции, посвященной 200-летию Казанской ботанической школы. Казань, 2006. Ч. 2. С. 74-76.
- [69] Насудари А.А. Флавоноиды надземных частей *Scutellaria oreophila* [Текст] / А.А. Насудари // Химия природных соединений, 1975, № 6. -С. 895.
- [70] Нуралиев, Ю.Н. Лекарственные растения. Целебные свойства фруктов и овощей [Текст] / Ю.Н. Нуралиев - Душанбе, Изд-во «Маориф», 1988. – С.279.
- [71] Овчинников П.Н. О построении фитоценологической классификации древесно- кустарниковой растительности Таджикистана [Текст] П.Н. Овчинников // Сообщ. ТФАН, 1948б, Вып. 7. С. 12-23
- [72] Овчинников, П.Н. Растительность Памиро-Алая [Текст] /П.Н. Овчинников Г. Т.Сидоренко, Н.Г. Калеткина – Душанбе Изд-во “Дониш”, 1973. С.28.
- [73] Овчинников П.Н. О главнейших типах древесной растительности Таджикистана [Текст] П.Н. Овчинников – Сообщ. ТФАН, 1948, Вып. 6. С. 27-29.
- [74] Овчинников П.Н. О типологическом расчленении травянистой растительности Таджикистана [Текст] П.Н. Овчинников // Сообщ. ТФАН, 1948а, Вып. 10. С. 27-30.

- [75] Овчинников П.Н. О построении фитоценологической классификации древесно-кустарниковой растительности Таджикистана [Текст] П.Н. Овчинников // Сообщ. ТФАН, 1948б, Вып. 7. С. 12-23.
- [76] Письякова В.В. Род живучка *Ajuga* L. [Текст] / В.В. Письякова // Флора СССР, Т. XX, 1954. -С. 17-39.
- [77] Победимова, Е.Г. Род шалфей *Salvia* L. [Текст] / Е.Г. Победимова // Флора СССР, Т. XXI, 1954. -С. 244-363.
- [78] Попов, А.И. Изучение элементного состава душицы обыкновенной (*Origanum vulgare* L.) [Текст] / А.И. Попов, В.А. Попков // Фармация- 1992, Т. 41, № 3. -С. 41-43.
- [79] Попов, М.Г. О применении ботанико-географического метода в систематике растений [Текст] / М.Г. Попов // Проблемы ботаники. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т.1. -С. 70-108.
- [80] Работнов Т.А. Основные вопросы и методы изучения жизненного цикла многолетних травянистых растений и состава их популяций [Текст] / Т.А. Работнов //Науч.-метод. зап. Гл.упр.по Заповедникам РСФСР.- 1949.Вып.12.-С. 41.48.
- [81] Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяций для целей фитоценологии / Т.А. Работнов // Проблемы ботаники. - 1950 б- Т.1.-С. 465-483.
- [82] Рахимов С. Методика определения календарного возраста для многолетних стержнекорневых травянистых растений на примере прангоса Зеравшанского / [Текст] // Известия АН Тадж.ССР. -1990. №1. С.45-47.
- [83] Саттаров Д.С. Биологическое разнообразие и ресурсы дикорастущих лекарственных растений ущелья Варзоб: монография. - М.: Русайнс, 2017. - 174 с.
- [84] Сатторов, Р.Б. Растительность Карагинского хребта и вопросы ее картографирования на основе материалов космических съемок / Р.Б.Сатторов // Авт. дисс. канд. биол. наук. – Душанбе, 1995. – 24 с.

- [85] Сатторов, Р.Б. Югановые (*Prangos pabularia*) летние пастбища Таджикистана [Текст] / Р.Б. Сатторов // Вестник Таджикского национального университета–Душанбе.: 2016. № 1/3 (200). - С.224-226.
- [86] Сатторов, Р.Б. Сообщества душицы мелкоцветной (*Origanum vulgare subsp. gracile (K. Koch) Ietsw.*) в Таджикистане [Текст] / О. Довудова, Р. Б. Сатторов // Вестник Таджикского национального университета, -Душанбе: 2016. №1/3 (200). -С.247-250.
- [87] Сатторов, Р.Б. Вопросы улучшения растений состава лугов Гиссаро-Дарваза [Текст] / Р.Б. Сатторов // Вестник Таджикского национального университета–Душанбе.: 2016. №1/3(200). - С.261-26.
- [88] Сатторов, Р.Б. Флора лугов Гиссаро-Дарваза [Текст] / Сатторов Р.Б., А. Халимов // Вестник Таджикского национального университета, - Душанбе.: 2016. № 1/6 (191). - С.154-158.
- [89] Сафаров, Н.М. Флора растительность Южного Памиро-Алая [Текст] / Н.М.Сафаров - Душанбе, «Дониш». 2013 – 335с.
- [90] Сафаров Н.М. Состояние биологических ресурсов [Текст] / Н. М. Сафаров // Состояние природной среды в Республике Таджикистан в 1990-91 гг.: Нац.доклад – Душанбе- 1993.- С.56 - 64.
- [91] Серебряков И. Г. Жизненные формы высших растений и их изучение / И.Г. Серебряков // Полевая геоботаника. Л.: Наука, 1964. - С.146-208.
- [92] Сидоренко, Г.Т. Пастбищно-геоботанические районы Таджикистана. Южно-Таджикистанский район / Г.Т. Сидоренко // Пастбища и сенокосы Таджикистана. – Душанбе, Дониш, 1977. – С.242-245.
- [93] Сидоров, Л.Ф. Луга Памира: автореф. дис канд.биол.наук: 03.00.05 / Л.Ф. Сидоров. – Л., 1960. – 20 с.
- [94] Станюкович, К.В. Основные типы поясности в горах СССР / К.В.Станюкович // Изв.ВГО ,1955. Т.87. - С.20-80.
- [95] Станюкович, К.В. Растительность Таджикской ССР. Карта масштаба 1:1500 000 // Атлас Таджикский ССР. Душанбе, 1968. – С. 102-103.

- [96] Станюкович, К.В. Растительность высокогорий СССР / К.В. Станюкович // Труды АН Тадж ССР, - Душанбе, 1961. – Т.1. – С.20-140.
- [97] Станюкович, К.В. Растительность Таджикистана / К.В. Станюкович. – // Таджикистан природа природные ресурсы - Душанбе, Дониш, 1983. – С.358-434.
- [98] Стешенко, А.П. Биология и рост луговых растений Памира / А.П. Стешенко // Труды ботанического института - Душанбе., Изд-во АН Тадж ССР.1962. – Т.ХУIII., – С.140-173.
- [99] Стрижова, Т.Г.Высокогорная флора хребта Петра 1 / Т.Г.Стрижова // Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана–Душанбе, Дониш, 1983.-Т.1. – С.80-128.
- [100] Сукачев, В.Н. Идея развития в фитоценологии / В.Н. Сукачев // Сов. бот. – 1942. - №1-3. – С.5-70.
- [101] Сукачев, В.Н. О принципах генетической классификации в биоценологии / В.Н. Сукачев // Журн.общ.биол.–1944.- Т.5.- №4. – С.213-227.
- [102] Тахтаджан, А.Л. Происхождение покрытосеменных растений [Текст] / А.Л. Тахтаджан, // Изд-во Наука, 1961. С. 210
- [103] Таджиев У. Лугово-степные почвы Таджикистана (Природа и природные ресурсы) / У.Таджиев – Душанбе, Дониш, 1982. – С.340-349.
- [104] Тахтаджян, А.Л. Соотношение онтогенеза и филогенеза у высших растений / А.Л. Тахтаджян // Тр. Ереванск. гос. ун-та, 1942. – С.22-23.
- [105] Толмачев А.И. Происхождение высокогорных растительных ландшафтов Евразии / А.И. Толмачев // Зап. Тадж. сельхоз. инст. - 1948. - Т.1. – С.15-20.
- [106] Толмачев, А.И. Роль миграций и автохтонных развития в формировании высокогорных флор Земного шара / А.И. Толмачев // Проблемы ботаники. – АН СССР, 1960. - Т.5. – С.40-44.
- [107] Толмачев, А.И. Основы учения об ареалах / А.И. Толмачев // Введение в хронологию растений. – ЛГУ, 1982. – 250 с.

- [108] Тулашвили, Н. И. Водный режим некоторых высокогорных растений Центрального Кавказа в различных экологических условиях: автореф дис. канд. наук. / Н. И. Тулашвили – Тбилиси, 1974. – 17 с.
- [109] Тюрина, М. М. Определение водоудерживающей способности растительных тканей //Физиология растений. -1957.Т.4.- Вып. 4. – С. 378-380.
- [110] Тюрина, М.М. О физиологических особенностях растений Памира / М. М. Тюрина // Тр. Инс. ботаники АН Тадж. ССР. - 1962. Т. I8.–С.334-352.
- [111] Усков Ю.С. Общие сведения по гидрографии [Текст] / Ю.С Усков, В.В. Госавин // Душанбе, Дониш, 1982, -С. 226-267.
- [112] Уранов А.А. Жизненное состояние вида в растительном сообществе /А.А.Уранов//Бюл.МОИП.Отд.биол.-Т.65. Вып.3.-С.77-92.
- [113] Цвелёв Н.Н. Семейство губоцветные (Labiatae) / Н.Н. Цвелёв // Жизнь растений, Т.5(2), 1981.-С.404-412.
- [114] Федоров, А.А. Алпийские ковры Кавказа и их происхождение / А.А. Федоров - Арм. ФАН СССР, 1942. – Вып. 9-10. – С.60-70.
- [115] Федоров, А.А. Смолоносные растения СССР. / А.А. Федоров, Н.П. Кирьялов // Растительное сырье СССР.- М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1950.- Т.1. – С.100-150.
- [116] Федченко, Б.А. Ботанико-географические исследования в 1914 г./ Б.А. Федченко. - Изд-во Русск. георф. общ.-Л.:СПб.1914.-Т.LI.-Вып.3.– С.177-181.
- [117] Флора СССР. Изд.во АН СССР.М.-Л. 1954-1960. Т.20,21. –С.1-555.
- [118] Флора Узбекистана .1941-1945. Т.1-6. Изд. АН Уз. ССР. Ташкент.
- [119] Флора Таджикской ССР. Изд. АН СССР. М.-Л.: 1957-1991, Т.I-IX.
- [120] Хаджиматов, М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. [Текст] / М. Хаджиматов // Душанбе, Маориф, 1989. – С.288-290.

- [121] Халимов, А. Растительный покров ключевого участка центральном части хребта Хозратишио (Таджикистан): авт. дисс. канд. биол. наук: 03.00.05 / Халимов Абдурасул – Л.: Наука, 1988. – 22 с.
- [122] Хедж, С. Закономерности распространения и эндемизма в Иране / С.Хедж // Записки Королевского ботанического сада Эдинбурга, 1978. - Вып.36. - С.441-464.
- [123] Челомбитько, В.А.Ядовитые и вредные растения семейства яснотковых [Текст] / В.А. Челомбитько, А.С. Койчуева, Ф.А. Байрамукова // Материалы 52-ой регион. Конф. по фармации, фармакологии и подготовке кадров. Пятигорск, 1997. -С. 24-25.
- [124] Чихачев, П.К. Тектоника Западного Таджикистана / П.К Чихачев // Геология СССР. Таджикская ССР, геологическое описание. – М.: Гос. науч.-техн. изд. лит. по геол. и охр. недр - 1959. - Ч.1., Т.24. – С.515-525.
- [125] Шаварда А. Сравнительное изучение состава эфирных масел и ультраструктуры железистых волосков листа у некоторых видов рода *Dracoscephalum* L. [Текст] / А.Шаварда, М.Н. Телепова, Буданцев А.И. // Растительные ресурсы, 1990, Т. 26, вып. 3. -С. 352-362.
- [126] Шванн-Гурский, И.П. Рациональное использование и меры улучшения аридных пастбищ /Шванн-Гурский И.П., Синковская А.С., Вильямс И.К.– М.: ВНИИТ, ЭИСХ,1974. 75. с.
- [127] Швергунова, Л.В. Сравнение различных классификаций лугов для целей картографирования /Л.В. Швергунова // Значение биогеографии для мелиорации. - М.: МФГО, 1979. - С.47-66.
- [128] Шенников, А.П. Принципы ботанической классификации / А.И. Шенников // Сов. ботаника - 1935. - №5. – С.45-100.
- [129] Шенников, А.П.Экология растений / А.П. Шенников – Советская наука, 1950.- С.10-150.
- [130] Шикимака А.Ф. Состав эфирного масла *Mentha longifolia* (L.) Huds. и его изменчивость в семенном потомстве [Текст] / А.Ф. Шикимака, Э.А. Воробьёва // Растительные ресурсы, 1988, Т. 14, вып. 4. -С. 597-605.

- [131] Шишкин Б.К. Род змееголовник *Dracocephalum* L. [Текст] / Флора СССР, Т. XX, 1954. - С. 439-474.
- [132] Шукров А.Ш. Эгилопсовая формация в Таджикистане и её происхождение // Сообщ.тадж.фил.- АН СССР, 1949., Вып.20.- С.45-50.
- [133] Шукров, А.А., Еремина Н.К., Станюкович К.В. Основные полезные дикорастущие растения флора Таджикистана / А.А. Шукров, Н.К.Еремина, К.В. Станюкович // Докл. АН Тадж. ССР. - 1972. т.15, №10. – С.35-45.
- [134] Юзепчук С.В. Род пикульник *Galeopsis* L. [Текст] / Флора СССР, Т. XXI 1954. -С. 111-124.
- [135] Юзепчук С.В. Род зизифора *Ziziphora* L. [Текст] / Флора СССР, Т. XXI, 1954. -С. 381-411.
- [136] Ярошенко П.Д. Геоботаника /П.Д. Ярошенко –М.: Просвещение,1969. –С.145-195.
- [137] Braun-Blanquet J. Essai sur les notions "d'element" et de "territore" phytogeographiques // Archives des scieces physiques et naturalles. Geneve, 1919. Ser. 5,Vol. 1. -P. 479-512.
- [138] Braun-Blanquet J. L'origine et le developpement des flores dans le massif central de France. Paris; Zurich, 1923. -282 p.
- [139] De Pooter H.L. et al. The essential oils of five *Nepeta* species // Flavour Fragrance J., 1988, Vol. 3, № 4. p. 155-159.
- [140] Eig A. Les elements et les groupes phytogeographiques auxiliaires dans la flore palestinienne, 1. Texte //Feddes Repert.(Beih.). 1931. Bd 63.-S. 1-201.
- [141] Korbelař E. Nase rostliny vlekarstvi. Praha: Avicenum, 1981.-501 c.
- [142] Kritikos P.G. Chemical consistents of the genus *Lamium* L. / P.G., Kritikos, C. Harvala // Plant, med. et phytother., 1970, vol. 4, № 8. -P. 39-49.
- [143] Lenherr, A. Three flavonoid glycosides containing acetylated allose from *Stachys recta* / A.Lenherr, M.Lahloub , O.Sticher // Phytochemistry, 1984, Vol. 23, № 10. -P. 2343-2345.

- [144] Pinorosa A. Chemical composition of the essential oils of *Mentha* species cultivated in Italy / A. Pinorosa, S. Giusy, Csadoro G. // Sc. Pharm., 1995, vol. 63, № 3. -P. 223230.
- [145] Tagawa M.A. New iridoid glucoside, *Nepeta glucosylester* from *Nepeta cataria* / M.Tagawa , F.Murai // Planta med., 1980, Vol. 39, № 2. -P. 144/
- [146] Ldzkov G.A. Labiateae (Family Labiateae Juss) in flora of Kyrgyzstan / G.A.Ldzkov //Korea National Arboretum, Instytute for Biologi end Soil sciences of the Academy Sciences Kyrgiz Republic.- 2016. –P.375.

ИНТИШОРОТ АЗ РЎИИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

I. Мақолаҳое, ки дар мачаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:

[1-М]. Абдуғафури Сафар. Тавсифи биологии зуфои хушбуй (*Nereta cataria* L.) дар қаторкуҳи Ҳисор [Матн] /Абдуғафури Сафар // Илм ва фановарӣ. – Душанбе, 2020-№3. – С. 258-261. ISSN-2312-3648.

[2-М]. Абдуғафури Сафар. Ҳифз ва истифодаи самараноки захираҳои намояндаҳои оилаи лабгулҳо дар қаторкӯҳҳои Ҳисору Дарвоз [Матн] /Абдуғафури Сафар // Илм ва фановарӣ. – Душанбе, 2021-№2. – С. 186-190. ISSN-2312-3648.

[3-М]. Абдуғафури Сафар, Гуногунӣ ва аҳамияти намояндаҳои оилаи лабгулҳои дараи Қаратоғ [Матн] /Абдуғафури Сафар // Илм ва фановарӣ. – Душанбе, 2023-№2. – С. 178-185 .ISSN-3212-3648.

[4-М]. Сатторов Р.Б. Дурнамои истифодаи захираҳои намояндагони оилаи лабгулон [Матн] / Р.Б. Сатторов, Абдуғафури Сафар Ш.Ш. Назаров // Илм ва фановарӣ. – Душанбе, 2024-№1. – С. 271-278. ISSN-2312-3648.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар мачмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп шудаанд:

[5-М]. Абдуғафури Сафар. Фитоценологические особенности котовника кокандского в Гиссарском хребте [Текст] / Р.Б.Сатторов, А.Сафар // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ бахшида ба 85 солагии академики Академияи илмҳои қишоварзии Тоҷикистон, Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, д.и.б., профессор Ҳ.М.Сафаров. ш. Душанбе, 04.05.2022-С.484-487.

[6-М]. Абдуғафури Сафар. Представители рода зизифоры (*Zizifora* L.) в Таджикистане [Текст] / Абдуғафури Сафар // Материалы Республиканско-преподоательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной “Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021 гг.)” и “400-летию Миробида Сайидо Насафи”.- Душанбе, 20-27 апреля 2019 года.- С.145-146.

ЗАМИМАХО

Замимай 1. - Гуногуний намуди оилаи лабгулҳои дараи Қаротоғ

№	Номгӯи намудҳо
1	Рӯбоҳдоруи скордиямонанд (дубровник скордиевидный) - <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Arcang.
2	Кулоҳгули ҳисор (шлемник гиссарский) – <i>Scutellaria hissarica</i> B. Fedtsch.
3	К. сафед (шлемник белый) – <i>S. adenostegia</i> Briq.
4	К. косачадор (ш.пузирчато-чашечный) - <i>S. physocalyx</i> Regel & Schmalh. ex Regel
5	Оҳангиёҳи кӯҳи (железница горная) - <i>Sideritis montana</i> L.
6	Досмеваи Северсов (серпоплодник Северцова) - <i>Drepanocaryum sewerzowii</i> (Regel) Pojark.
7	Сагворӣ нобаробардандон (шандра неравнозубая) – <i>Marrubium anisodon</i> K. Koch
8	Гулпечи урмитаний (лофант урмитанский) - <i>Lophanthus ourooumitanense</i> (Franch.) Kochk. & Zuckerw.
9	Г. варзобӣ (л. варзобский) - <i>Lophanthus varzobicus</i> Kochk.
10	Зуфои хӯшапой (котовник ножкоколосый) - <i>Nepeta podostachys</i> Benth.
11	Зуфои майдагул (к. мелкоцветный) – <i>N. tytthantha</i> Pojark.
12	Зуфои қӯқандӣ (к. кокандский) – <i>N. kokanica</i> Regel
13	Зуфои венгерӣ (к. венгерский) – <i>N. nuda</i> L.
14	Бузночи мағоқдор (змееголовник ямчатый) - <i>Dracocephalum scrobiculatum</i> Regel
15	Б. зебо (з. красивый) - <i>D. formosum</i> Gontsch
16	Б. яклухтбарг (з. цельнолистный)- <i>D. integrifolium</i> Bunge
17	Баланги Ройл (ляллеманция Ройля) - <i>Lallemantia royleana</i> (Benth.) Benth.
18	Баланги балҷувонӣ (л. бальджуанская) - <i>Lallemantia baldshuanica</i> Gontsch.
19	Сиёҳсараки муқарарӣ (черноголовка обыкновенная)- <i>Prunella vulgaris</i> L.
20	Жавдоқи мушхоршакл (фломоидес лопухолистный) – <i>Phlomoides arctifolia</i> (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.
21	Жавдоқи Ҳисорӣ (ф. Гиссарский)– <i>Phlomoides hissarica</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. Regel
22	Жавдоқи тирраранг (ф. сероватий) - <i>Phlomoides canescens</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm.
23	Жавдоқи лабдор (ф. губастейший) – <i>Phlomoides labiosa</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.

Идомаи замимаи 1.

24	Жавдоқи точикӣ (ф. таджикистанский)– <i>Phlomoides tadshikistanica</i> (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm.
25	Жавдоқи Попов (ф. Попова)– <i>Phlomoides popovii</i> (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.
26	Жавдоқи Леман (ф. Леманна) – <i>Phlomoides lehmanniana</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.
27	Эремостахиси зарафшонӣ (п. Зеравшанский)– <i>Eremostachys sarawschanica</i> Regel
28	Сӯзокгиёҳи бухорӣ (Зопник бухарский)– <i>Phlomis bucharica</i> Regel
29	Газнагиёҳи сафедгул (янотка белая)– <i>Lamium album</i> L.
30	Намадгиёҳи афғонӣ (алайя афганская)- <i>Alajja afghanica</i> (Rech. f.) Ikonn = <i>Eriophyton rhomboideum</i> (Benth.) Ryding.
31	Барҷаки туркистонӣ (пустырник туркестанский) - <i>Leonurus turkestanicus</i> V. Krecz. & Kuprian.
32	Часмаки ҳисорӣ (чистец гиссарский) - <i>Stachys hissarica</i> Regel
33	Мармараки мускатӣ (шалфей мускатный) – <i>Salvia sclarea</i> L.
34	Мармараки найчадароз (шалфей длиннотрубчатый) – <i>S. macrosiphon</i> Boiss.
35	Мармараки зарафшонӣ (шалфей зеравшанский)- <i>S. sarawschanica</i> Regel & Schmalh.
36	Мармараки химчамонанд (шалфей прутвидный) - <i>S. virgata</i> Jacq.
37	Чамилаки кӯҳӣ (зизифора прерванная) - <i>Ziziphora interrupta</i> Juz.
38	Ч. помируолой (з. памироалайская) – <i>Z. pamiroalaica</i> Juz.
39	Ниёзбӯйи доруӣ (мелиса лекарственная) - <i>Melissa officinalis</i> L.
40	Ушнondоруи зарафшонӣ (ископ зеравшанский) - <i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij.
41	Пудинаи сахроӣ (мята полевая)– <i>Mentha arvensis</i> L.
42	Пудинаи осиёӣ (мята азиатская)– <i>M. asiatica</i> Boriss. = <i>Mentha longifolia</i> var. <i>asiatica</i> (Boriss.) Rech.f.
43	Пудинаи боғӣ (м. колосовая)– <i>M. spicata</i> L.
44	Наъно (м. перечная) - <i>M. x piperita</i> L.
	Дар умум - 44 намуд

Заминаи 2.- Гуногуни намуди оилаи лабгулҳои дараи Алмосӣ

№	Номгӯи намудҳо
1	Кулоҳгули сафед (шлемник белый)– <i>Scutellaria adenostegia</i> Briq.
2	К. косачадор (ш.пузирчато-чашечный) - <i>S. physocalyx</i> Regel & Schmalh. ex Regel
3	Сагворӣ нобаробардандон (шандра неравнозубая)– <i>Marrubium anisodon</i> K. Koch
4	Гулпеши урмитаниӣ (лофант урмитанский) - <i>Lophanthus ourooumitanense</i> (Franch.) Kochk. & Zuckerw.
5	Г. варзобӣ (л. варзобский) - <i>Lophanthus varzobicus</i> Kochk.
6	Зуфои хӯшапой (котовник ножкоколосый) - <i>Nepeta podostachys</i> Benth.
7	Зуфои қӯқандӣ (к. кокандский)– <i>N. kokanica</i> Regel
8	Бузночи мағоқдор (змееголовник ямчатый) - <i>Dracocephalum scrobiculatum</i> Regel
9	Б. зебо (з. красивый) - <i>D. formosum</i> Gontsch
10	Балангри Ройл (ляллеманция Ройля) - <i>Lallemantia royleana</i> (Benth.) Benth.
11	Б. балҷувонӣ (л. бальджуанская) - <i>Lallemantia baldshuanica</i> Gontsch.
12	Сиёҳсараки муқарарӣ (черноголовка обыкновенная) - <i>Prunella vulgaris</i> L.
13	Жавдоқи мушхоршакл (фломоидес лопухолистный) – <i>Phlomoides arctifolia</i> (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.
14	Жавдоқи Ҳисорӣ (ф. Гиссарский) – <i>Phlomoides hissarica</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. Regel
15	Жавдоқи тирраранг (ф. сероватий)- <i>Phlomoides canescens</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm.
16	Жавдоқи лабдор (ф. губастейшый) – <i>Phlomoides labiosa</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.
17	Жавдоқи тоҷикӣ (ф. таджикистанский)– <i>Phlomoides tadzhikistanica</i> (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm.
18	Жавдоқи Попов (ф. Попова)– <i>Phlomoides popovii</i> (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.
19	Жавдоқи Леман (ф. Леманна)– <i>Phlomoides lehmanniana</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.
20	Сӯзокгиёҳи бухорӣ (Зопник бухарский)– <i>Phlomis bucharica</i> Regel.

Идомаи замимаи 2.

21	Эремостахиси зарафшонӣ (п. зеравшанский) – <i>Eremostachys sarawschanica</i> Regel
22	Газнагиёҳи сафедгул (янотка белая) – <i>Lamium album</i> L.
23	Барчаки туркистонӣ (пустырник туркестанский) - <i>Leonurus turkestanicus</i> V. Krecz. & Kuprian.
24	Часмаки ҳисорӣ (чистец гиссарский) - <i>Stachys hissarica</i> Regel
25	Мармараки мускатӣ (шалфей мускатный) – <i>Salvia sclarea</i> L.
26	Мармараки найчадароз (шалфей длиннотрубчатый) – <i>S. macrosiphon</i> Boiss.
27	Ҷ. помируолой (з. памироалайская) - <i>Z. pamiroalaica</i> Juz.
28	Ниёзбӯйи доруӣ (мелиса лекарственная) - <i>Melissa officinalis</i> L.
29	Ушнандоруи зарафшонӣ (иссон зеравшанский) - <i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij.
30	Пудинаи сахрой (мята полевая) – <i>Mentha arvensis</i> L.
31	Пудинаи осиёй (мята азиатская) – <i>M. asiatica</i> Boriss. = <i>Mentha longifolia</i> var. <i>asiatica</i> (Boriss.) Rech.f.
32	Пудинаи боғӣ (м. колосовая) – <i>M. spicata</i> L.
33	Наъно (м. перечная) - <i>M. x piperita</i> L.
	Дар умум - 33 намуд

Замимаи 3. - Гуногуний намуди оилаи лабгулҳои дараи Варзоб

№	Номгӯи намудҳо
1	Рӯбоҳдоруи скордиямонанд (дубровник скордиевидный)- <i>Teucrium scordium subsp. scordioides</i> (Schreb.) Arcang.
2	Кулоҳгули ҳисор (шлемник гиссарский)- <i>Scutellaria hissarica</i> B. Fedtsch.
3	К. сафед (шлемник белый)- <i>Scutellaria adenostegia</i> Briq.
4	К. косачадор (ш. пузырчато-чашечный) - <i>S. physocalyx</i> Regel & Schmalh. ex Regel
5	К. баргдорхуша (ш. листоколосый) - <i>S. phyllostachya</i> Juz.
6	К. махмалӣ (ш. бархатний) - <i>Scutellaria velutina</i> Juz. & Vved.,
7	К. гирдак (ш. кружочковый) - <i>S. orbicularis</i> Bunge.
8	К. борикнай (ш. тонкотрубчатый) - <i>S. leptosiphon</i> Nevski
9	Оҳангиёҳи қӯҳи (железница горная)- <i>Sideritis montana</i> L.
10	Досмеваи Северсов (серпоплодник Северцова)- <i>Drepanocaryum sewerzowii</i> (Regel) Pojark.
11	Сагворӣ нобаробардандон (шандра неравнозубая)- <i>Marrubium anisodon</i> K. Koch
12	Гулпеши урмитаниӣ (лофант урмитанский) - <i>Lophanthus ouroumtianense</i> (Franch.) Kochk. & Zuckerw.
13	Г. варзобӣ (л. варзобский) - <i>Lophanthus varzobicus</i> Kochk.
14	Гулпеши баландкӯҳ (лофант подледниковый) - <i>Lophanthus subnivalis</i> Lipsky
15	Зуфои хӯшапой (котовник ножкоколосый)- <i>Nepeta podostachys</i> Benth.
16	З. бугинак (к. красивый) - <i>N. formosa</i> Kudrjasch.
17	Алафи турба (к. кошачий) - <i>N. cataria</i> L.
18	Зуфои майдагул (к. мелкоцветный)- <i>N. tytthantha</i> Pojark.
19	Зуфои қӯқандӣ (к. кокандский)- <i>N. kokanica</i> Regel
20	Зуфои венгерӣ (к. венгерский) – <i>N. nuda</i> L.
21	Зуфои бухорӣ (к. бухарский)- <i>N. bucharica</i> Lipsky
22	Бузночи мағоқдор (змееголовник ямчатый)- <i>Dracocephalum scrobiculatum</i> Regel
23	Б. дарозрӯйбарг (з. продолговатолистный) - <i>D. oblongifolium</i> Regel
24	Б. зебо (з. красивый) - <i>D. formosum</i> Gontsch
25	Б. Яклухтбарг (з. Цельнолистный)- <i>D. integrifolium</i> Bunge
26.	Б. Сербуғум (з. Узловатый) – <i>D. nodulosum</i> Rupr.

Идомаи замимаи 3.

27.	Б. Дукараты-патдор (з. Дважды-перистый) – <i>D. bipinnatum</i> Rupr.
28.	Б. Гардбаргдор (з. Тычиночный) – <i>D. stamineum</i> Kar. Et Kir
29.	Баланги Ройл (ляллеманция Ройля)- <i>Lallemantia royleana</i> (Benth.) Benth.
30.	Б. балчувонӣ (л. бальджуанская) - <i>Lallemantia baldshuanica</i> Gontsch.
31.	Гипогамфияи туркистони (Гипогамфия туркестанская)- <i>Hypogomphia turkestanica</i> Bunge
32.	Сиёҳсараки муқарарӣ (черноголовка обыкновенная) - <i>Prunella vulgaris</i> L.
33.	Жавдоқи мушхоршакл (фломоидес лопухолистный) – <i>Phlomoides arctifolia</i> (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.
34.	Жавдоқи Ҳисорӣ (ф. Гиссарский)– <i>Phlomoides hissarica</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. Regel
35.	Жавдоқи намоён (ф. видный)– <i>Phlomoides speciosa</i> (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm.
36.	Жавдоқи тирраранг (ф. сероватий)- <i>Phlomoides canescens</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm.
37.	Жавдоқи лабдор (ф. губастейший) – <i>Phlomoides labiosa</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.
38.	Жавдоқи тоҷикӣ (ф. таджикистанский)– <i>Phlomoides tadzhikistanica</i> (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm.
39.	Жавдоқи Попов (ф. Попова)– <i>Phlomoides popovii</i> (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.
40.	Жавдоқи Леман (ф. Леманна)– <i>Phlomoides lehmanniana</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.
41.	Сӯзокгиёҳи бухорӣ (Зопник бухарский)– <i>Phlomis bucharica</i> Regel
42.	Эремостахиси зарафшонӣ (п. зеравшанский)– <i>Eremostachys sarawschanica</i> Regel
43.	Газнагиёҳи сафедгул (янотка белая)– <i>Lamium album</i> L.
44.	Газнагиёҳи пояфарогир (я. стеблеобъемлюющая)– <i>Lamium amplexicaule</i> L.
45.	Намадгиёҳи афғонӣ (алайя афганская)- <i>Alajja afghanica</i> (Rech. f.) Ikonn = <i>Eriophyton rhomboideum</i> (Benth.) Ryding.
46.	Часманаки байзамонанд (стахиопсис яйцевидный) - <i>Stachyopsis oblongata</i> (Schrenk) Popov & Vved.

Идомаи замимаи 3.

47	Барчаки туркистаной (пустырник туркестанский)- <i>Leonurus turkestanicus</i> V. Krecz. & Kuprian.
48	Часмаки ҳисорӣ (чистец гиссарский) - <i>Stachys hissarica</i> Regel
49	Мармараки мускатӣ (шалфей мускатный) – <i>Salvia sclarea</i> L.
50	Мармараки найчадароз (шалфей длиннотрубчатый) - <i>S. macrosiphon</i> Boiss.
51.	Мармараки зарафшонӣ (шалфей зеравшанский)- <i>S. sarawschanica</i> Regel & Schmalh.
52.	Мармараки химчамонанд (шалфей прутвидный) - <i>S. virgata</i> Jacq.
53.	М. туркмани (шалфей туркестанский) - <i>S. turcomanica</i> Pobed.
54.	Абруки астармолабарг (перовския норичниколистная) - <i>Perovskia scrophulariifolia</i> Bunge
55.	Чамилаки кӯҳӣ (зизифора прерванная)- <i>Ziziphora interrupta</i> Juz.
56.	Ҷ. кӯтоҳкосачадор (З. короткочашечная) – <i>Z. brevicalyx</i> Juz.= <i>Z. clinopodioides</i> Lam.
57.	Ҷ. помируолойӣ (з. памироалайская) – <i>Z. pamiroalaica</i> Juz.
58.	Антонинаи заиф (антонина слабая) - <i>Antonina debilis</i> (Bunge) Vved.= <i>Clinopodium debile</i> (Bunge) Kuntze.
59.	Ниёзбӯйи доруӣ (мелиса лекарственная)- <i>Melissa officinalis</i> L.
60.	Хушбуяки яклухтбар (пахучка цельнолистная) - <i>Clinopodium integrifolium</i> Boriss
61.	Ушнандоруи зарафшонӣ (иссоп зеравшанский)- <i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij.
62.	Субинаки майдагул (душица мелкоцветная)– <i>Origanum tyttanthum</i> Gontsch.= <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>gracile</i> (K. Koch) Ietsw.
63.	Сесанбари зарафшонӣ, (тимьян зеравшанский)– <i>Thymus seravschanicus</i> Klokov
64.	Мурчи обии аврупой (зюзик европейский) - <i>Lycopus europaeus</i> L.
65.	Пудинаи сахрой (мята полевая)– <i>Mentha arvensis</i> L.
66.	Пудинаи осиёӣ (мята азиатская)– <i>M. asiatica</i> Boriss. = <i>Mentha longifolia</i> var. <i>asiatica</i> (Boriss.) Rech.f.
67.	Пудинаи боғӣ (м. колосовая)– <i>M. spicata</i> L.
68.	Наъно (м. перечная)- <i>M. x piperita</i> L.
Дар умум - 68 намуд	

Замиаи 4. - Гуногуний намуди оилаи лабгулҳои дараи Лучоб

№	Номгӯи намудҳо
1	Рӯбоҳдоруи скордиямонанд (дубровник скордиевидный)- <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Arcang.
2	Кулоҳгули баргдорхуша (ш.листоколосый) - <i>Scutellaria phyllostachya</i> Juz.
3	К. қалпоқчадор (ш. колпачковый) - <i>S. galericulata</i> L.
4	Зуфои хӯшапой (котовник ножкоколосый) - <i>Nepeta podostachys</i> Benth.
5	З. бугинак (к. красивый) - <i>N. formosa</i> Kudrjasch.
6	Алафи гурба (к.кошачий) - <i>N. cataria</i> L.
7	Бузночи мағоқдор (змееголовник ямчатый)- <i>Dracocephalum scrobiculatum</i> Regel
8	Б. гардбаргдор (з. тычиночный) - <i>D. stamineum</i> Kar. et Kir
9	Баланги Ройл (ляллеманция Ройля)- <i>Lallemantia royleana</i> (Benth.) Benth.
10	Б. балҷувонӣ (л. бальджуанская) - <i>Lallemantia baldshuanica</i> Gontsch.
11	Сиёҳсараки муқарарӣ (черноголовка обыкновенная) - <i>Prunella vulgaris</i> L.
12	Жавдоқи Ҳисорӣ (фломоидес Гиссарский)- <i>Phlomoides hissarica</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. Regel
13	Жавдоқи мушхоршакл (ф. лопухолистный)- <i>Phlomoides arctifolia</i> (Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.
14	Жавдоқи Леман (ф. Леманна) – <i>Phlomoides lehmanniana</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.
15	Э. зарафшонӣ (п. зеравшанский)- <i>E. sarawschanica</i> Regel
16	Сӯзокгиёҳи бухорӣ (Зопник бухарский)- <i>Phlomis bucharica</i> Regel
17	Газнагиёҳи сафедгул (янотка белая)- <i>Lamium album</i> L.
18	Г. пояфарогир (я. стеблеобъемлющая)- <i>L. amplexicaule</i> L.
19	Намадгиёҳи афғонӣ (алайя афганская)- <i>Alajia afghanica</i> (Rech. f.) Ikonn = <i>Eriophyton rhomboideum</i> (Benth.) Ryding.
20	Часманаки байзамонанд (стахиопсис яйцевидный)- <i>Stachyopsis oblongata</i> (Schrenk) Popov & Vved.
21	Барчаки туркистонӣ (пустырник туркестанский)- <i>Leonurus turkestanicus</i> V. Krecz. & Kuprian.
22	Часмаки ҳисорӣ (чистец гиссарский) - <i>Stachys hissarica</i> Regel
23	Мармараки мускатӣ (шалфей мускатный) – <i>Salvia sclarea</i> L.
24	Мармараки зарафшонӣ (шалфей зеравшанский) - <i>S. sarawschanica</i> Regel & Schmalh.

Идомаи замимаи 4.

25	Чамилаки күхй (зизифора прерванная)- <i>Ziziphora interrupta</i> Juz.
26	Чамилаки помируолойй (з. памироалайская)- <i>Ziziphora pamiroalaica</i> Juz.
27	Антонинаи заиф (антонина слабая)- <i>Antonina debilis</i> (Bunge) Vved.= <i>Clinopodium debile</i> (Bunge) Kuntze.
28	Ниёзбўйи доруй (мелиса лекарственная)- <i>Melissa officinalis</i> L.
29	Хушбуяки яклухтбар (пахучка цельнолистная) - <i>Clinopodium integrifolium</i> Boriss
30	Ушнондоруи зарафшонй (иссоп зеравшанский)- <i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij.
31	Субинаки майдагул (душица мелкоцветная)- <i>Origanum tyttanthum</i> Gontsch.= <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>gracile</i> (K. Koch) Ietsw.
32	Сесанбари зарафшонй (тимьян зеравшанский)- <i>Thymus seravschanicus</i> Klokov
33	Мурчи обии аврупой (зюзик европейский) - <i>Lycopus europaeus</i> L.
34	Пудинаи сахрой (мята полевая)- <i>Mentha arvensis</i> L.
35	Пудинаи осиёй (мята азиатская)- <i>M. asiatica</i> Boriss. = <i>Mentha longifolia</i> var. <i>asiatica</i> (Boriss.) Rech.f.
36	Пудинаи боғй (м. колосовая)- <i>M. spicata</i> L.
37	Наъно (м. перечная) - <i>M. x piperita</i> L.
Дар умум - 37 намуд	

Замимаи 5. - Гуногунии намуди оилаи лабгулҳои дараи Ромит

№	Номгӯи намудҳо
1	Кулоҳгули пулакчадори-ғадуднок (шлемник железисто-чешуйный)– <i>Scutellaria adenostegia</i> Briq.
2	К. гирдак (ш. кружочковый)– <i>S. orbicularis</i> Bunge.
3	К. сергулак (ш.пестроцветковый)- <i>S. poecilantha</i> Nevski ex Juz.
4	К. Запрягаева (ш. Запрягаева)- <i>S. zaprjagaevii</i> Kochk. & Zhogoleva
5	Оҳангиёҳи кӯҳи (железница горная)- <i>Sideritis montana</i> L.
6	Досмеваи Северсов (серноплодник Северцова)- <i>Drepanocaryum sewerzowii</i> (Regel) Pojark.
7	Сагворӣ нобаробардандон (шандра неравнозубая)– <i>Marrubium anisodon</i> K. Koch
8	Гулпеши баландкӯҳ (лофант подледниковый)- <i>Lophanthus subnivalis</i> Lipsky
9	Зуфои хӯшапой (котовник ножкоколосый)- <i>Nepeta podostachys</i> Benth.
10	З. бугинак (к. красивый)- <i>N. formosa</i> Kudrjasch.
11	Алафи гурба (к.кошачий)- <i>N. cataria</i> L.
12	Зуфои майдагул (к. мелкоцветный)– <i>N. tytthantha</i> Pojark.
13	Зуфои бухорӣ (к. бухарский)– <i>N. bucharica</i> Lipsky
14	Б. дарозрӯйбарг (з. продолговатолистный) - <i>D. oblongifolium</i> Regel
15	Б. зебо (з. красивый) - <i>D. formosum</i> Gontsch
16	Б. яклухтбарг (з. цельнолистный)- <i>D. integrifolium</i> Bunge
17	Баланги Ройл (ляллеманция Ройля)- <i>Lallemantia royleana</i> (Benth.) Benth.
18	Сиёҳсараки муқарарӣ (черноголовка обыкновенная) - <i>Prunella vulgaris</i> L.
19	Жавдоқи Ҳисорӣ (фломоидес Гиссарский)– <i>Phlomoides hissarica</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. Regel
20	Жавдоқи тирраранг (фломоидес сероватий)- <i>Phlomoides canescens</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm.
21	Жавдоқи тоҷикӣ (ф. таджикистанский)– <i>Phlomoides tadzhikistanica</i> (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm.
22	Э. зарафшонӣ (п. зеравшанский)– <i>E. sarawschanica</i> Regel
23	Сӯзокгиёҳи бухорӣ (Зопник бухарский)– <i>Phlomis bucharica</i> Regel
24	С. кашмирӣ (з. кашмирский) - <i>Ph. cashmeriana</i> Royle ex Benth.
25	Газнагиёҳи сафедгул (яснотка белая)– <i>Lamium album</i> L.
26	Г. пояфарогир (я. стеблеобъемлющая)– <i>L. amplexicaule</i> L.

Идомаи замимаи 5.

27	Намадгиёҳи афғонӣ (алайя афганская)- <i>Alajia afghanica</i> (Rech. f.) Ikonn <i>Eriophyton rhomboideum</i> (Benth.) Ryding.
28	Часманаки байзамонанд (стахиопсис яйцевидный)- <i>Stachyopsis oblongata</i> (Schrenk) Popov & Vved.
29	Шамшодгулаки сербарг (буквица облиственная) – <i>Betonica foliosa</i> Rupr. = <i>Stachys betoniciflora</i> Rupr.
30	Часмаки ҳисорӣ (чистец гиссарский) - <i>Stachys hissarica</i> Regel
31	Мармараки мускатӣ (шалфей мускатный) – <i>Salvia sclarea</i> L.
32	Мармараки найчадароз (шалфей длиннотрубчатый)- <i>S. macrosiphon</i> Boiss.
33	Мармараки зарафшонӣ (шалфей зеравшанский) - <i>S. sarawschanica</i> Regel & Schmalh.
34	Чамилаки маҳин (зизифора тонкая) - <i>Ziziphora tenuior</i> L.
35	Чамилаки помироулойӣ (з. памироалайская) - <i>Ziziphora pamiroalaica</i> Juz.
36	Антонинаи заиф (антонина слабая) - <i>Antonina debilis</i> (Bunge) Vved.= <i>Clinopodium debile</i> (Bunge) Kuntze.
37	Ниёзбӯйи доруӣ (мелиса лекарственная)- <i>Melissa officinalis</i> L.
38	Хушбуяки яклухтбар (паучучка цельнолистная) - <i>Clinopodium integerrimum</i> Boriss
39	Ушондоруи зарафшонӣ (иссоп зеравшанский) - <i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij.
40	Сесанбари зарафшонӣ, (тимьян зеравшанский)– <i>Thymus seravschanicus</i> Klokov
41	Мурчи обии аврупой (зюзик европейский) - <i>Lycopus europaeus</i> L.
42	Пудинаи сахрой (мята полевая)– <i>Mentha arvensis</i> L.
43	Пудинаи осиёй (мята азиатская)– <i>M. asiatica</i> Boriss. = <i>Mentha longifolia</i> var. <i>asiatica</i> (Boriss.) Rech.f.
44	Пудинаи боғӣ (м. колосовая)– <i>M. spicata</i> L.
45	Наъно (м. перечная) - <i>M. x piperita</i> L.
	Дар умум - 45 намуд


Замимаи 6. Дар умум шумораи оилаи лабгулҳо дар Тоҷикистон 198 намудро ташкил дода онҳо ба 39 авлод мансубанд [119]. Гуногуни намуди онҳо дар замимаи- 6 пешниҳод шудааст.

Замимаи 6. -Тавсифи гуногуни намуди оилаи лабгулҳо дар Тоҷикистон

№	Номгӯи авлодҳо	Миқдори намудҳо
1	Хусравдору (живучка)- <i>Ajuga</i> L.	1
2	Рӯбоҳдору (дубровник)- <i>Teucrium</i> L.	1
3	Кулоҳгул (шлемник)- <i>Scutellaria</i> L.	35
4	Достмева (серпоплодник) - <i>Drepanocaryum</i> Pojark.	1
5	Сагворӣ (шандра) – <i>Marrubium</i> L.	1
6	Оҳангиёҳ (железница)- <i>Sideritis</i> L.	1
7	Гулпеч (лофант) – <i>Lophanthus</i> Adans.	5
8	Зуфо (котовник) - <i>Nepeta</i> L.	32
9	Бузноҷ (змееголовник) - <i>Dracocephalum</i> L.	13
10	Шаҳсабзак (Кудряшевия) - <i>Kudrjaschevia</i> (Lipsky) Pojark.	4
11	Баланг (лаллемансия) - <i>Lallemandia</i> Fisch. et Mey	3
12	Гипогомфия – <i>Hypogomphia</i> Bunge	2
13	Сиёҳсарак (черноголовка) – <i>Prunella</i> L.	1
14	Эремостахис (пустынноколосник) – <i>Eremostachys</i> Bunge.	4
15	Жавдоқ (Фломоидес)- <i>Phlomoides</i> Moench	16
16	Сӯзокгиёҳ (зопник) - <i>Phlomis</i> L.	10
17	Часманак (Стахиопсис) – <i>Stachyopsis</i> M.Pop. et Vved.	1
18	Газнагиёҳ (Яснотка) – <i>Lamium</i> L.	2
19	Намадгиёҳ (Алайя) – <i>Alajja</i> Ikonn = <i>Eriophyton</i> (Benth.).	2
20	Барчак (пустырник) – <i>Leonurus</i> L.	2
21	Заргӯшлаб (зайцегуб) – <i>Lagochilus</i> Bunge	10
22	Отстегия – <i>Otostegia</i> Benth = <i>Moluccella</i> L.	2
23	Часмак (чистец) - <i>Stachys</i> L.	3
24	Шамшодгулак (буквитса) – <i>Betonica</i> L.	1
25	Хамесфакос - <i>Chamaesphacos</i> Schrenk	1
26	Мармарак (шалфей)- <i>Salvia</i> L.	14
27	Абрук (Перовския) - <i>Perovskia</i> Kar.	6

Идомаи замимаи 6.

28	Чамилак (зизифора)- <i>Ziziphora</i> L.	5
29	Ниёзбүй (мелиса) - <i>Melissa</i> L.	1
30	Антонина - <i>Antonina</i> Vved	1
31	Хушбүяк (пахучка)- <i>Clinopodium</i> L.	1
32	Ушнондору (исоп) – <i>Hyssopus</i> L.	1
33	Субинак (душица) - <i>Origanum</i> L.	1
34	Сесанбар (тимьян) - <i>Thymus</i> L.	2
35	Мурчи обӣ (зюзик)– <i>Lycopus</i> L.	1
36	Пудина (мята) - <i>Mentha</i> L.	4
37	Гончаровия - <i>Gontscharovia</i> Boriss.	1
38	Элшолтсия – <i>Elsholtzia</i> Willd.	1
39	Райхон (базилик)– <i>Ocimum</i> L.	1
	Ҳамагӣ:	198



Замимаи 7. Харитаи пахншавии намояндаҳои оилаи лабгулҳои қисмати ҷанубии
қаторкуҳи Ҳисор (миқёси 1:1000000)

**Аломатҳои шартии харитай паҳншавии намояндаҳои оилаи лабгулҳои
қисмати ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор (миқёси 1:1000000)**

№	Номгӯйи лотинӣ
1	Рӯбоҳдоруи скордиямонанд - <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioides</i> (reb.) Arcang.
2	Кулоҳгули ҳисорӣ – <i>Scutellaria hissarica</i> B. Fedtsch.
3	К. сафед – <i>S. adenostegia</i> Briq.
4	<i>S. physocalyx</i> Regel & Schmalh. ex Regel
5	К. баргдорхӯша - <i>S. phyllostachya</i> Juz.
6	К. маҳмалӣ - <i>Scutellaria velutina</i> Juz. & Vved.,
7	К. гирдак - <i>S. orbicularis</i> Bunge.
8	К. борикнай - <i>S. leptosiphon</i> Nevski
9	Оҳангиёҳи кӯҳӣ - <i>Sideritis montana</i> L.
10	Достмеваи Северсов - <i>Drepanocaryum sewerzowii</i> (Regel) Pojark.
11	Сагворӣ нобаробардандон – <i>Marrubium anisodon</i> K. Koch
12	Гулпечи урмитани – <i>Lophanthus ourooumitanense</i> (Franch.) Kochk. & Zuckerw.
13	Г. варзобӣ - <i>Lophanthus varzobicus</i> Kochk.
14	Г. баландкӯҳ – <i>Lophanthus subnivalis</i> Lipsky
15	Зуфои хӯшапой - <i>Nepeta podostachys</i> Benth.
16	Зуфои бӯгинак - <i>N. formosa</i> Kudrjasch.
17	Алафи гурба - <i>N. cataria</i> L.
18	Зуфои майдагул – <i>N. tytthantha</i> Pojark.
19	Зуфои қӯқандӣ – <i>N. kokanica</i> Regel
20	Зуфои венгерӣ – <i>N. nuda</i> L.
21	Зуфои бухороӣ – <i>N. bucharica</i> Lipsky
22	Бузночи мағоқдор - <i>Dracocephalum scrobiculatum</i> Regel
23	Бузночи дарозрӯйбарг - <i>D. oblongifolium</i> Regel
24	Б. зебо - <i>D. formosum</i> Gontsch

Идомаи чадвал	
25	Б. яклухтбарг - <i>D. integrifolium</i> Bunge
26	Б. сербуғум - <i>D. nodulosum</i> Rupr.
27	Б. дукаратат-патдор - <i>D. bipinnatum</i> Rupr.
28	Б. яклухтбарг - <i>D. stamineum</i> Kar. & Kir.
29	Баланги Ройл - <i>Lallemantia royleana</i> (Benth.) Benth.
30	Б. балчувонй - <i>Lallemantia baldshuanica</i> Gontsch.
31	Гипогамфияи туркистонй- <i>Hypogomphia turkestanica</i> Bunge
32	Сиёҳсараки муқаррарй - <i>Prunella vulgaris</i> L.
33	Жавдоқи мушхоршакл – <i>Phlomoides arctifolia</i> (Popov) Adylov, Kamelin & khm.
34	Ж. ҳисорй– <i>Ph. hissarica</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm. Regel
35	Ж. намоён– <i>Ph. speciosa</i> (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm.
36	Ж. лабдор– <i>Ph. labiosa</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.
37	Ж. тоҷикй – <i>Ph. tadzhikistanica</i> (B.Fedtsch.) Adylov, Kamelin & Makhm.
38	Ж. Попов – <i>Ph. popovii</i> (Gontsch. ex Popov) Adylov, Kamelin & Makhm.
39	Ж. намоён– <i>Ph. speciosa</i> (Rupr.) Adylov, Kamelin & Makhm.
40	Ж. Леман – <i>Ph. lehmanniana</i> (Bunge) Adylov, Kamelin & Makhm.
41	Ж. тираранг – <i>Ph. canescens</i> (Regel) Adylov, Kamelin & Makhm.
42	Еремостахиси зарафшонй – <i>Eremostachys sarawschanica</i> Regel
43	Сӯзокгиёҳи бухорой – <i>Phlomis bucharica</i> Regel
44	С. бутташакл - <i>Phlomis cashmeriana</i> Royle ex Benth.
45	Часманаки байзамонанд- <i>Stachyopsis oblongata</i> (Schrenk) Popov & Vved.
46	Газнагиёҳи сафедгул – <i>Lamium album</i> L.
47	Газнагиёҳи пояфарогир – <i>Lamium amplexicaule</i> L.
48	Намадгиёҳи афғонй - <i>Alajja afghanica</i> (Rech. f.) Ikonn = <i>Eriophyton rhomboideum</i> (Benth.) Ryding.
49	Барчаки туркистонй - <i>Leonurus turkestanicus</i> V. Krecz. & Kuprian.
50	Часмаки ҳисорй - <i>Stachys hissarica</i> Regel

Идомаи чадвал	
51	Шамшодгулаки сербарг – <i>Betonica foliosa</i> Rupr. <i>Stachys betoniciflora</i> Rupr.
52	Мармараки мускатӣ – <i>Salvia sclarea</i> L.
53	Мармаки найчадароз - <i>S. macrosiphon</i> Boiss.
54	Мармараки камелин – <i>S. kamelinii</i> Makhm
55	Мармараки химчамонанд - <i>S. virgata</i> Jacq.
56	Мармараки туркистонӣ - <i>S. turcomanica</i> Pobed.
57	Абрюки астармолабарг - <i>Perovskia scrophulariifolia</i> Bunge
58	Ҷамилаки кӯҳӣ - <i>Ziziphora interrupta</i> Juz.
59	Ҷамилаки кӯтоҳкосачадор- <i>Ziziphora brevicalyx</i> Juz.= <i>Ziziphora clinopodioides</i> Lam.
60	Ҷ. помируолойӣ- <i>Ziziphora pamiroalaica</i> Juz.
61	Ҷ. маҳин - <i>Ziziphora tenuior</i> L.
62	Антонинаи заиф - <i>Antonina debilis</i> (Bunge) Vved.= <i>Clinopodium debile</i> (Bunge) Kuntze.
63	Ниёзбӯйи доруӣ - <i>Melissa officinalis</i> L.
64	Хушбӯяки яклухтбарг - <i>Clinopodium integerrimum</i> Boriss
65	Ушнондоруи зарафшонӣ - <i>Hyssopus seravschanicus</i> (Dubj.) Pazij
66	Субинаки майдагул – <i>Origanum tyttanthum</i> Gontsch.= <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>gracile</i> (K. Koch) Ietsw.
67	Сесанбари зарафшонӣ – <i>Thymus seravschanicus</i> Klokov
68	Мурчи обии аврупой - <i>Lycopus europaeus</i> L.
69	Пудинаи сахрой – <i>Mentha arvensis</i> L.
70	Пудинаи осиёй – <i>Mentha asiatica</i> Boriss. = <i>Mentha longifolia</i> var. <i>Asiatica</i> (Boriss.) Rech.f.
71	Пудина боғӣ – <i>M. Spicata</i> L.
72	Наъно – <i>M. X piperita</i> L
73	<i>Ocimum basilicum</i> L.
	Дар умум - 73 намуд